

PDF Compressor Free Version

АҲРОР МУХТОРОВ



МАҚОМИ
ҶАҲОНИИ
УСТРУШАНИХО

АҲРОР МУХТОРОВ

PDF Compressor Free Version

МАҚОМИ ҶАҲОНӢИ УСТРУШАНИҲО

(Асрҳои IX-X)



ДУШАНБЕ
«СУРУШАН»
2002

PDF Compressor Free Version

*Китоб бо дастгирии раисси Ҳукумати шаҳр
Зокиров Ҷумъа Зокирович ба муносабати
2500-солагии Истравшани бостонӣ
ба нашир расид*

М-65 *Аҳрор Мухторов.*

Макоми ҷаҳонни Уструшаниҳо. — Душанбе:
«Сурушан».

2002. 164 саҳ.

Китоби мазкур ба ҳайт ва фаъолияти ду шаҳсиз бузурги мулки
Истравшан дар асрҳои IX-Х- Ҳайдар ибни Ковус ва Абӯбакри Шиблӣ
ибни Юнус баҳшида шудааст. Яке аз онҳо Ҳайдар муборизи роҳи озодӣ
аз асароти арабҳо, посрорандӣ расму онни ниёкон, сийосатмадор,
сафлашҳари матин, марди часур буд.

Дигар - Шиблӣ Истравшани, дар илму фарҳангӣ Багдоди асри IX-
Х нахши бузурге гузошта, дар олами тасаввуф маъруфу машҳур
гаҳтааст. Таълимоти ин олим дар асарҳон мутафаккирои ва олимони
маъруфи шарқ-Фирдавсии Тӯсӣ, Шайх Фаридзандии Аттори Нишопурӣ,
Абдуллоҳи Аксорӣ, Уисурулмаддати Кайковус, Шайх Съади Шерозӣ,
Маклони Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, Алишери Навоӣ ва дигарон заҳр гашта
татқиқ ва мазбути ифт劳累 гаштааст.

Ин қитоб барои хонандагони сершумор муаррихону файласуфҳо
ва барои онҳое, ки ба омӯҳтамӣ саргузашти бузургон рағбат доранд ба
муносабати 2500-солагии ватани ин ду шаҳс пешкаш мешавад.

АЗ ТАЪРИХИ 2500-СОЛАГИИ ШАҲРИ ИСТРАВШАН

Шоҳи Эрон Куруши Ш, ки бо номи Куруши Кабир маъруф гаштааст, аз соли 558 то 530 пеш аз мелод хукмронӣ ва лашкаркашӣ кардааст. Соли 546 пеш аз мелод ў ба вилоятҳои шарқӣ шитофт ва то руди Сайхун - (Сирдарё) пеш рафт. Дар ин самт Куруши Кабир шаҳре ба номи худ бино кард. Ин шаҳр мебоист сарҳади шарқии каламрави ўро аз хӯчуми қабилаҳои бодиянишин муҳофизат намояд. Илова бар он Куруш пеш аз ишғоли Хоразм, Боҳтар, Синд ва дигар мулкҳо хостааст шаҳре бино кунад, қи поягузорӣ тохтузҳои ояндаи худ гардад.

Поягузории (базаи) шаҳр ба номи Курушкада дар ҷои ҳозираи Истравшан интихоб шуд. Шаҳри Курушкада, ки бо номи Киропол низ маълуму машҳур гаштааст, ба қалъа табдил сфт. Деворҳои баланд, бурҷҳои устувори шаҳар ва дарвозаҳои онро муҳовизат мекарданд. Аз соли бунёд ёфтани шаҳри Курушкада, яъне аз соли юрушҳои Куруши кабир ба самти шарқ, 2558 сол сипарӣ гаштааст.

Аз таърихи соли асос ёфтани Курушкада то лашкаркашии шоҳи Юнон Искандари Мақдунӣ ду аср гузашт. Искандар соли 329 пеш аз милод деворҳои баланд ва қалъаи мустаҳками Курушкадаро бо асбобҳои қалъагирии юнонӣ рахна карда натавонист. Ў бо роҳи фиреб, аз мачрои сои беоб бо як даста сипоҳиёни худ доҳили шаҳр шуд. Искандари Мақдунӣ бори аввал байди ҷангҳои хунрезӣ ва лашкаркашиҳон дурудароз, дар зери девори Курушкада заҳмдор шуд. Ўро курушкадагиҳо бо санг ба сару гарданаш зада мачруҳ карданд. Муҳофизатчиёни шаҳр натанҳо Искандари Мақдунӣ балки ҷанд нафар сардорони лашкари ўро бо тири пайкон заҳмдор карданд.

Дар навбати худ, мудофиачиён талафоти зиёд доданд. Аз 18 ҳазори онҳо 8 ҳазор күшта шуд. Вале шаҳриёни часур таслим нашуданд. Каҳрамонони нотарси шаҳр, баъди дохили шаҳр шудани юнониён, дар Баландии қальан ҳокимнишин паноҳ бурданд. Мувоғики маълумоти муаррихони юнонӣ, танҳо беобӣ онҳоро мачбур кардааст, ки бо душман таслим шаванд. Ин навъ таслимшавии мачбурӣ он маъниро надошт, ки кирополихо мутеъи юнониҳо гаштанд. Сокинони ҳафт шаҳри Истрравшан ҳамроҳи дигар сугдиён ва боҳтариён шӯриш бардоитганд.

Бинобар он Искандари Макдунӣ шаҳри Курушкадаро вайрон карда, бо хок яксон гардонид.

Баъди чанд аср шаҳр аз нав обод гашта номи нав гирифт.

Муаллифони қадима аз Курушкада ҳачун шаҳр дигар ёд накарданд. Танҳо дар асри IV мелодӣ ва баъди он вилояти Истрравшан бо номҳои гуногун дар асарҳои ҷаҳонӣ ва саёҳҳои хитой зикр ёфт.

Истрравшан яке аз ободтарин ва қалонтарин вилоятҳои Суғд ва дар асри VI давлати мустақил ва мутараккӣ буд. Вилояти Истрравшан асосан дар пастхамии (ё ҳавзаи) Үротеппа ва Шаҳристон воқеъ аст. Пойтахти ин вилоят Бунчикат (ё Бунҷакат) ном дошт.

Давлати мустақили Истрравшанро аз асри V сар карда афшинҳо идора мекарданд. Онҳо давлати худро васеъ намуданд. Дар арафаи истилои арабҳо сарҳади Истрравшан дар қисмати ҷануб аз водии Ҳисор (яъне аз Чагониёну Шумон) гузашта то ҷанубии Тоҷикистони қунунӣ мерасид. Аз навиштаҳои Бобур Мирзо (1487-1530) бармеояд, ки баъдтар Фаргона ва Ҳучанд ба вилояти Истрравшан дохил мешуданд.

Хулоса, номи пойтахти вилояти Истрравшан — шаҳри Бунчикат аз миён рафта бошад, ҳам номи вилоят-Истрравшан, дар давоми садсолаҳо ҳамчун яке аз вилоятҳои мутарракии Мовароуннаҳр арзи вучуд намуд.

Ҳамлаи мугулҳо дар ибтидои асри XIII дар таърихи вилояти Истараравшан нақши абадӣ гузошт. Урдуи Чингизхон пойтахти асримиёнагии Истрравшан шаҳри Бунчикатро хоку туроб

намуданд. Шаҳр номи нав Уротеппаро гирифт. Онро ҷуғрофиишиносон ва муаррихони замон дар аспи XIV чун шаҳр ба қалам овардаанд.

Сабабҳои барои чӣ ва бо қадом сабабҳо, такрибан дар як макон, се навбат шаҳр ҳароб гашта боз аз нав бино ёфтааст? Бояд тазаккур дод, ки яке аз сабабҳои интиҳоби ҷой барои бунъёдёфтани шаҳр, ин дар роҳи Абрешим ҷой гирифтани Ӯротеппа буд. Дар ҳудуди шаҳр ҷашмаобҳои зиёде аз зери замин фаввора мезананд, ки омили асосии зиндагӣ ва роҳгузарон буд.

Аз навиштаҳои мазкур бармеояд, ки шаҳри Ӯротеппа (Истравшан) борҳо ҳамчун пойтаҳт аз байн рафта, ҳоку туроб гашта бошад ҳам, бо номҳои дигар аз нав арзи вучуд кард. Шаҳр макоми ҳудро аз даст намедод, мухити ҷуғрофӣ, дар ҷои мувоғифӣ ҷой гирифтани он, сабаби ба пойтаҳти давлати мустакил ва номустақил табдил ёфтани ин мулк гардид. Сокинони он бо душманони ҳуд муборизаи беамон бурда, бо меҳнати садоқатмандиашон дар арсаи касбу ҳунар, илму фарҳанг ва санъати нотакрор, дар таърихи ҳалқи тоҷик ва умуман ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, макоми хос ишғол карда омадаанд.

МАКОМИ ИСТРАВШАНИҲО ДАР ДАВЛАТИ АРАБҲО

Яке аз вилоятҳои Мовароуннаҳр, ки забти он аз тарафи арабҳо тӯл қашид, Истравшан буд. Оқибат баъд аз сад соли забти шаҳрҳои дигари ин сарзамин, яъне соли 822 ба арабҳо мӯяссасар гардид, ки шаҳри Бунҷикат-пойтаҳти вилояти Истравшанро забт кунанд. Арабҳо дар ин мулк низ дини исломро ҷорӣ намуданд. Маруғтарин Афшини Истравшан-Ҳайдар, пас аз қабул кардани дини йслом, яке аз сардорон ё амирал умарои халифаи Аббосия-Мұтасим (833-842) таъин шуд.

Ҳайдар, дар ҳизмати Халифаи араб бошад ҳам, дар амал аз дasti арабҳо озод кардани ватанаш - Истравшанро ба накӯша гирифта ҷораҳо меандешид, ба шӯриш тайёрӣ мединд.

Тахмин мешавад, ки ҳамроҳи афшин Ҳайдар ба ҳузури Ҳалифа як идда мардони аҳли савод, сипоҳиёни ҷангдида ва аҳли такво рафта буданд. **PDF Compressor Free Version** Ҷонни арабҳо «ба миқдори зиёди амалдорони босавод эҳтиёҷ доштанд» (Б. Фафурев).

Бо Ҳайдар падари Абӯбакр Шиблии Истравшанӣ Юнус ва амакаш рафта буданд. Юнус дар Ироқ ҳочиби бузурги ҳалифа ба бародари ў амирулумарои ҳалифа дар Искандария (Миср) таъин мешаванд.

Соли 859 дар шаҳри Сомираи Ироқ Юнус писардор шуд. Ба ў Абубакр ном дод. Фарзандаш қалон шуд ва номи яке аз деҳаҳои Истравшан - Шиблиёро, ба худ нисба гирифт. Бо нисбай худ, яъне бо номи Шиблии Истравшанӣ ў чун марди донишманд маъруф гашт. Аз тарафи Ҳалифа - Шиблӣ ҳокими Дамованд (дар қисмати шимолии Текрон) таъин мешавад. Файр аз он Шиблии ҷавон дар ҳузури Ҳалифа вазифаи Ҳочибро дар ўхда дошт.

Аз таъинотҳои ҳалифаҳои араб бармеояд, ки дар Истравшан мардуми аҳли савод ва соҳибистеъдод зиёд буд. Арабҳо як қисми онҳоро ба пойтахташон шаҳри Бағдод бурда, дар идоракуни давлати тавоно ва паҳноварӣ худ чун сарвари мулкҳои алоҳида ё сарлашкар истифода кардаанд.

Аз чунин кирдори арабҳо маълум мешавад, ки дар миёнаи асри IX, дар замони ҳукмронии сулолаи Тоҳириён, то ба сари қудрат омадани сулолаи Солмониён, мардони соҳибмалумоти кордон, арбобони давлат ва сарварони сипоҳ дар мулки Истравшан нисбат ба арабҳо афзалият дошт. Шояд ба ҳамин сабаб бошад, ки арабҳо Ушрусанаро бо тезӣ ишғол карда натавониста, то соли 822 барои ин вилоят мубориза бурданд.

ИСМОИЛИ СОМОНИЙ ДАР ИСТРАВШАН

Сомониён сулолаеанд, ки дар Мовароуннаҳр ва Ҳурсони бузург аз соли 875 то 999 ҳукмронӣ кардаанд. Баъд аз ба ҳайати ҳамин давлат дохил шудан вилояти Истравшан давлати Сомониён устуворӣ ва ба истиқлолият соҳиб гашт. Академик Бартольд В. чунин хулоса кардааст. Истравшан дорои ҳудуди ниҳоят васеъ

буда, Бутам, яъне саргахи дарёи Зарафшон, Масҷоҳ, Фалғар, Фон ва Яғноб тобеъи он буданд. Мувофиқи маълумоти ҷуғрофиёт-шиносони асри миёна Истравшан дорои 400 деҳаҳои бузурги дехконнишин ва чандин шаҳр буд. Дар замони Нӯҳ бини Асад Усрушана бахалифаи Араб 50 ҳазор дирҳам андоз месупорид (солҳои 826- 828). Дар пойтаҳти ин мулк шаҳри Бунҷикат то даҳ ҳазор одам зиндагӣ мекард. Ҷаҳорсуи шаҳр - «Ҷаҳорсуи Амир» ва яке аз чор дарвозаи шаҳр низ «Дари Амир» ном доштанд. Ин истилоҳҳо ба Исмоили Сомонӣ нисбат доранд. Чунки ҳокимони ин вилоят то замони ҳукмронии Сомониён «Афшин» ном доштанд. Илова бар он, дар Бунҷикат зарбхонаи давлати Сомонӣ амал мекард. Тасдиқи дар ин вилоят ҳукмронӣ кардани Исмоили Сомонӣ фулуси (пули мисӣ) дар зарбхонаи Истравшан зарб задаи ӯ мебошад, ки ба соли 279 ҳичрии қамарӣ (892-893 мелодӣ) мансуб аст. Дар ақиби ин танга «Ал-Амир-Исмоил» хонда мешавад.

Аз таъриҳ маълум, ки Исмоили Сомонӣ соли 872 соҳиби мулки Бухоро гардид. Вале аҳолии Бухоро бар зидди бедодгариҳои ҳоким шӯриш бардошта, ӯро пеш карданд. Байни бародарон Исмоил ва Наср задухӯрдҳои мусаллаҳона сар зад. Заду ҳӯрди якум, ки соли 886 рух дода буд, бодур кардани Исмоили Сомонӣ аз қоим мақоми Бухоро анҷомид. Задухӯрди дуввум - соли 888 ғалабаи Исмоилро таъмин намуд. Вале Исмоил таҳтро аз Наср нағирифт. Ниҳоят соли 892, пас аз вафоти Наср, ӯ ба таҳти салтанат нишастанд.

Фулусӣ дар Истравшан зарб зада, шоҳиди он аст, ки соли 886 то соли 892 Исмоили Сомонӣ дар Истравшан мустакилона ҳукмронӣ карда, бо номи худ пул мебаровард. Баъд аз он, ки Исмоил ба таҳти салатанати Бухоро нишастанд, эҳтиёҷ ба зарбхонаи Истравшан намонд ва дастгоҳи онро Исмоил ба Самарқанд кӯчонид.

* Таърихи мулки Истравшан баъд аз таназзули давлати Сомонӣ ва то асри XV чандон равшан нест ва омӯхта нашудааст. Таҳмин мешавад, ки муғулҳо онро бо хоку туроб табдил додаанд. Шаҳр аз нав бино ёфта дар асрҳои XIII-XIV, номи нав - Уротеппаро гирифт.

ҲОКИМОНИ ИСТРАВШАН

Дар даҳ соли охири асри XV дар мулки Истравшан панҷ ҳоким ҳамдигарро иваз кардаанд. Баъзеи онҳо аз тарафи душманони худ ба қатл расиданд, баъзе дигарашон азл гаштанд.

Аз ҳокимони номии ин аср падари Бобур - Умар Шайхро бояд номбар намуд, ки ў то соли ҳалокати худ - 1494, дар Уротеппа ҳукм рондааст. Дар ҳамин сол Муҳаммад Ҳусайн Мирзо (таваллуд 1470) ҳокимиияти Уротеппаро ба даст гирифт.

Дар замони ҳукмронии ин шахс ҳуҷуми кӯчманчиён бо сарварии Шайбонихон аз қисмати шимол сар зад. Шаҳри Уротеппа чунон истеҳкоми мустаҳкам дошт, ки Шайбонихонро ба ҳайрат гузошт ва ўро ба хулоса овард, ки ин қалъаро ба зарби ярок ва кувваи лашкар забт кардан аз имкон берун аст. Хон ба қарор омад, ки Уротеппаро муҳосираи дурудароз намуда сокинонашро ба таслим шудан маҷbur намояд. Вале Шайбонихон саросема буд ва ба муҳосираи дурудароз фурсат надошт. Бинобар он ў маҷbur мешавад, ки пешниҳодоти ҳокими Уротеппа Муҳаммад Ҳусайн Мирзоро барои сулҳ имзо кардан қабул намояд.

Бори дигар, соли 1501 лашкари Шайбонихон зери деворҳои Уротеппа пайдо шуд. Ин навбат ва бори саввум ҳам Шайбонихон Уротеппаро забт карда натавониста, атрофи онро горат карда ба зироат оташ зада рафт.

Шаҳрои водии Фаргона, Самарқанд, Тошканд ва Бухоро аз тарафи Шайбонихон забт шуданд. Уротеппа ягона монд, ки ба душман таслим нашуд. Вазъият номӯтадил гашт. Ҳокими он Муҳаммад Ҳусайн Мирзо маҷbur мешавад, ки соҳибхтиёrona мулки худро тарк намуда фирор намояд. Оқибат ў баъд аз забти Ҳирот аз тарафи Шайбонихон дар ҳамин шаҳр дар синни 38 солагӣ қатл мешавад (соли 912 ҳичрӣ /1506-1507 мелодӣ).

Яке аз ҳокимҳои ибтиди асри XVI дар Уротеппа Абдулатиф Султони Шайбони буд. Ў дар ин мулк то соли 1540 ҳукм рондааст. Дар замони ҳукмронии ин марди соҳибакл ва соҳибирода мулки Уротеппа нашъунамо ёфт. Соли 1537 мадрасаи Абдулатиф Султон (Қӯқ Гумбаз) ва чанд биноҳои дигар аз хишти пухта дар доҳили шаҳр ва дар ҳудуди базе деҳаҳо соҳта шуданд. Султон ду чорбоғ бино кард. Яке дар назди шаҳр ва дигарааш дар ҳудуди Зомин.

Дар замони ҳукмронии ў дар Уротеппа Усмон Масъуди Күхистонӣ асари пурарзиши худ «Таърихи Абулхайронӣ»-ро ба итном расонид. Чанд китобҳои соҳаи фикҳ низ дар ҳамин шаҳр навишта шуда ё рӯйнавис шудаанд.

Дар нимаи дуюми асри XVI дар Уротеппа чандин ҳокимҳо ҳамдигарро иваз карданд. Абдуллоҳони Шайбонӣ (1583-1598) низ якчанд маротиба ба ин мулк лашкар кашидааст (солҳои 1574-1579). Ивазшавии пасиҳами ҳокимон шаҳодат медиҳад, ки дар ҳудуди Уротеппа задухӯрдҳои зиёди хунин ҷой доштанд.

Дар асри XVII, дар замони ҳукмронии сулолаи Аштархонӣ, дар Уротеппа, ба мисли асри XVI, хунрезиҳо идома ёфта, ҳокимони зиёде ҳамдигарро иваз карданд. Ин мулк зери ҳукмронии сулолаи номбурда монда аст.

Дар асри XVIII вазъият дар мулки Уротеппа нисбат ба асрҳои XVI-XVII фарқ кард.

Дар соли 1702 то соли 1734 дар Уротеппа ва Ҳуҷанд Оқбӯтабий, писари Муҳаммадраҳимбий ҳукм ронд. Дар солҳои мазкур дар музофоти Уротеппа ва Масҷоҳ яке аз феодалони сернуфус Ҳоча Мӯсо мақоми хос пайдо карда буд.

Оқбӯтабий иқдом гузошта буд, ки марзҳои мулкашро аз ҳисоби Ҳӯқанд васеъ намояд. Вале ин кор ба вай мұяссар нагашт.

Дар миёнаи асри XVIII яке аз ҳокимони шучӯз ва тавонои Уротеппа-Фозилбий ба арсаи давлатдорӣ қадамҳои ҷиддӣ гузошт. Ӯ яке аз фаъолтарин намояндаи синфи ҳукмрон буд, ки хони Бухороро ба ташвиш андохта аст. Фозилбий борҳо дар амалиётҳои ҷанги бар зидди Бухоро иштирок намуда дастболо гашт.

Соли 1758 хони Бухоро Раҳимхон вафот кард. Фозилбий ин воқеаро истифода намуда шаҳри Самарқандро забт карда, қасди Бухоро намуд. Ӯ Ҳатирҷӣ, Кармина ва Каттакурғонро ишғол намуда ба самти Бухоро ҳаракат кард. Вале бо сабаби новобаста ба лашкару сарлашкар, талафоти калон рух дод ва Фозилбий ақиби нишинӣ намуд. Ҳукмронии Фозилбий тақрибан то соли 1775 идома ёфт. Баъд аз ба сари қудрат Ҳудоёр валламӣ омада тақрибан то соли 1800 ҳукм ронд.

Солҳои ҳукмронии ин ду шахс, яъне нимаи дуввуми асри XVIII, замони мустақилияти мулки Уротеппа буд. Душманони ин

мулк күшиш мекарданд, ки истиқолияти Ўротеппаро аз байн бардошта, худуди онро ба давлати худ ҳамроҳ намоянд. Вале ин иқдоми хатарнок ва аз тарафи як хон имконнолазир буд.

Ходи **PDF Compressor Free Version** Муҳаммадраҳимхон ва хони Ҳўқанд Ирдонашибий бо ҳам муттаҳид шуда, барои таъмини галабаи худ кувваи қабилаҳои Қипчокро ба юриши зидди Ўротеппа чалб намуданд.

Соли 1754 онҳо якчоя ба сарҳади ин мулк ҳамла оварданд.

Фозилбий ба ёрии худ ҳокими Ҳисор Муҳаммадамини юзо, ки яке аз хешовандонаш буд, чалб намуд. Ба ин ду кувва мұяссар гардид, ки бо роҳҳои гуногун аз болои иттифоқчиён галаба ба даст оварданд. Ин мақоми Уротеппа ва Ҳисорро дар Мовароуннаҳр баландтар гардонид.

Нимай дуюми аспи XVIII, солҳои ҳукмронии Фозилбий ва Ҳудоёр валламай давраи нашъу намои мулки Уротеппа буда, сокинонаш ҳаёти нисбатан осударо аз сар гузаронида, аз торочи ҳамсоягонашон эмин монда буданд.

Коре, ки дар нимай дуввуми аспи XVIII ба душманони мулки Истравшан мұяссар нагашт, дар аспи XIX ба сари Уротеппа омад. Ду хонигарии дар Мовароуннаҳр тавоно - Бухоро ва Ҳўқанд ин мулкро байнашон тақсим намуданд. Шаҳри Чиззах бо заминҳои тобеи худ аз тарафи Бухоро забт шуд. Шаҳри Хучанд ва деҳоти атрофи он тобеъи хони Ҳўқанд гашт. Хонҳои ин ду мулки номбурда хостанд, ки заминҳои бокимондаи Уротеппаро байни худ тақсим намоянд ё худ ҳокимон - дастпарварони худро дар Уротеппа дошта бошанд, то ки ин мулк дигар онҳоро ташвиш надихад. Аз сарвати ин сарзамин истифода намудан мақсади асосии онҳо буд.

Бо ҳамин сабабҳо аз соли 1800 то соли 1866, яъне то барҳамхўрда ба мустамликаи Русия табдил гаштани мулки Уротеппа, дар ин чо 30 маротиба ҳоким иваз шуд. Аз чумла Исобек ду маротиба, Рустамбек се маротиба ва Абдуғаффорбек чор маротиба ба сари ҳокимијат омода азл гаштаанд.

Аз ҳокимони дар ин муддат ҳукмронда Рустамбек дар таърихи шаҳр нақши худро гузошта, дар хотири мардум ҳамчун марди шучӯъ бокӣ мондааст. Дар давоми ҳукмронии даҳсолааш

(1849-1858) ў сохтмонҳои назаррасро аз худ бокӣ гузошт; мадраса ва масҷиди Рустамбек, ҳамом, корвонсарой, айвони тиллокорӣ дар Муг ва ҳоказо, шаҳри бостонии Уротеппаро зеб дода буданд.

PDF Compressor Free Version

он тобеъи уезди Хӯчанд шуд. Ин уезд даставал тобеъи вилояти Сирдарё ва байдтар (аз соли 1887) тобеъи вилояти Самарқанд мешавад. Шаҳр ва уезду вилоятро афсарон ва генералҳои ҳукумати подшоҳии рус идора мекарданд.

Давран мустамликавӣ ҳарчанд давраи итоаткорӣ, тангдастӣ буд, вале аз замони гузаштаи феодалий бо он фарқ дошт, ки мардум аз ҷангҳои ҳонумонсӯзи пай дар пай осуда гаштанд, горатгарихо хотима ёфт, тартиботи наинговарӣ гуломдорӣ барҳам дода шуд.

Шахсони маъруфи Уротеппа дар асри XIX зиёданӣ. Мо танҳо номи ду нафарашонро дар ин ҷо шарҳ медиҳем.

Дилшоди Барно - шоири ва оқила. Ин зани часур соли 1800 таваллуд ёфтааст. Соли 1816 вақте, ки духтарак 17 сола буд ҳони Ҳӯканд Умархон Уротеппаро забт намуда, 13400 нафар аҳолии онро асир кард. Аз ин миқдор 400 нафар мардони бегуноҳ ба дор қашида шуданд. 13 ҳазор асир, ки байнашон занон ва духтарон низ буданд, ба самти Ҳӯканд ба мисли пода ронда шуданд. Онҳоро бо фармони ҳони Ҳӯканд ба ҷои нообод бурда, шаҳр бино қунониданд. Ин шаҳр ба номи Умархон -Шаҳриҳон номиданд.

Дилшод ин воеа ва тақдирӣ ҳудро дар хотираҳое, ки бо номи «Таърихи муҳочирон» маъруф аст, зикр кардааст. Ӯ навиштааст, ки маҳрами ҳон ўро ба назди Умархон бурд. Дар назди ҳон ҳонтаҳта меистод. Дар болои он як коса об, корд ва як анор гузашта буданд. Умархон ба Дилшод муроҷиат намуда мегуяд: «Биё духтари газалҳони тоҷик... дар шаъни анор газал гӯй!»

Дилшод бадеатан дар он ҳангом гуфтааст:

Дар ин дун гунбази афлок дидам,
Дарунаш пур ҳама гамнок дидам.
Ба рӯшон аз ҳарире парда доранд,
Ба дил ҳун дидашо намнок дидам.
Зи теги золими ҳукми Умархон
Дили ҳар нозанинро чоқ дидам.

Ин байтҳо газаби Умархонро оварданد. Ў ба маҳрами худ фармуд, ки Дилшодро ба зиндан баранд. Хушбаҳтона маҳрам, ки ҳамشاҳри Дилшод буд, ба ҳоли духтарақ тараҳхум намуда ўро раҳо кард.

PDF Compressor Free Version

Дилшод дар хонаи Тош Маҳдум ном имоми масҷид сокин шуда, мактабдорӣ мекунад ва даҳҳо духтаронро саводнок кардааст. Аз байнӣ онҳо шоираҳон соҳибэҷод сабзида баромадаанд. Яке аз онҳо мутафакири ҳалқи узбек Анбар отун мебошад.

Дилшод бошад зиёда аз 100 сол умр дида дар шаҳри Ҳӯканд соли 1905 вафот кардааст.

Шаҳси дигари маъруф - Зуфархон Ҷавҳарӣ мебошад. Ў соли 1872 дар оилаи шоир Назмӣ ба дунё омада дар Үротеппа ва Бухоро таҳсил кардааст. Эҷодиёти ин марди бузург гувоҳӣ медиҳад, ки ў яке аз пайравони маъруфи услуби бедилий дар адабиёти классикии ҳалқи тоҷик буд. Ин шоири забардаст соли 1945 вафот карда аз худ мероси бузург бокӣ гузаштааст.

Дар асри XX Үротеппа яке аз қалонтарин (баъд аз Ҳучанд) шаҳрҳои Тоҷикистон ҳисоб мешуд. Дар ин ҷо намудҳон гуногуни ҳунармандӣ маъруф гашта буд. Ангуру мавизи ин мулк шӯҳрати оғоқ гашт. Үротеппа қалонтарин ноҳияи галлакор ҳисоб мешуд. Шаҳр маркази савдои чандин шаҳру ноҳияҳо буд. Дар бозори Үротеппа ҳаридорон ва фурӯшандагони зиёдеро аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон дучор мешуданд. Осорҳои сершумору бостонии ин ҷо диккати саёҳони оламро ба худ ҷалб мекунад.

Ҳоло дар шаҳри Истравшан ва ноҳияи он 190 ҳазор аҳолӣ зиндагӣ ва кор мекунанд.

Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомали Раҳмонов дар бораи ҷаши гирифтани 2500-солагии шаҳри бостонӣ, сабаби боз ҳам ободии мулк, равнаку ривоҷ гирифтани соҳаҳони гуногуни ҳаёти сиёсӣ, ҷамъияти ва фарҳангии ин диёр гардид.

Китоби мазкур бахшида ба ҳамин ҷаши муборак ба чоп ҳомода гашт.

МАҚОМИ АФШИНИ УШРУСАНА ДАР ТАЪРИХИ ХУЛАФОИ АРАБ

Афшин истилоҳи Суғдӣ буда ҳони Ушрусана (ё Уструшана, ва Истравшан)-ро ифода мекунад. Афшинҳо дар асарҳои VIII-IX аз сулолаи Қовусиён буданд. Мутаасифона дар бораи ин сулола ва Афшин Ҳайдар (ё Ҳайдар ва Ҳайзар) тадқиқоти ҳартарафа ба сомон нарасидааст. Маълумотҳои пароконда, ки дар асарҳои монографӣ ва ҷамъбасткунанда мансуб ба таърихи ҳалки тоҷик ба чоп омода гаштааст, аз ҳамдигар фарқ дошта ва ниҳояте муҳтасаранд. Ҳол он, ки Афшинҳо, маҳсусан Афшин Ҳайдар, дар таърихи ишғоли Осиёи Миёна аз тарафи арабҳо, дар дохили хилофат мақоми хосро ишғол карда омадааст. Афшин Ҳайдар дар мустаҳкам намудан ва аз парокондагӣ начот додани давлати пурнигидори арабҳо хизмати арзанда кард¹.

Таърихи сулолаи Қовусиён ва корнамоии Афшин Ҳайдар дар асарҳои муаллифон В. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский, З. М. Бунятов, Б. Фафуров, Т. Қодирова, Н. Нематов ва дигарон нисбатан муҳтасар зикр ёфтаанд. Вале ҳеч қадоми онҳо аз асарҳои муаррихи аспи XI араб Ҳилол ас-Сабӣ «Русум дор ул-хилофа», Байҳакӣ (996-1077) «Таърихи Масъудӣ» ва асарҳои олимони Эрон нисбати Афшин истифода накардаанд. Мо зарур донистем, ки дар асоси маълумотҳои мавҷуда ва ба тозагӣ дастраси мо гашта ба таърихи Афшини Ушрусана бори дигар баргардем. Инчунин дар хотимаи тадқиқотҳои ҳуд маълумотҳои муаллифони аспи XI Абулҳасани Балазурӣ ва Ҳилол ас-Сабиро нусха намуда, пешкаши ҳонандагон намоем.

¹ Нигаред: Мухторов А. Курушкада, Истравшан, Уротеппа. Душанбе, 2000, с. 35-38.

Бояд илова намоем, ки сулолаи Ковусиён ва таърихи вилоятҳои идора кардаи онҳо ба таври мукаммал омӯхта нашудааст. Маълум, ки Ковусиён бо сулолаи Тоҳириён (марказаш Нишопур) ва давлатҳои минтакаи Қавқоз (Озарбайҷон ва Арманистон) муносибатҳои бевосита доштанд. Инро мо аз ҳодисаҳои рух дода, ки дар ин ҷо зикр мешаванд, тасаввур карда метавонем.

Аз маълумотҳои ба даст омада хулоса мешавад, ки Афшинҳо дар ҳудуди ҳуд ободии зиёде кардаанд. Масалан, ҷуғрофиёшиноси араб Абуисҳоқ Истаҳрӣ навиштааст, ки «... ба ду фарсанги шаҳри (Дизаҳ) работе ҳаст, ки онро работи Ҳадис (Ҳадас) хонанд. Афшин бино кардааст. Беҳтарини ҳамаи роботҳост. Мардумони Самарқандро ҳеч работ беҳтар аз ин нест. Дар миёни работ ҷашмае об бармеояд, ва бар сари ҷашма гумбадҳо соҳтаанд. Ва ҳеч работ ба вилояти душман наздиктар аз ин нест».² Аз маълумоти мазкур бармеояд, ки работи назди Дизаҳ барои муҳофизати ҳудуди Ушрусана аз душман бино ёфта буд. Инчунин ин работ барои тоҷирон низ хизмат мекард.

Аз таърихи ҳалки тоҷик маълум, ки арабҳо то соли 822 барои ишғоли Ушрусана ва пойтаҳти он шаҳри Бунҷикат мубориза бурдаанд. Таҳо байд аз зиёда аз сад соли ишғоли Бухоро, Самарқанд. Ҳуҷанд ва дигар шаҳрҳои қалонтарини Мовароуниҳар, арабҳо ба сарзамини саркаши Ушрусана ворид гаштанд. Доир ба сабаби ишғоли ин мулк олими маъруфи Эрон Абдулхусайнӣ Зарринкӯб ба чунин хулоса омадааст: «... Афшин, ки Ҳайдар б. Ковус ном дошт, дар замони Маъмун ислом оварда буд ва ҷун аз падар ва бародар ноҳурсандиҳо медошт, лашкари ҳалифаро ба сарзамини Ушрусана, ки байни Фаргона ва Самарқанд буд, ва то он замон истиқлолӣ дошт, ҳидоят карда буд».³

² Абдуисҳоқ Иброҳим Истаҳрӣ. Масодик ва мамолик. Бо эътироми Эраҷ Ағифор. Техрон, 1368, с. 258.

³ Абулҳусайнӣ Зарринкӯб. Таърихи Эрон байд аз ислом. Техрон, 1363, с. 460. (солҳои ҳуқмронии Маъмун 813-833); Незъматов Н. Н. Государства Саманидов (Мавераннаҳар и Ҳорасон в IX-X вв) Душанбе, 1977.

Яке аз сабабҳои асосии нотавон гаштани лашкари араб дар ишғоли Ушрусана руҳи озодиҳоҳонаи мардуми ин диёр, ба сари давлати мӯжӯр ҳукм ғондани сипоҳиёни кордону шучӯз буд. Аз тарафи дигар работҳои мустаҳками биносаҳтаи Афшинҳо дар сарҳадоташон ва мустаҳкамии истеҳкомҳои шаҳрӣ буданд.

Афшин Ҳайдар Ушрусанаро тарқ намуда ба хизмати халифа рафт. Саргузашти аҷоибу гароиби ў дар ҳузури халифаи араб аз часурӣ, кордонӣ в ӯҳдабарои моваронаҳриҳо нисбат ба дигар мардумони зери дасти арабҳо гувоҳӣ медиҳад.

Даставвал Афшини Ушрусанаро Ҳайдар (ё Ҳайзар наиштааст Зарринқӯб) дар ҳузури халифа вазифаи Ҳочиб-ул умароро адо мекард. Сардори посbonони халифа таъин шудани ин марди мусоғир шоҳиди он аст, ки ў мансуб ба корҳои сипоҳӣ ном бароварда буд. Ўро инчунин ба дигар хизматҳо муносиб дилаанд. Мувоғики баъзе дигар маълумотҳо ў сардори гвардияи Халиф низ таъин шуд⁴. Хизмати шоиста ва ба назари халифаи араб арзандаву ӯҳдабарояндаи Афшини мазкур баъд аз пахш кардани шуриши Бобак қадр карда мешавад.

ШУРИШИ БОБАК ВА ОҚИБАТИ ПАХШ КАРДАНИ ОН

Асрҳои VIII-IX замони таназзули ҳукмронии арабҳо дар якнад кишвару вилоятҳо буд. Масалан, дар нимаи аввали асри VIII Осиёи Миёна, дар нимаи аввали асри IX Эрон, дар нимаи дуюми асри IX Қавқоз, аз асорати арабҳо озод мешаванд. Сабаби асосии озодии онҳо наҳзати ҳалқӣ буданд. Дар Осиёи Миёна шуриши Муқанаъ, дар Қавқоз шуриши Бобак ва ҳоказо, истиқлолияти минтақаҳои номбурдаро таъмин карданд. Дар Осиёи Миёна, Табаристон, Озарбойҷон, Систон ва ҷойҳои дигар «. . аз ҷаври аъмол ва ҳуккими араб ба сутух (танг) меомаданд ва мукаррар (такрор ба такрор) бар лашкариёни халифа мешӯриданд⁵». Дар Озарбойҷон фитнаи бузурге падид омад, ки тӯлонӣ шуд ва Халифаро саҳт ба ташвиш андоҳт.

⁴ Кодирова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане, Ташкент: 1965, с. 155.

⁵ Зарринқӯб. Асари номбурда. с. 458.

Яке аз ин шўришҳо соли 200 хичрй (815-816) бо сарварии Бобак рух дод. Хотам бини Ҳарасма - волии Арманистон, ки худ накшай түгён дошт, соҳибмаслиҳати ў буд. Ба сабабаи дур будани халифа Мотмун (813-833) из макони шўришиён, Бобак пешрафти бисёре ёфт ва чанд бор лашкари халифаро маглуб кард. Халифа ба сабаби мушкилии роҳҳо ва сармои саҳти он ҳудуд аз дағъи шўриш оқиз шуд. Илова бар он императори Византия, ки мақсади ишғоли сарзаминни арабро дошт, ба Бобак кўмак мерасонид. Ҳуллас, шўриши Бобак тўл кашид. Халифа Мўътасим (833-824) зери ҳавфи ҳамлаи Византия, пахш кардани ин шўришро як зарурати фаврӣ ва катъй мешуморид. Идомаи шўришро илова бар он, халифа шикасти худ ва паст гаштани эътибори дини ислом мешуморид. Аз ин хотир халифа барои пахш кардани шўриш чораҳон фаврӣ андешида, борҳо сарлашкарони номвари ҳудро бо дастаҳои калон равон кард. Вале ҳамаи онҳо галаба ба даст оварда натавонистанд.

Ба қавли Абулҳусайн Зарринкӯб⁵, «халифа ночор сардори эронинражод ва навмусолмони хеш Ҳизар (Ҳайдар) бини Ковусро, ки аз Ушрусана дар сарзамини Ҳайотала (Ҳайтолиён ё худ Эфталитҳо) барҳоста буд, ба ихтиёроти бисёр (яъне ҳукуқҳои зиёд - А. М.) ва бо лашкари анбӯҳу созубарги комил ба дағъи ў (Бобак) равона кард, бо ваъдаҳои дилнавоз ва бо фармони ҳукумат: ҳарчо, ки дар ҷанг ба тасаррӯф тавонад оваранд»⁶.

Саволе пеш меояд, ки чаро халифаи араб, соҳиби ҳазорҳо лашкару сарлашкарони кордида ба хизмати Афшинни тозамусулмон эҳтиёҷманд гашт? Аввал он, ки ноўҳлабарони сарлашкрони араб, ки шўриши ҳалқиро пахш карда натавонистанд. Дигар ҳамин, ки Афшин Ҳайдар то ин дам аз тарафи халифа имтиҳон шуда буд. Халифаи араб ўро ба ҷангӣ Миср ва Рум равон карда корнамоиҳояшро дила буд. Бинобар он халифа ба ў ҳукуки комил ва лашкари анбӯҳро дод. Табарӣ навиштааст, ки дар ихтиёри Ҳайдар сиюсе ҳазор лашкар буд.⁷

⁵ Зарринкӯб А. Рӯзгорон, ч. 1., Техрон, 1357, с. 46-47.

⁶ Табарӣ. Таърихи Табарӣ, Каннур, 1896. С. 789.

Вале ин навбат Афшин бо душмани нихоят тавоно, кордон ва сохибтачриба, ки дар химояти оммаи халк буд, рӯбарӯ гашт. Аз ин хотир Ҳайдар барои ба даст овардани галабаи душвор саросема PDF Compressor Free Version оддӣ андешид. Даставвал ў бо лашкари худ роҳи Ozarboyxonro аз шӯришиён пок соҳт ва то навоихи Ардабил пеш рафт. Барзанд ном дизро лашкаргоҳи хеш соҳт ва қальъаҳои он навоҳӣ, ки Бобак вайрон карда буд, аз нав бино кард. Дар ҳар қальъа Афшин саркардае аз ёрони худ ва дастае аз ҷангҷӯёни корозмуда баргумошт. Ҳаргуна ҷораҳои ҷангӣ дар атрофи қальъаи Базз, ки Бобак он ҷо буд, дида шуд. Ба ҳамин минвал се сол сипарӣ гашт, то ки қальъаи Базз иҳота карда шавад. Дар ин муддат ҷангҳои зиёде шуда иддае аз исёнгарон күшта ё асир афтоданд. Вале онҳо таслим нашуданд.

Вазъият водор намуд, ки муносабати худро Ҳайдар нисбати шӯришиён дигар намояд. Ў бо роҳҳои сиёсӣ ва бо роҳи истифодан барӣ аз хизмати ҷоссусон, бо Бобак «дари дӯстӣ» «мекушояд» ва ба ў нома ва паёмҳо мефиристад.

Билохира бо изҳори дӯстӣ ва бо ваъдаҳое, ки дар ҳамкорӣ барои барқарор намудани оини кӯҳан (ва ҳоказо), Афшин водор шуд, ки Бобакро ба тарки қальъа розӣ кунонида қальаро ишғол намояд (моҳи рамазони соли 224-июл-августи соли 832). Бобак ба умеди ёрӣ ба Арманистон گурҳехт. Аммо шоҳзодаи ин мулк Саҳл бини Синбот Бобакро ба душманонаш супорид. Бобак ба шаҳри Сомаррои назди Багдод, ки таҳтгоҳи Халифа буд, бурда мешавад.

Халифа Мӯътасим бифармуд то Бобакро ба file нишонанд ва ба гирди шаҳр баргардонанд. Баъд ҳам ўро бо шиканча күшта, ҷасадашро ба дор меовезанд. (Таърихи қатли Бобакро Абдулхусайн Зарринкӯб дар ду асарааш ду ракам додааст. Дар «Таърихи Эрон баъд аз ислом» моҳи сафари соли 223 (январи соли 838) ва дар «Рӯзгорон» моҳи сафари соли 225 (декабри 839- январи 840) омадааст. (Таачубовар ки Бобак соли 832 дастгир шуда баъди тақрибан 7 ё 8 соли он ба қатл расидааст).

Шӯриши Бобак, ки тақрибан ду даҳсола давлати арабро ба таҳлука андохта буд, бо сарварии Афшинни Ушрусана Ҳайдар наҳш карда шуд. Афшин ба хотири ин галаба мавриди таҳсин ва

навохти халифа сазовор гашт. Халифа ба ў 20 млн дирхам инъом кард. Шоирони араб ўро ба хотири ин фатх сутудаанд⁸. Хилол ас-Сабй Афшиниро ба чои дуввум гузашта ба сафи ҳафт тан лашкаркашони араб дохил кардааст, ки сазовори мукофотҳои олий гардида буданд.⁹

«Бешак пешрафтҳо ва пирӯзиҳои Афшин нафакат атрофиёни халифа балки хатто худи ўро низ ба рашик (ҳасад) андохта буд» - навиштааст Зарринкӯб.¹⁰ Рафтгору кирдори Афшин Ҳайдар ба чое расид, ки ў бидуни хохиши халифа амал мекардагӣ шуд. Ҳешовандони ў бошанд аз мақоми Афшин истифода намуда бар зидди халифа исён бардоштанд. Яке аз чунин касон, ки Мингзур ном дошт (бародари зани ў буд), дар Озарбайҷон исён кард.

ҚИССАИ БУДУЛАФ

Доир ба ҳудсарии Афшин нисбати халифа, муаллифи маъруфи замони газнавиён - Абулфазл Байҳакӣ дар асараши «Таърихи Байҳакӣ» (ё худ «Таърихи Масъудӣ») маҳсус истода гузаштааст. Муаллиф Афшин Ҳайдарро зери сарлавҳаи зерин тасвир мекунад: «Зикри хикояти Афшин ва ҳалос ёфтани Будулаф аз вай».

Пеш аз иқтибоси нақли Байҳакӣ оили Афшинни Истравшан бояд донист, ки Будулаф кӣ буд?¹¹

Олимӣ Эрон Манучехри Алипур тавсиф дар таърихи Байҳакӣ намуда, китоберо бо номи «Пири порсой Байҳак» ба чоп омода соҳтааст.¹²

Дар ин асар омадааст.

«Будулаф: Қосим бини Умар бини Шайх бини Исо бини Идрис бини Муакқл бини Умар бини Шайх бини Муавията бини

⁸ Ҳамон ҷо, с. 47; Таърихи Эрон баъд аз ислом, с. 460.

⁹ Хилол ас-Сабй, Установления и обычай дворца Халифов. М. 1983, с. 67-68.

¹⁰ Зарринкӯб А. Таърихи Эрон баъд аз ислом, с. 462.

¹¹ Байҳакӣ Ф. Таърихи Байҳакӣ. Машҳад, 1375, с. 213.

¹² Манучехри Алипур. Пири порсой Байҳак. Чопхонаи «Ромин», 1376, с. 118-119.

Хазоаи бини Абдулаъзӣ бини Дулафи Ачамӣ - яке аз сарҳангони Маъмун, халифа Мӯътасим ва яке аз асхиё ва ҷавонмардони бузургвор ва шучъо ва соҳибиқоё машхура ва саноёй маъсарат (некии Ҷонибона) (бул). Ӯ Марчаъ (пушту паноҳи) удаво ва фузалои асли хеш буд ва дар санъати гано (тавонгарӣ) маҳорат дошт. Ҷадди Ӯ Идрис мураббии Абӯмуслими Соҳиб ӯд-даъват аст. Ҳафиди (набераи) Ӯ Амир Абӯнаср Алӣ бини Мокуло, соҳибкитоби «Ақмол» аст. Ӯ ба аввал дар хидмати Муҳаммад бини Ҳорунарашид буд ва дар ҷойдодӣ (низорӣ) миёни Амин ва Маъмун Будулаф бо Алӣ бини Исо бини Моҳон мусоид ва ба муҳорибаи Тоҳир шуд. Пас аз кушта шудани Алӣ, Абдулаф ба Ҳамадон рафт ва Тоҳир ўро ба байати (дӯстии) Маъмун ҳонд ва вай сарбоз зад. Лекин онгоҳ, ки Маъмун худи ўро даъват кард, ба хидмати Маъмун шитофт ва халифа ўро ҳукумати Қурдистон дод. Ин ҳукумат ба ирс ва фарзандони Ӯ монд ва силсилаи ҳукком ба Будулаф бадӯ мансубанд ва шаҳри Каракро, ки падари Абдулаф пай афканда буд, ба поён бурд. Ҳуд ва хонадон ва қасони Ӯ дар онҷо икомат карданд ва ин Каҷаҷ ҷабали миёни Ҳамадон ва Исфаҳон аст. Абдулазиз - писари Ӯ ва аҳфади (набераи) Ӯ ҳукумати он шаҳр ва фармонравӣ навоҳии чибал доштанд ва шуарои аср ўро мадоех (мадҳ) гуфтаанд».

Маълум мешавад, ки Будулаф яке аз мардони обрӯманд, корнишондодаи арабҳо, шахси ба халифа наздик ва мансабдори замони худ будааст. Табарӣ навиштааст, ки ҳангоми пашш кардани шўриши Бобак, Будулаф ҳамроҳи Ҳайдар буд. Бидуни чунин обрӯю зътибор Ағшини Ушрусана нисбати ин шаҳс безътиной ва бераҳмона муносиб карда, наздик буд, ки ўро ба қатл расонад.

Байҳақӣ дар ин бора муфассал овардааст: «Исмоил бини Шаҳоб гӯяд: аз Аҳмад бини Абудувод шунидам. Ин Аҳмад марде буд, ки бо қозӣ-ул-қуззоте, ки дошт аз вазирони рӯзгор мӯҳташамтар буд ва се халифатро хизмат кард». Аҳмад гуфтааст, ки як шаб хобам набурд. Аз хоб бедор шуда ба васваса афтодам ва фавран саворӣ карда ба назди халифа омадам. Ба сабаби бевактии шаб ҳочиб (саравари посбонҳо) маро ба назди халифа намонд. Илтимос кардам. Вакто ки бо халифа Мӯътасим рӯбарӯ

омадам ү ҳам нахуфта буд ва аз ман савол кард, ки барои чӣ дер кардаам. Баъд аз сӯҳбати кӯтоҳ Мӯътасим гуфт: «... инак ин саги нохештаншиноси нимкофир Булҳасани¹³ Афшин ба ҳукми он ки хидмати ~~PDF Compressor Free Version~~ Бобаки Хуррамдинро барандоҳт ва ба рӯзгори дароз ҷанг пайваст, то ӯро бигирифт ва мо ӯро бадин сабаб аз ҳадди андоза афзун бинавоҳтем ва дараҷаи саҳт бузург биниходем. Ҳамеша вайро аз ҳочати он буд, ки дасти ӯро бар Будулаф ал-Қосим бини Исо ал-Қуруҳӣ ал-Аҷалий кушода кунем, то неъмату вилояташ биситонад ва ӯро бикушад, ки донӣ, ки адоват ва асабият (ғазабнокӣ) миёни эшон то қадом ҷойгоҳ аст. Ман ӯро ҳеч иҷобат намекардам аз шоистагӣ ва коромодагии Будулаф ва ҳаққи хидмати қадим, ки миёни шумо ду тан аст (яъне миёни қози ул-қуззот ва Будулаф - А. М)

Дӯш саҳве афтод, ки аз бас Афшин бигуфт ва ҷанд бор рад кардам ва боз нашуд, иҷобат кардам (қабул кардам). Пас аз ин андешамандам, ки ҳеч шак, ки ӯро ҷун рӯз шавад бигиранд, ва мискин хабар надорад. Наздик ин мустаҳил (раво дидан) баранд (яъне раво донанд -А. М)

Ҷандон аст, ки ба қабзи вай (Афшин) омад, дар соате ҳалок қунандаш».

Шайх ул-ислом ба ҳалифа гуфт, ки агар Будулаф қатл шавад хешон ва мардуми зери дasti дар вилояти Ҷибол будаи ӯ ба шӯр оянд ва бисёр фитна барпо шавад.

Баъд Мӯътасим мегӯяд, ки Афшин «дӯш дasti ман бигрифтааст ва аҳд кардаам ба савгандони муғаллаза (устувор) ки ӯро аз дasti Афшин наситонам ва нағармоям, ки ӯро биситонанд».

Бо ибораи дигар Ҳалифаи араб Будулафро ба ихтиёри Афшин гузошта, барои раҳоии ӯ очизӣ қашидааст. Ҳатто раҳоии ин марди номварро ба каси дигар ҳам насуридааст.

Ҳалифа Мӯътасим ба ҳамсӯҳбаташ мегӯяд, ки ин дардро, яъне ҳалосии Будулафро аз дasti Афшин, ҷунин дармон дорад: «Ҷуз он нашиносам, ту ҳам акнун наздики Афшин рави ва агар

¹³ Номи Афшин ба шакли дигар омадааст.

бор (натица) надиҳад хештанро андар афканӣ ва бо ҳоҳиши тазаррӯъ (илтиҷо) ва зорӣ пеши ин кор боз шавӣ, чунон ки албатта ба қалил ва қасир аз ман ҳеч пайгоме надиҳӣ ва ҳеч сухан нагӯй, то магар ~~хурмати туро нигӯҳ~~ дорад, ки ҳолу маҳали ту донад ва даст аз Будулаф бидорад ва вайро табоҳ накунад ва ба ту биспорад ва пас агар шафоати ту рад кунад, қазо кори ҳуд бикард ва ҳеч дармон нест».

Аз ин супориши халифа Мӯътасим бармеояд, ки ихтиёри Будулафро ў ба Афшин гузошта, барои начот додани ў ҳоло очизӣ мекашад. Халифа, ки соҳиби лашкар низ буд, метавонист Будулафро бо қувваи ярок аз дasti Афшин озод кунад. Вале ин корро накардааст. Шояд барои он бошад, ки Афшин ҳуд соҳиби лашкар буда бар зидди қувваҳои халифа истодагарӣ карда метавонист.

Халифа Мӯътасим барои начот додани Будулаф аз дasti Афшин ба шайх ул-ислом дастур додааст, ки ҳудро дар назди Афшин то ба пасти занад, яъне «илтиҷо ва зорӣ» намуда ҳудро ба пои Афшин андозӣ («хештанро андар афканӣ»). Ба фикри халифаи араб зориву тавалло натиҷа набахшад, дигар дармон барои ҳалосии Будулаф набудааст. Яъне Афшин ўро қатл мекард.

Байҳакӣ бо Афшин ва мансабдорони тобеи ў рӯбарӯ шудани Аҳмади Шайх ул-исломро муфассал ва ба таври ҷолиб баён кардааст, ки мо онро интихобан иқтибос кардаем: «ман ҷун аз халифа ин бишнидам ақл аз ман зоил шуд ва боз гаштам ва барнашастам ва рӯй кардам ба маҳаллоту вазирӣ ва тани ҷанд аз қасони ман, ки расида буданд, ба хештан бурдам. Ду се савор тохта фиристодам ба хонаи Будулаф ва ман асп тохтан гирифтам, чуноне ки надонситам, ки дар заминам ё дар осмон. Тайласон (ҷома) аз ман чудо шудаву ман огоҳ не! Рӯз наздик буд. Андешидам, ки набояд ки ман дертар расам ва Будулафро оварда бошанд ва қушта ва кор аз даст бишуда. Ҷун ба даҳлези дари сарои Афшин расидам ҳучҷоб (дарбон) ва мартабадорони вай (Афшин) ба ҷумла пеши ман давиданд, бар одати гузашта ва надонистанд, ки маро ба узре боз бояд гардонид, ки Афшинро саҳт ноҳуш ва ҳавл ояд дар чунон вакт омадани ман наздики вай. Маро ба сарое

фуруд оварданд ва парда бардоштанд. Ман қавми хешро мисол (супориш) додам то ба дахлез бинишинанд ва гүш ба овози ман доранд.

Чун PDF Compressor Free Version додам ёфтам Афшинро бар гүши садр нишаста ва натъ (фарши чармӣ) пеши вай фуруди суфа боз кашида. Будулаф бо шалворӣ ва ҷашм бибаста онҷо бинишонда ва сайёфи (чаллод) шамшер баражна ба даст истода ва Афшин бо Будулаф дар мунозира. Сайёф мунтазири он ки бигӯяд «дех», то сараҷ биандозад. Ҷашми Афшин бар ман афтод саҳт аз ҷой бишуд ва аз ҳашм зард ва сурх шуд ва рагҳо за гарданаш барҳост. Одати ман бо вай ҷунон буд, ки чун наздики вай шудаме, баробар омадӣ ва сар фуруд кардӣ ҷунон, ки сараҷ ба синаи ман расидӣ. Ин рӯз аз ҷой начунбид ва истихрофӣ (бекадрии) бузург кард.

Ман ҳуд аз он наандешидам ва бок надоштам, ки ба шугли бузург рафта будам ва бӯса бар рӯи вай (Афшин) додам ва бинишастам.

Ҳуд (Афшин) бар рӯи ман нанигарист ва ман бар ин сабр кардам ва ҳадисе пайвастам то ўро бадон машгул кунам, аз ман он, ин набояд, ки сайёфро (чаллодро)- гӯяд: «Шамшер бирон». Албатта сӯи ман Афшин нанигарист. Фаро истодам ва тарзи дигар сухан пайвастам, сутудани аҷамро ки ин мардак аз эшон буд ва аз замини Ушрусана буд аҷамро ба шараф бар араб ниҳодам (ъясне аҷамро аз арабҳо афзal тасвир кардам), ҳарчанд, ки донистам, ки андар он базаҳ (гуноҳ) бузург аст, лекин аз баҳри Будулафро то хуни вай рехта нашавад ва сухан нашид.

Гуфтам:

Ё, Амир!¹⁴ Ҳудо маро ғидои ту кунад. Ман аз баҳри Қосим Исоро омадам, то борхудоё кунӣ ва вайро ба ман баҳшӣ, дар ин туро ҷанд музӯ бошад.

(Афшин) ба ҳашм ва истигроф (бекадршиносӣ) гуфт: «набаҳшидам ва набаҳшам, ки вайро Амирал - мӯминин (Халифа

* Амир - «Ба ҳаким ҳамчун халифаи Багдол ба узвони амир муроҷиат мекарданд ва ин узвон маънои фармондех ё хокимро дошт» (с. 236).

Маъмун) ба ман додааст ва дўш савгандхўрда, ки дар боби вай сухан нагўяд, то ҳарчӣ ҳоҳам кунам, ки рӯзгори дароз аст, то ман андарин орзу будам».

PDF Compressor Free Version ё Ахмад сухан ва тавқеи (хукми) ту дар шарқ ва гарб равон аст ва ту аз чунин саге чунин истиғфоғ (бекадрӣ) каший?! Боз дил хуш кардам, ки ҳар хорие ки пеш ояд, бибояд кашид аз баҳри Будулафро. Барҳостам сараашро бибӯсидам ва бекарорӣ кардам. Суд надошт. Бори дигар китфаш (Афшинро) бӯса додам, иҷобат накард. Боз ба дасташ омадам ва бӯса додам. (Афшин) бидид, ки оҳанги зону дорам, ки то бибӯсам ва аз он пас бахшам. (Афшин) маро гуфт: «То кай аз ин ҳоҳад буд? Ба ҳудои агар ҳазор бор заминро бибӯсӣ ҳеч суд надорад ва иҷобат наёбӣ!» (Афшин) хаҷме ва дилтагие сӯи ман шитофт, чунон ки ҳӯй аз ман бишуд ва бо ҳуд гуфтам: Ин чунин мурдоре ва нимкофири бар ман чунин истиғфоғ мекунад ва чунин газоф (савсата) мегӯяд!»

Вақто ки сухани Шайх ул-ислом, хушомад задан ва таваллояш ӯуд набахшид, ў аз номи ҳалифа сухан ронда, фармони вучуд надоштан ўро бо пешгуфтори зерин кироат кард.

Эшон ба Афшин муроҷиат карда мегӯяд: «Эй Амир! Маро аз озодмардӣ он чи омад гуфтам ва кардам. Ту ҳурмати ман нигоҳ надоштӣ. Донӣ ки ҳалифа ва ҳамаи бузургони ҳазрати вай, чӣ ононе ки аз ту бузургтаранд ва чи аз ту ҳурдтаранд, маро ҳурмат доранд. Ба машриқу мағриб сухани ман равон аст.

... Туро аз ин миннат дар гардани ман ҳосил нашуд ва ҳадиси ман гузашт. Пайғоми Амирал мӯминин бишнав: Ҳалифа гӯё ба Афшин фармон карда бошад, ки Будулафро ба хонааш ҷавоб дихад. Ў дар охири фармонаш ба Афшин гуфтааст, ки «... Ва агар ўро бикишӣ туро бадали вай қасос кунам».

«Чун Афшин ин сухан бишнид ларза бар андоми ў афтод ва ба дасту пой бимурд (яъне дасту поящ аз кор монд - А.М.) ва гуфт: «Ин пайғоми ҳудованд ба ҳақиқат мегузорӣ? Гуфтам оре, ҳаргиз шунидай, ки фармонҳои ўро баргардонидаам?»

Ин вақт Шайх ул-ислом овоз дода 30-40 нафар одамони ҳамроҳаш бударо ба шоҳидӣ даъват кард. «Эшонро гуфтам, гувоҳ бошед, ки ман пайғоми Амир-ал-Мӯминин Мӯътасим мегузорам.

Бар ин Абулхасан Афшин, ки мегүяд. Будулаф Қосимро макуш ва тааруз макун ва ба хона боз фирист, ки агар вайро бикиш туро ба бадали вай бикишанд. Пас гуфтам: Эй Қосим, гуфт; «лаббай!» Гуфтам тандуруст хастай? Гуфт, хастам. Гуфтам: Ҳеч чароҳат дорӣ? Гуфт: Надорам. Касҳон худро низ гуфтам: Гувоҳ бошед, тандуруст аст ва саломат аст. Гуфтанд: Гувоҳем. Ман бо ҳашм боз гаштам ва асб дар таг афкандам. Чун мадҳуш ва дилшудае ва ҳама роҳ ба худ мегуфтам. Куштани онро маҳкамтар кардам, ки ҳам акнун Афшин бар асари ман даррасал ва Амир-ал-Мӯминин гӯяд: Ман ин пайғом надодам, боз гардад ва Қосимро бикишад? Чун ба ҳодим расидам ба ҳоле будам, арак бар ман нашаста ва дам бар ман чира шуда, маро борҳост ва дар рафтам ва биншастам. Амир-ал-Мӯминин чун маро бидид бар он ҳол, бо бузурги хеш фармуд ҳодимеро, ки арак аз рӯи ман пок мекард ва ба талаттуф (мехрубонӣ) гуфт: Ё бо Абдулло туро чӣ расид? Гуфтам зиндагонии Амир-ал-Мӯминин дароз бод! Имрӯз он чи бар рӯи ман расид, дар умри хеш ёд надорам. Дарего, мусулмониё, ки аз палиди номусулмонӣ инҳо бояд қашид! Гуфт: Қисса гӯй! Оғоз кардам ва он чӣ рафта буд ба шарҳ боз гуфтам. Чун он ҷо расидам, ки бӯса бар сари Афшин додам он гоҳ ба китф ва он гоҳ бар ду даст ва он гоҳ сӯи по шудам ва Афшин гуфт: «Агар ҳазор бор замин бӯса дихӣ, суд надорад, Қосимро биҳоҳам кушт». Афшинро дидам, ки аз дар даромад бо камар ва кулоҳ. Ман бифусурдам ва суханро бибуридам ва бо худ гуфтам: «иттифоки бадбин, ки бо Амир-ал-Мӯминин тамоман нағуфтам, ки аз ту пайғоме, надода будӣ бигузоридам, ки Қосимро нақушад. Ҳам акнун Афшин ҳадиси пайғом кунад ва Халифа гӯяд, ки «Ман ин пайғом надодаам» ва расво шавам ва Қосим кушта ояд, андешаи ман ин буд... Халифаро саҳт дард карда буд аз бӯса додани ман бар китф ва даст ва оҳангӣ пойбӯй кардан ва гуфтани ў, ки «агар ҳазор бор бӯса дихӣ бар замин суд надорад!»

Вале бе ҳеч мальмоният ба назди халифа бо камар ва кулоҳ даромадани Афшин ва ҳашмгинона сухан оғоз намудани ў дар ҳузури Мӯътасим ҷолиб буда, онро Байҳақӣ чунин тасвир кардааст: «чун Афшин биншаст бо ҳашм Амирал мӯмининро

гуфт: Худованд (яъне Мўътасим) дўш дасти ман бар Қосим (Будулаф) кушода кард. Имрўз ин пайғом дуруст ҳаст, ки Ахмад овард, ки ўро набояд кушт?»

Мўътасим гуфт: «пайғоми ман аст. Кай, то кай шунида будй, Буабдулло аз мо ва падарони мо пайғом гузорад ба кас ва на рост бошад?» Баъди баъзе суханон нисбати Будулаф халифа ба Афшин фармуд: «Боз гард ва пас аз ин ҳушёртар ва хештандортар бош!»

«Афшин барҳост, шикаста ва ба дасту пои мурда бирафт. Мўътасим аз дурӯги манфиатнок, ки чони Будулафро раҳо дод, курсанд шуда бихандид ва гуфт: «рост ҳамин боист кардан, ки кардӣ ва ба худои азза ва ҷалла савганд ҳурам, ки Афшин чон аз ман набараад, ки вай мусулмон нест».

Мўътасим ҳочиберо даъват кард ва ба ў гуфт: Ба хонаи Афшин рав бо маркаби ҳоси мо ва Будулаф Қосими Исои Ачалиро барнишон ва ба сарои Будулаф бар, азизан ва мукарраман». Баъди мулокот, сипосгузории Будулаф ва гиряҳои ў, ҳочиби Мўътасим ўро ба ҳамон мукаррамӣ ба хонааш мебарад.

Дар хотимаи қиссаи Афшин бо Будулаф муаллифи асар - Байҳакӣ ба хонандагон (инчунин хонанадагони имрӯза) муроҷиат карда навиштааст:

«Ҳар кас аз ин ҳикоят битавонад донист, ки ин чӣ бузургон будаанд, ва ҳамагон бирафтаанд ва аз эшон ин номи некӯ ёд ор мондааст. Ва гарази ман аз навиштани ин аҳбор он аст, то хонандагонро аз ман фоидае ба ҳосил ояд ва магар касеро аз ин ба кор ояд. Ва чун аз ин фориг гаштам ба сари рондани таърих бозгаштам. Воллоҳу аълам»¹⁵

Чуноне ки дида мешавад, Байҳакӣ Афшини Ушрусанаро ба қатори бузургони давлати араб доҳил кардааст. Аз ҳикояи мазкур баъзе хуносаҳо чунинанд. Афшини Ушрусанӣ дар ҳузури халифа Мўътасим ба обруи қалон соҳиб шуда ба мансаби амири сазовор мегарад. Дар ин бора Табарӣ низ навиштааст. Ў дар қасри бошкуҳ зиндагӣ мекард. Ҳочибони (посбонони) худро дошид.

¹⁵ Байҳакӣ. Таърихи Байҳакӣ, с. 213-221.

Чаллод дар ихтиёри ў буд, ки метавонист ҳукми катл барорад, ҳатто нисбати мардони соҳибмансаб ва асилзодаи арабҳо, дар шахсияти Будулаф. Афшин бемамониат дохили қасри ҳалифа гашта бо **PDF Compressor Free Version**.

Бартольд В. В нисбати ба мартабаҳои бузург соҳиб гаштани Ҳайдар навиштааст: Падари Ҳайдар «Ковус поехал в Багдад, принял ислам и был оставлен правителем области; ему наследовал Ҳайдар, впоследствии сделавшийся первым лицом при дворе ҳалифа и получивший широкую известность под именем Афшина¹⁶».

Кодирова Т. низ ба хулоса омадааст, ки баъд аз пахш кардани шўриши Бобак Афшин мушовири асосии ҳалифа шуд. Ҳалифа ҳатто ўро ҳокими Арманистон таъин кард.

Чунин ҳукуқҳои калон Афшинро ба ҳуддисандӣ, такаббур ва ба бемаслиҳатӣ нисбати амалиётҳояш расонидааст. Ҳалифа Мӯътасим ва мансабдорони атрофи ў нисбати амалиёти Афшин то ба дараҷаи коҳиши расида ўро ба номусулмонӣ айбдор мекунанд. Муносибати Афшин нисбати Будулаф ва қасди катли ў сабаб ва баҳона мешавад, ки ҳалифа ба худо қасам ёд мекунад, то ки Афшин «ҷон ба саломат набарад».

Баъд аз пахш кардани шўриши Бобак воқеаехое рух доданд, ки ҳалифа Мӯътасим аз нақшаҳои Афшинни Ушрусанӣ огоҳ гашта қасди худро аз ў мегирад.

Хатари навбатӣ бар зидди ҳукмронии арабҳо дар қуҳистони Табаристон рух дод. Шоҳзодаи ин мулк Мозёр оини ҳуррамӣ пеш гирифта бо ёрони худ, ки сурхаламон ҳонда мешуданд, сар ба шўриши баровард.

Мозёр аз ҳонадони умарои маҳаллии қадими Табаристон буда, падараи Корун ном дошт. Баъд аз вафоти падар Мозёр ба даргоҳи ҳалифа Мазмун рафта мазҳаби мусулмониро қабул кард. Ҳалифа ўро Муҳаммад ном ниҳод ва ҳукмронии қисмати Табаристон ва Равенро бадӯ дод.

¹⁶ Бартольд В. В соч. Т-1, с. 269.

Мозёр ба Табаристон баргашта амакашро қатл кард ва тамоми Табаристонро зери ҳокимияти худ кард. Табаристон дар ин замон зери итоати Тохирин буд. Якчанди ин хироҷро бевосита ў ба дар **PDF Compressor Free Version** фиристод. Окибат Мозёр ба маслиҳати Афшин, ки худ бо Тохирин душманий ва захиран даъвои вилояти Хурсунро дошт, аз фиристондани хироҷ ба халифа худдорӣ кард¹⁷. Файр аз ин Мозёр соли 224 (838 - 839) бар зидди халифа шўриш бардошт, мазҳаби сурхаламонро ошкор намуд. Ў оини Хуррамдинронро гирифта кишоварзонро водошт, то ки бар худованди мусолмони хеш бишӯранд ва амволи онро ба горат баранд. Мозёр дар ҳама билоди Табаристон масҷидҳоро вайрон ва мусулмононро ҳабс кард.

Ба фикри олими Эрон Зарринкӯб¹⁸ чустучӯйҳо нишон додаанд ки шўриши Мозёр бо сабаби иштироки Афшин ва насупоридани андози халифа рух додааст. «Дар воқеъ, - навиштааст муаллиф, - Афшин ба хотири маҳбубияте, ки байд аз пирӯзӣ бар Бобак дар назди халифа ёфта буд, ба ҳукумати Хурсон - қаламрави ҳукумати Тохирин, ки вилояти Ушрусана сарзамини фармонравони падарони вай низ бадон вобаста буд, тамаъ карда буд ва меҳост ба ҳар нахве мумкин мешуд Тохиринро аз халифа дур кунад ва бо... таваҷҷуҳи ҳукумати Хурсонро барои хеш ба даст оварад¹⁹».

Афшин, ки Мазерро ба түғён ташвиқ карда буд, гумон мекард, ки ин шўриш мисли шўриши Бобак тӯл мекашад ва Абдулло Тохир аз дафъи ў очиз хоҳад монд. Дар он сурат халифа худи Афшинро барои дафъи шўриши Мозёр хоҳад фиристод. Ў зимни фурӯнишондани шўриш метавонад эътиимидаи халифаро аз Тохирин бигардонад, ҳукумати Хурсонро аз халифа дарёфт кунад. Бадингуна ҳукумати падаронро дар тамоми Мовароуннахру Хурсон баркарор намояд. Ин навохиро бо ҷанг шўриш аз тасарруфи халифа ва ҳукмронии Багдод берун оварад.

¹⁷ Байҳакӣ. Таърихи Байҳакӣ, с. 213-221

¹⁸ Зарринкӯб А. Таърихи Эрон баъд аз ислом, с. 460-461.

¹⁹ Зарринкӯб А. Рӯзгорон, с. 48.

Мутаасифона дар ҷараёни фурӯ нишонидани киёми Мозёр Афшин ба шўришчиён хеч гуна кўмак накард. Абдулло Тохир (828 - 845) аз дафъи исёни Мозёр очиз намонд²⁰. Файр аз ин Мўътасим низ аз даргоҳи Ҳаджати Абдулло Тохир дар Мозёр гусел кард.

Мозёр қабл аз ҷанг ва ба ҳиёнати Күхёр - бародари хеш ба даст афтод. Ўро ба Сомарра назди Мўътасим бурданд. Дар онҷо пардоҳти маблагро ў барои озодии хеш пешниҳод кард. Аммо Ҳалифа напазирифт. Ўро куштанд ва часадашро наздики часади Бобак бар дор овехтанд.

Дар Сомарра Мазёрро бо Афшин рӯбарӯ карданд. Аз гуфту шуниди онҳо чунон дониста шуд, ки Афшин низ ба ў мукотиба доштааст, то ҳадди дар ин шўриш муҳаррики (ба шўр оварандай) ў будааст. Аз ин рӯ бадгумоние ки дар ҳакки Афшин мерафт ва баҳонаи боздоҳти ў шуда буд, тасдик мешавад. Бо фикри Зарринкӯб ҳалифа «Мўътасим ба сардоре, ки Бобакро маглуб карда буд, дар Мисру Рум ҳам он ҳама барои ў шамшер зада буд, ҳамон подошеро дод, ки пеш аз ў Мансур ва Хорун ва Маъмун ба бар қашидагон ва хидматгузорони хеш дода буданд»²¹.

Исёни Мингчур - бародари зани Афшин дар Озарбайҷон, бадгумонии ҳалифаро нисбати Афшин афзуд. Касоне наздики ҳалифа ва мансабдорони ў, монанди Аҳмад бини Абудавуд низ, ки аз Афшин нохурсандиҳо дошт (ба хотир оварем муносибати Афшинро бо Будулаф ва даҳолати Шайх ул- Исломро). Ин бадгумониҳо ба ҳадди тарсу бадбинӣ расониданд. Илова бар он, маълум мешавад, ки ў бар ҷони ҳалифа низ қасд кардааст. Афшин накша қашидааст, ки Мўътасимро ба меҳмонӣ бихонад ва ба заҳр ҳалок кунад. Аммо накшай Афшин ошкор гашта, бо амри ҳалифа ўро гирифтанд, бо ҳамдасти бо Мозёраш мутаҳадам карданд. Афшин аз бадгумонии ҳалифа нисбати худ пай бурда, хостгааст аз Сомарра берун равад ва роҳи Ушрусанаро бо воситаи Қавқоз пеш гирад. Бо ин максад ў молҳояшро ба ватанаш фиристода буд.

²⁰ Ҳамон чо, с. 49.

²¹ Зарринкӯб А. Тазрики Эрон, с. 462

Заринкӯб хеле дақиқ чунин хулоса кардааст: «Достони мұхокимай ӯ (Афшин), ки Аҳмад бини Абдулмалики Заёт - вазир, ва چанд тани дигар доварони он буданд, вазъи дарбори хилофатро дар он замон равшан мекунад. Ва ҳам нишон медиҳад, ки дар он замонҳо ҳануз ҳавои бозгашт ба ақоид ва адёни (дини) куҳан дар байни тоза мусулмонон қуввате доштааст. Аз ин мұхокима маълум гашт, ки Афшин дар Ушрусаны, ки сарзамини ниёкони вай буда аст, подшоҳӣ доштааст. Ҳанӯз дар номае, ки ба вай менавиштаанд, ӯро низ мисли падари ниёконаш «Худои Худоён» меҳондаанд. Гузашта аз он, вай ба маҷусон (офтобпарастон) ва бутпарастони он сарзамин беш аз мусулмонони онҷо алоқа меварзидааст. Ҳамчунин китобе ба номи Заров (ё Зарвон?) аз хонааш баровардаанд, ки. . онро бо дебо ва зарру гавҳар ороста буд ва он китобро ҳам нишонаи эътиқоди ӯ ба оини падарони хеш шумурдаанд. Чуноне, ки як шоҳид низ аз қавли вай нақл кард, ки вакте гуфта будааст: «ман барои ин тозиён (арабҳо) ҳарчиро аз он нафрат доштам кардам. То онҷо ки равғани думба хӯрдам ва бар шутур савор шудам ва наълайн (кафши чӯбин) бар по кардам. Ҷуз он, ки то кунун мӯе аз танам кам нашудааст. Яъне на мӯе ба оҳак сутурдаам ва на хатна шудаам»²².

Абулхусайн Зарринкӯб баъд аз омӯхтани маводҳои арманий ва озарӣ чунин маълумотеро низ пайдо кардааст: «Номи Девдод дар хонадони Соҷӣёни Озарбойҷон, ки бо Афшини Ушрусаны хешовандон будаанд, нишон медиҳад, ки бо эҳтимол дар аавоили аҳди Аббосиён низ ҳанӯз пастиши дев дар гӯшаву канор вучуд доштааст»²³.

Ҳарчанд, ки Афшин ҳангоми рӯбарӯ шудан бо Мозёр гуноҳашро ба сар нагирифта рад кард ва изҳор намуд, ки кори хешро хиллае донист, ки барои ба даст овардани Мозёр ба кор барад, доварон ӯро нисбат ба халифа гунаҳгор ва хоин нишон доданд ва ба зиндан андохтанд. Дар зиндан ӯро гурусна нигоҳ дошта ба ҳалокат мерасонанд. Бо ақидаи дигар ба ӯ гӯё заҳр дода

²² Ҳамонҷо, с. 462.

²³ Ҳамонҷо, с. 190.

куштаанд. Соли 226 хичрй (840-841) мурдаи ўро аз зиндон берун оварда дар Боб-ул-Омма бар дор кашиданд. Баъд маълум шуд, ки бутони чанд низ, ки тахмин мекардаанд, аз хонаи ў берун оварданд ва дар хамон чо бо часади ў сўзонданд. Бо хамин ба кавли Зарринкӯб, достони Афшин дар таърихи халифаи араб ба охир расид ва дар он чо сардорони турк майл пайдо кард²⁴.

ХУЛОСА

Шўриши бисёрсолаи Бобак, исёни Мозёр ё сурхаламон, ки онҳоро сурхчомагон ҳам меноманд, ҳаракатҳои тақрибан 18 солаи Афшини Ушрусана Хайдар, моҳияти зидди арабӣ, зидди хулафот ва зидди исломӣ доштанд.

Аз рӯи мушоҳидаҳои таърихи ишғоли Мовароуннаҳр ба чунин натиҷа омадан мумкин.

Арабҳо Осиёи Миёнро бо шаҳрҳои калонтарини он - Бухоро, Хева, Самарқанд ва Хучанд ишғол намуданд. Ушрусониҳо дар давоми зиёда аз сад сол баъди забти Хучанд (соли 722) бо арабҳо истодагарӣ намуда, тобеъи онҳо нағаштанд ва дини исломро қабул накарданд. Муносибатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ то ҳол вуҷуд доштаи Ушрусана бо шаҳрҳои номбурда канда шуданд. Ҳаётги ояндаи мустақилона хатари тасаввур нашавандаш дошт. Дар ҳамин асно Аҳмад бини Абдуҳомид - аз умарои Тоҳириён, бар баъзе шаҳрҳои Ҳурросон иморат дошт. Ҳалифа Маъмун соли 207 ҳичрӣ (822-823) ўро маъмури Мовароуннаҳр таъин кард ва ў Ушрусанаро дар ҳамин сол ба даст даровард.

Аз навиштаҳои олимони Эрон чунин ба назар мерасад, ки арабҳо ин мулкро забт накарданд. Балки Хайдар як саҳна бозида, вонамуд кардааст, ки ўз падарааш Қовус ва бародарааш норозӣ ва носоз шуда шаҳрро бо лашқари араб месупорад. Ҳуди Хайдар бо як адад китоби муқаддаси ниёгонаш ва бо чанд адад бутчаҳо бо лашқари араб пайваст, бо тезӣ забони арабиро омӯҳт ва бо сабаби ақлу заковат ва кордониаш ба мансабҳои баланди дарборӣ соҳиб гашт. Арабҳо ба ў бовар карда барои забти Мисру Шом равон карданд. Ўзҳокими Арманистон таъин шуд.

Солҳои дар Озарбойҷон амалиёт гузаронидани Хайдар бар зидди шўришчиён ўз номи ҳалифа ин мулкро идора мекард.

Масциду кўргонҳон зиёдеро аз нав баркарор кард. Баъд аз пахш кардани шўриши Бобак, ба Хайдар инъому илтифотҳон зиёди Халифа ў ба вилояти Синди Хиндустон соҳиб мешавад.

Баъда шўриши Абдус-ал-Фаҳрӣ дар Миср (соли 832) амалиёти навбатӣ ва мустақилонаи Хайдар ин пахш кардани шўриши тӯл кашидаи Бобак дар Озарбойҷон буд. Баъди ин амалиёт Афшинни Ушрусанан марди дар назди халифаи араб эрка гашта ба мансаби амирӣ соҳиб гашт, ахли дарбори араб ҳатто Шайх-ул-ислом мутеъи ў мешавад.

Аз амалиёти ояндаи Афшин маълум мегардад, ки нисбати шўриши Мозёр соҳибмаслиҳати шўришчиён шуда мақсад гузошт, ки бо баҳонаи пахш кардани ин шўриш ба вилояти Табаристон соҳиб шавад. Дар ҳудуди Табаристон, Ҳурросон ва Мовароуннаҳр давлати мустақил бино намояд, ки бар зидди арабҳо истодагарӣ карда тавонад. Албаттга ин накшан бузург ва қаҳрамонона буд.

Афшин дар дарбори халифа душманони зиёде пайдо кард. Онҳо ўро «ниммусулмон» ё «тоза мусулмон» меномиданд ва дар касди ў шуданд. Ба душманони Афшин мұяссар мешавад, ки дар назди халифа ўро сиёҳ намуда аз обрӯю эътибор маҳрум гардонанд. Афшин ба қатл расид. Дар балали 18 соли амалиёт ў дар дарбори Халифаи араб, Афшин мусулмон нашуд. Ў хатна нашуда бутпараст монд. Ҳатто бо ватани падариаш мукотиба дошта, баязе сарватҳои гирд овардаашро ба онҷо равон мекард. Ҳатто Ушрусанихо Ҳайдарро ҳокими қонунии худ шуморида ўро «Худои Худоён» меномиданд. Маълум, ки дар ин солҳо дар Ушрусанан писари Ҳайдар - Ҳасан ҳукм меронд. Абдуллои Тоҳир ба Нӯҳ ибн Асади Сомонӣ фармон дод, ки ўро аз ҳокимият маҳрум намуда ба ҳабс гирад. Писари дигари Ҳайдар низ ҳабс карда мешавад²⁵.

Ба ин хотир ҳулоса кардан мумкин, ки Ушрусанихо бо вучуди тобеъи арабҳо гаштан дер муддат расму оини ниёғони ҳудро тарқ накардаанд.

²⁵ Кодирова Т. Китоби номбурда, с. 156.

Барои ба мақсад расидан Ҳайдар вонамуд кардааст, ки ўдини сломро қабул карда, барои бартараф намудани бадгумонии душманонаш, уштурсаворӣ карда, равғани думба хӯрдааст ва кафши чӯбин ҳам пӯшидлааст. Чунин маълумотҳо ҷолиб буда, аз тарафи тадқикотчиён омӯхтани ҳартарафаро талаб мекунад. Магар зардуштпарастон равғани думба намехӯранд? Нисбати пос доштани оини ниёкон дар Ушрусана В. В. Бартольд навиштааст: Ушрусана «область менее других подверглась влиянию арабской культуры и потому должна была дальше сохранить особенности древнеарийского аристократического строя»²⁶.

Дар ин бора ба сарчашмаи маъруфи қадима мурозиат мекунем.

Дар қисми аввал, яъне то христионии Таврот (Библия), ки Ветхий Завет (Аҳди қадим) ном дорад, навиштаанд, ки «истеъмоли гӯшти уштур, ҳаргӯш равғани барзагов ва гӯсфанд манъ аст»²⁷.

Ин одат то пайдо шудани қисми нави Таврот - Новый Завет (Аҳди ҷадид) байни яхудиён ва ориёҳо (арамейҳо) маъмул будааст. Дар қуръони мачид ҳам ишора ба ҳамин одат шудааст²⁸.

Сабаби байни Ориёҳо маъмул будани ин одат шояд дар он бошад, ки мувофики навиштаҳои Аҳди қадими Таврот Мовароуниҳар тобеи подшоҳони Ерусалим буд. Дар китоби мукаддас чунин матн хонда мешавад:

«Ва подшоҳони кавӣ бар Ерусалим будаанд, ва онҳо дар тамоми Мовароуниҳар салтанат мерондаанд ва закот, боч ва хироҷ ба онҳо дода мешудааст»²⁹.

Оид ба истифодаси пойафзоли чӯбин мо алҳол маводе надорем. Бути чубине, ки соли 1979 аз Кӯхи Сурхи ноҳияи Айнӣ (вилояти Сугд) дастрас гашт, пойафзоли ҷарми дорад ва ҳатна нашудааст. Шояд ин бесабаб набошад.³⁰

²⁶ Бартольд В. В. соч. т. 1, с. 224.

²⁷ Қуръон, чопи Димишк, 1420 ҳичрӣ, с. 654. Тарҷимаи русӣ, тарҷимон Л. Порохова, шарҳи 262.

²⁸ Қуръон, суран 4 (Нисо), байти 160, Техрон 1371, с. 104.

²⁹ Библия, Столгольм, 1992, с. 709.

³⁰ Мухторов А. Щедевры в единственном числе. Путешествие в Согдиану. Душанбе, 1982. с. 5-48.

Бо иғвои душманон Афшин Ҳайдар ба катл расид. Қодирова Т. дар ин хусус навиштааст, ки халифаи араб аз сарлашкари тавонон худ маҳрум гашт. Абдулло бини Тохир ба максади ифлоси худ расид. Дар хотима муаллиф чунин хулоса кардааст: «Ликвидация Осрушанских царей укрепила положенные династии Саманидов».³¹

Дар ин чо як масъала ҷолиб аст. Ин ҳам бошад, маълум мешавад, ки қаҳру газаби халифа ва ахли дарбори ў дар он солҳо ва бъди он ҳам нисбати ушрусанҳое, ки дар хизмати халифаи Багдод буданд тагир наёфт. Инро мо дар мисоли Шиблӣ Ушрусанӣ мушоҳида мекунем. Падари Шиблӣ - Юнус Ҳочиби (посбони) бузурги халифа таъин мешавад. Амаки ў вазифаи Олӣ - «Амир ул-умарои» Искандарияро дар ўҳда дошт, ки фармондехи мутлаки ҳарбӣ ва ҳодими маъмурӣ ҳисоб мешуд. Ҳуди Шиблӣ ҳокими музофоти Дамованд (дар қисмати шимолии Текрон) таъин шуд. Дар хизмати халифа сарлашкарони дигари зодаи Ушрусанӣ, ба мисли бародари зани Ҳайдар - Мингчур, буданд.

Ҳамаи онҳо дар нимаи даввуми асри IX ва нимаи аввали асри X ба халифаи араб хизмат карда, хаёт ба сар бурда ба обрӯи баланди давлатӣ ва ҷамъияти сазовор гаштанд.

Дар ин бора ба донишманди мӯҳтарам, академик В. В. Бартольд муроҷиат мекунем, ки навиштааст: «Халиф Мамун, поручив своим наместникам продолжать войну с непокорными, в то же время велел послам приглашать на службу к халифу знатных туземцев, которым после их прибывания в Багдад назначал щедрое вознаграждение³²».

Академик Б. Фағиров низ навиштааст, ки арабҳо ба миқдори зиёди амалдорони босавод эҳтиёҷ доштанд³³.

Маълум мешавад, ки дар асри IX, пеш аз ба қудрат расидани давлати Сомониён, дар Ушрусанӣ чунин қасони зиёд будаанд.

³¹ Қодирова Т. қитоби номбурда: с. 156.

³² Бартольд В. В. соч. т-1, с. 224-225.

³³ Фағиров Б. Тоҷикон қитоби I, Душанбе, 1983, с. 446. (Муҳарири мӯҳтори Ҳ. Муҳторов.)

Чунин сиёсати арабҳо сабаб шудааст, ки Ушрусаніҳо дар васеъ намудани худуди хилофат ва пешравии илми асрҳои IX-Х-он саҳми арзанде гузаранд.

Боз як далели дигар, То алҳол номи ҳокимони то исломии Ушрусан (Ковус ва Афшин) байни зардуштиарастан мъруф ва дар истифода аст. Дар Техрон зардуштиарастан, яке аз муаллифони «Фарҳанги вожаҳои авастой»¹⁴. Фаридуни Чунайдӣ ҳаёт ба сар мебарад. Писари ў Афшин ном дорад. Номи Ковус бошад боз ҳам мъруфттар аст.

Аз навиштаҳои боло бармеояд, ки муаррихони тоҷик бояд ба ҳаёт ва фаъолияти Афшини Ушрусану Хайдар бештар эътибор дода онро омӯзанд, ва дар асарҳои таърихии чамъbastkunanda ва китобҳои дарсӣ дарҷ намоянд.

БАЛАЗУРЙ ДАР БОРАИ КОВУС ВА ҲАЙДАР

Барои пурра гардонидани тадқиқоти худ ва равшани андохтан ба баъзе паҳдудои ҳаёт ва фаъолтияти часуронаи Ушрусаніҳо, даставвал Афшин Ҳайдар, дар давлати арабҳо, ба сарчашмаи ниҳоят гаронбаҳои асри IX муроҷиат менамоем. Аҳмад ибн Яхъё ибн Ҷобир ул-Балазурӣ таърихи хулафои арабро дар асараш «Футӯҳ-ал-булдан» зикр кардааст. Олимӣ тоҷик F. Гоибов як қисми ин асарро бо номи «Забти Хурасон» (Завоевание Хорасана) ба забони русӣ тарҷима ва нашр намудааст. Аз ин асар мо маълумоти муғидро нисбати подшоҳони Ушрусана Ковус ва писари ў Ҳайдар, бо шарҳи F. Гоибов иқтибос намудем.¹

Кавус¹, правитель Ушрусаны, написал письмо ал-Фадлу ибн Сахлу², известному как «суррийасатайн»³ (обладателю двух чинов или министерств), который был министром и секретарем ал-Маъмуна. (Кавус) условился предоставить ему дань с тем, чтобы мусульмане не нападали на его страну. (Ал-Маъмун) дал согласие на это. Когда ал-Маъмун, да помилует его Аллах, вернулся в город мира (Багдад), то Кавус отказался выполнять условия мира, предложение им самим. Кавус имел управляющего, которого очень почитал. Последний выдал свою дочь замуж за ал-Фадла, сына Кавуса. Он очень почитал ал-Фадла и ставил его выше других, но в то же время не любил Ҳайдара⁴, сына Кавуса, известного как Афшин, злословил насчёт него. Ҳайдар (однажды)

¹. Аҳмад ибн Йаҳйа ибн Ҷабир ал-Балазурӣ Завоевание Хорасана (извлечение из сочинения «Футӯҳ ал-булдан» (перевод с арабского, предисловие, комментарий и указатели кандидата исторических наук Г. Гоибова, из-во «Дониш», Душанбе, 1987, с. 38-39, 96-99.

набросился на этого управляющего и убив его около ворот города (столицы) Кунб⁵, бежал к Хашиму ибн Мухаввиру ал-Хуттали⁶, который был правителем в своей стране.

Хайдар просил написать письмо отцу и получить его благосклонность. Между тем Кавус женился на Умм Джунайде после своего управляющего Тарадиса и помог сбежать некоторым своим дихканам.

Узнав об этом Хайдар принял ислам и прибыл в город мира (Багдад). Он описал ал-Маъмуну благоприятные обстоятельства, сложившиеся в Ушрусане, и уверял его в легкости победы, хотя раньше ал-Маъмуна пугали трудностями борьбы; к тому же он описал ему ближайшую дорогу туда. Ал-Маъмун направил огромное войско под командованием Ахмада ибн Аби Халеда ал-Ахвала ал-Катиба⁷, чтобы написать на (ушрусанцев). Когда Кавус узнал о приближении (арабов), то направил ал-Фадла ибн Кавуса к тюркам за подмогой. Они прислали ему большое войско. Ахмад ибн Аби Халед вступил в страну Ушрусаны и вошёл в её центральный город до прибытия ал-Фадла с тюрками, хотя Кавус расчитывал на то, что Халед, не зная более короткого пути, пойдёт дальней дорогой. Когда ал-Фадл узнал об этом, то ушёл с тюрками в пустыню. Затем он оставил тюрков и поспешил к своему отцу. Когда он добрался до него, на (ал-Фадла) также распространились гарантии безопасности отца. А тюрки, (оставшиеся в пустыне) погибли от жажды. Кавус вошёл в Город мира и принял ислам. Ал-Маъмун назначил его правителем его же страны (т. е. Ушрусаны). После него ал-Маъмун назначил правителем его сына Хайдара, он же Афшин. Еще раньше ал-Маъмун, да помилует его Аллах, писал своим наместникам в Хорасане, приказывая напасть на тех жителей Мовераннахра, кто проявляет непокорность и не принимает ислам. Он направил своих людей в эту страну, и они назначали на должности тех, кто изъявлял желание работать с ними в диване, будь то местные жители или сыновья их правителей, и определяли им жалованье. (Ал-Маъмун) питался вселить в их сердца желание видеть его Если они (Хорасанцы) приходили к нему (ал-Маъмуну), он проявлял гостеприимство и щедро одаривал их.

После него халифом стал ал-Мутасим биллах, и все продолжало оставаться по прежнему и получилось так, что большая часть войска состояла теперь из числа воинов Мавераннахра - из Согда, Ферганы, Ушрусаны, Щаша и других мест. Правители этих городов стали приходить к нему (ал-Мутасиму), и ислам победил во всех этих местах. Их жители теперь сами стали нападать на тюрков, находящихся по соседству с ними.

Коментарии:

1. Кавус — царь Уструшаны. Ат-Табари приводит имя деда Кавуса -Кара-бугра (очевидно, Карабугра - чёрный верблюд, самец), который в 737 г в составе коалиции воевал в Джузджане аротив Асада б. Абдаллаха. Отца Кавуса звали Хана-хура или Харахура. У Кавуса было двое сыновей - Фадл и Хайдар. После завоевания Уструшаны арабами, Кавус фармольно принял ислам и был назначен её правителем.

2. Ал-Фадл б. Сахл-зу-р-рийасатайн (обладатель двух главных постов: командующего войсками и управляющего всеми делами государства). Родился, по одним сведениям, в 771 г. по другим в 758г в Серахсе (в Хорасане). Принял ислам по воле ал-Маъмуна в 805 г. До этого был огнепоклонником. Являлся большим другом ал-Маъмуна. Последний уважал его и ставил выше всех из своего окружения. Ал-Фадл считался мудрым и талантливым человеком. Однако, находясь в Хорасане с ал-Маъмуном, он скрывал от него истинное положение дел в Багдаде. Об этом ал-Маъмун узнал через других и приказал ему направиться в Багдад. По дороге они остановились в Серахсе, где ал-Фадл б. Сахл в 818г. был убит в бане четырьмя слугами двора. Когда они были пойманы, то сказали, что делали это по приказу ал-Маъмуна. Последний казнил их всех.

3. «Зу-р-рийасатайн»-см. пр. 2.

4. Хайдар б. Кавус он же знаменитый Афшин. Афшин - титул правителей Уструшаны, но арабские истории под ним подразумевают Хайдара- сына Кавуса. Брат Хайдара ал-Фадл был женат на дочери Тарадиса - управляющего Кавуса.

Тарадис всегда восхвалял достоинства Фадла перед Кавусом и одновременно унижал Хайдара. По-видимому, Тарадис

стремился, чтобы Кавус назначил наследником престола затя Фадла. Хайдар убил Тарадиса в Кунбе близ ворот города, а сам сбежал в Хутталь, где остановился у местного правителя, по имени Хашим б. Мухаввир...

PDF Compressor Free Version

Тем временем Кавус женился на Умм Джунейд и помог бежать некоторым своим дихканам (возможно, из тюрьмы). Узнав это, Хайдар ушёл в Багдад, где принял ислам и призвал ал-Маъмуна на завоевание Уструшаны. В Уструшану было послано огромное войско под командованием Ахмада б. Аби Халеда. Он завоевал её в 822г Кавус и его сын попали в плен и были отправлены в Багдад. Халиф назначил Кавуса наместником в его же стране. Что касается Хайдара, известного как Афшин, он остался в Багдаде и стал преданно служить Аббасидам. В 832г Афшин был в Барке, в 832 г он усмирил восстание Абдула ал-Фахри в Египте, а в 835г. был направлен усмирять восстание Бабека. Восстание последнего в Азербайджане, начатое ещё во время правления ал-Маъмуна, не затихало. Многочисленные военные компании, предпринятые против Бабека другими военноначальниками, успеха не имели. В 838-837г Афшин нанес поражение Бабеку, используя военную хитрость и сложные тактические приёмы, которые красочно и подробно описаны у ат-Табари. К сожалению, талант полководца Афшин использовал не по назначению. За эту победу над Бабеком Халиф ал-Мутасим подарил Афшину 20 млн. дирхемов (10 млн. для войск и 10 млн для него самого) и дал ему во владение область Синд. В 827-828гг. Афшин вместе с ал-Мутасимом пошёл на Византию. По пути был раскрыт заговор против Халифа. Халиф очень чтил Афшина. Это видно по тому, что все заговорщики по приказу Халифа были казнены, но когда Афшин попросил Халифа «подарить» ему жизнь одного из них-Харсаму б. Ан-Надр ал-Хуттали, который был наместником Марога в Азербайджане, Халиф согласился. Афшин не только добился его освобождения, но и назначил наместником Динавара.

Находясь в Ираке, и являясь одновременно владетелем Уструшаны, Афшин не расставался с мыслью возвратится на родину. С этой целью, как выяснилось во время суда над ним, все

добытое богатство, он посыпал в Уструшану. Однако, Халиф не пускал его в родные места. Чтобы дабиться заветной цели, Афшин стал писать письма владетелю Табаристане - Мазйару, который находился в плохих отношениях с наместником Хорасана - Абдуллахом б. Тахиром. В своих письмах Мазйару и Абдуллаху он направлял одного на другого, надеясь, что в случае войны между ними, Халиф направит его для усмерения. Тогда он мог бы надеяться на пост наместника Хорасана. Однако в результате военных действий, письма Афшина попали в руки Абдуллаха б. Тахира, который послал их вместе с попавшим в плен Мазйара, к Халифу. С другой стороны, один из военноначальников Афшина, выходец из Уструшаны, по имени Минкджур спрятал кое-какие богатства, обнаруженные в одной из кладовых Бабека. Об этом узнал начальник почты Азербайджана и сообщил Халифу. Афшин был обвинен как соучастник преступления, хотя на самом деле он не знал об этих деньгах.

Обвинив Афшина в причастности к этому Халиф в 839-840гг. Отстранил его от поста начальника личной гвардии. Афшин тайно собрал своих людей и раскрыл им свой план: позвать на вечеринку к себе Халифа с приближенными и отправить их. Самому же со своими людьми уйти в Армению, правителем которой считался он. Затем идти к Хазарам от них к тюркам и с ними на родину - в Уструшану. Один из его людей по имени Ваджин не был согласен с планом и после спора намекнул об этом одному из приближенных Афшина, а то донес его слова Афшину. Последний хотел убить его, но Ваджин укрылся под покровом ночи и угром обо всем рассказал Халифу. Халиф вызвал Афшина к себе и арестовал. По его же приказу Нух б. Асад и Абдуллах б. Тахир обманнены путём поймали сына Афшина - Хасана и отправили его к ал-Мультасиму, который посадил Хасана в темницу, откуда тот был освобожден лишь через 25 лет. В 840 г состоялся суд над Афшином. Судьи обвинили его в неверии. Оказалось, что он исповедовал веру своих предков. Дома у него нашли идоли, священную книгу уструшанцев - «Зурава» и другие предметы культа. Он умер в темнице в 841г и его тело распяли на улице. Затем его сажали, а пепел был брошен в Тигр.

Внешне он верой и правдой служил Халифу, подавляя крупнейшие народные восстания против арабского Халифата, в частности разгромил движение Бабека в Азербайджане, а тайно подготовлял восстание в Уструшане, намереваясь вернуть себе престол своих «предков» - писал А. Ю. Якубовский, характеризуя деятельность Афшина.

Так бесславно кончилась блестящая карьера человека, безусловно, незаурядного, полководца и политического деятеля, некогда предавшего свою родину.

5. Кунб - название шахристана Бунджиката, столицы Уструшаны.

6. Хашим б. Мухаввир ал-Хуттали в издании Ридвана - Хашим б. Маджур... тождествен с Хашимом, о котором упоминают ал-Йаъкуби и ат - Табари в своих произведениях. Согласно ал-Йаъкуби, Хашим б. Баниджур был владельцем Вахша и Халаверда. В правление Халифа ал-Мутасима (833-842) Хашим был направлен на усмирение Мухаммира (одна из групп Хуррамитов), которые в провинции ал-Джебал нападали на Хорасанских паломников и другие караваны и грабили их. Однако, Хашим был разбит ими. Данное сообщение позволяет уточнить, что в период правления ал-Мутасима Хашим находился в центре Халифата. Сообщение ал-Балазури говорит о том, что Хашим в начале IX в. находился у себя на родине, т. е. в Хуттале. Хашим умер в месяце зу-л-хиджи 857г. Однако представители его рода продолжали править на его родине. По словам автора «Истории Балха» с июня 848г в Балхе правил его внук - Давуд б. Аббас.

7. Ахмад б. Аби Халед ал-Ахвал ал-Катиб- завоеватель Уструшаны. В 819 г. был в числе тех, кто сопровождал халифа ал-Маъмуна из Хорасана в Багдад. По совету Ахмада, в 820 г ал - Маъмун назначил Тахира б. Хусейна наместником Хорасана. В 822г Ахмад большим войском был послан ал-Маъмуном в Хорасан, чтобы поручить Талху, который в своих письмах обращался к ал-Маъмуну по имени. Оттуда он направился в Уструшану. Захватив её, взял в плен Кавуса, местного правителя с сыном Фадлом и отправил их к ал-Маъмуну.

ХИЛАЛ АС-САБИ ОБ АФШИНЕ ХАЙДАРЕ

Труд Хилала ас-Саби, известного историку XI в., является единственным дошедшем до нас сочинением, посвященным церемониям двора аббасидских халифов. Кроме того, «Установления и обичаи двора халифов» («Русум дар ал-хилафа») содержит много сведений об истории и экономики Халифата, этнографии и истории материальной и духовной культуры тогдашнего общества. Об Афшине Хайдаре автор привёл следующие сведения:

Глава 7.

Торжественные одежды (при церемонии) назначения (на пост) наместника, восшествия на престол, торжественного приёма и званого обеда.

.... Героям походов и знатокам преданий полагались металлическая гривна (тавк), два браслета, меч и пояс. Это стало правилом для эмиров столицы. Когда пришел и стал править Траком Алуд ад-Даула, он был пожалован упомянутыми юбетными одеждами, браслетами и гривной, инкрустированной драгоценными камнями, а на его голову был водружен юрбан с концами, на которые (были) нанизаны драгоценные амни. Такая же церемония была устроена для Афшина¹ в правление ал-Мутадида биллах², для Бадра ал-Мутадида³ при л-Муктафи би - ллах, для Мьюниса⁴ в дни ал-Муктадира биллах, для иби Йалбака⁵ в правления ал-Кахира би-ллах, для аддкама⁶ в дни ал-Ради би-ллах, для Тузуна⁷ при ал-Мустакфи и-ллах, да будет милосерден «Аллах к этим праведным алифам»

Глава 8 (Лакабы)

«Ал-Мутасим би-ллах, да будет милосерден к нему Аллах, наградил Хайдара ибн Кавуса⁸ лакабом ал-Афшин, потому что он усуршанец, а ал-Афшин, значит «царь» на том языке, подобно тому как царя румов называют «цезарь»

Примечания:

1. Афшин Хайдар ибн Кавус - военноначальник в правлении Халифа ал-Мутасима (833-842). Известен своими победами над византийцами в Малой Азии а так же подавлением восстания Бабека. В 841г. был обвинен в измене исламу и заключен в тюрьму, где и умер голодной смертью.

2. В рукописи ошибочно упомянут Халиф ал-Мутадид в место ал-Мутасима.

3. Бадр ал-Мутадиди - военноначальник халифа ал-Мутадида, полководец, убит при халифе ал-Муктади в 289/901-902г

4. Мульис ал-Музаффар знаменитый военноначальник, первый, кто получил титул амир ал-умаро, сосредоточивший в своих руках военную и светскую власть. При восшествии на престол ал-Кахира (во второй раз) Мульис был схвачен и зверски умерщвлен в 321 / 933г.

5. Али ибн Йалбак- один из военноначальников при Мульисе. Убит в 321/933г. вместе с Мульисом.

6. Баджкам - тюркский военноначальник, амир ал-умаро в привлечение халифов ар-Ради и ал-Муттаки. Убит в 329/941

7. Тузун - тюркский военноначальник, которого Халиф ал-Муттаки назначил главнокомандующим. Умер в 334/945г.

8. Хайдар ибн Ковус - военноначальник халифа ал-Мутасима, прославившийся разгромом Бабека и победами над византийцами.

(Хилол ас-Саби. Установления и обычай двора халифов. Руслан дар ал-халифа. Перевод с арабского и предисловие и примечания. И. Б. Мухайловой. М., 1983, с. 63, 90, 112, 117).

Из семи упоминаемых военноначальников в этом списке шестеро были казнены или умершвлены. Обращает на себя внимание и то, что Афшин Хайдар одним из первых среди семи прославленных военноначальников был удостоен высоких халифских и драгоценных наград. После него это вошло в традицию и другие арабские халифы (после Мутасима) последовали этому примеру.

ШИБЛИИ ИСТРАВШАЙ (859-946)

ПЕШГУФТОР

Маълум, ки барои ишголи Мовароуннаҳр арабҳо ду навбат муборизаи дурудароз бурданд. Яке аз вилояте, ки забти он тӯл кашид, Истравшан буд. Оқибат соли 207 ҳичрӣ (822-823) забти ин мулк ба арабҳо мусассар гардид. Маъруфтарин афшини ин мулк Ҳайдар паҳ аз қабул кардани дини ислом яке аз наздиктарин мансабдори халифа Мӯтасим (833-842) мешавад.

Такрибан дар ҳамин солҳо дар Уротеппа Шайх Шиблӣ ном донишманд зиндагӣ мекард. Ӯ номи зодгоҳаш - рустои Шиблиёро ба ҳуд нисба қабул кардааст.

Писари Шайх Шиблӣ - Юнус низ марди донишманд ва корлида буд. Ӯ ба халифаи араб писанд меояд ва Халифа ўро «Амир ул-ҳочиб»(сарвари посбонони) ҳуд таъин кард. Писари дигари ӽ, ки номаш алҳол маълум нашудааст, «Амир ул-умарои» Искандария (Александрияи Миср) таъин шуд.

Дар солҳои муҳочирати бародарон ба Бағдод дар Мовароуннаҳру Ҳурносон сулолаи Тоҳириён ҳукм меронд. Ба ақидаи Бобоҷон Faфуров «... . замони ҳукмронии Абдуллоҳ (830-840) ва писари ӽ Тоҳири П-ро (844-862) метавон эҳёи маданияти маҳаллӣ» номид. Фарзандони Шайх-Шиблӣ дар чунин як давраи «эҳёи маданияти маҳаллӣ» ба камол расида дар мулки араб ба мансабҳои қалон сазовор гашта буданд.

Инчунин таҳмин бояд кард, ки ба Абубакри Шиблӣ номи бобояшро додаанд, то ки обру ва зътибори бобои мӯтабари ӽ дар лиёри дурдасти Ирок фаромӯш нашуда, пос дошта шавад.

Асари Унсурулмаолии Кайковус «Кобуснома»-ро ба чоп хозир намуда, аъзо кореспонденти АИ Чумхурии Тоҷикистон И. С. Брагинский дар тавзехот овардааст: «Абубакр Дулаф ибн Джадар Шиодлии Хорасани - один из отцов суфизма (861-946). Род его был из Уструшаны, но деятельность протекала в Багдаде. Он был близким другом «мученика» суфизма Хусайн ибн Мансура Халладжа³⁵».

Дехаи Шиблия (ё Шиблиё) дар асри X дар қисмати ҷанубии Истрӯшан, дар доманаи қаторкӯҳи Туркистон воқеъ буд. Мазори бобои Шиблӣ - Шайх Шиблӣ ҳоло дар гузари Дарвазаи болои ин шаҳр, дар наздикии ҳаммоми охири асри XIX бино ёфта, воқеъ аст. Солдои ҳаёти ў маълум нест. О. Д. Чехович соли вафоти Шиблиро 773 овардааст. Шояд ин сана соли вафоти ҳамин шаҳс бошад. Аз баски дар Истрӯшан дини ислом соли 822 ҷорӣ шуд, бобои Шиблӣ бояд пайрави мазҳаби зардуштия бошад.

Номҳои авлоди Шиблӣ дар мақолаи О. Чехович бо номҳои дар сарчашмаҳои иқтибос овардаи мо ва соли он, ҷандон мувофиқат намекунад. Ин масъала бояд дар оянда омӯҳта шавад.³⁶

Шиблӣ то охири умри ҳуд ба ҷараёни илмию ирфонӣ-суфия (тасаввуф) ҳудро пайваст. Бо ҳамроҳии Мансури Ҳалоч, Ҷунайди Багдодӣ ва дигарон ғояи асосии тасаввуфи ошиқонаро баён намуд. Барои Фирдавсии Тӯсӣ, Унсурулмаолии Кайковус, Шайх Атторӣ Нишопурӣ, Абдуллои Анзорӣ, Шайх Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ ва дигар аҳлу илму маърифат, таълимоти Шиблии Истаравшанӣ мавзӯи асарҳои онҳо гашт. Китоби мазкур аз рӯи маълумотҳои зикр намудаи ин бузургон навишта шудааст.

³⁵ Энциклопедия таджикско-персидской прозы. Кобусноме. Душанбе, 1986, с. 454.

³⁶ Шиблӣ — знаменитей законовед из Уструшаны (Современное Ура-Тюбе, Таджик. ССР). Его полное имя Сироджиддин Абухайф Умар б. Искак б. Ахмад ал-Газиави ал-Давлатободи ал-Кинди ал-Ханифи. Умер в 773 (Чехов О. Д. Бухарские документы XIVв. Ташкент, 1965, с. 215).

Дар навбати худ ба як масъала мекоҳам диккати хон. Адагонро ҷалб намоям. Донишманди маъруфи шарқ Фаридуддини Аттор як боби **худ** «Тазкират ул-авлиё»-ро ба Абубакр Шиблӣ тасдиҷонад. Ин асар дар Ҳиндустон, Эрон ва мамлакатҳои дигар борҳо чоп шуд. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX «Тазкират ул-авлиё» соли 1313 ҳичрӣ (1895-1896) дар Бомбай, соли 1306 ҳичрӣ (1888-1889) дар Лаҳор, соли 1889 дар Дехлӣ ва соли 1321 ҳичрӣ (1903-1904) боз дар Бомбай нашр шудааст. Мисли ҳамин дар Эрон низ ин асар борҳо ба чоп омода гашт. Вале чопҳои ин ду мулк байни худ фарқиятҳо доранд. Масалан, дар чопҳои Ҳиндустон аз Ушрусана будани Шиблӣ навишта шудааст. Дар чопҳои Эрон зодгоҳи падари Шиблӣ ва ҷои вафоти ў бо сабабҳои ба мо намаълум, уфтодааст. Масалан дар чоли Бомбай (соли 1889) омада аст: «Гӯянд асли вай (Шиблӣ) аз Ушрусана буд ва воҳиди аср ва дар ҳол ва илм бехамто буд» (с. 379).

Мо аксари нашрҳои «Тазкират -ул-авлиё»-ро мутолиа карда баромадем. Китоби мазкур аввалин кӯшиш аст дар омӯхтани ҳаёт ва фаъолияти Шиблӣ Иствравшани. Мо боварӣ дорем, ки дар оянда на танҳо муарриҳон инчунин файласуфҳо асарҳои сершумори муаллифони асрҳои миёнаи шарқ ва тадқикотчиёни Аврупоро омӯхта дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин донишманди бузург ба ҳулосаҳои тоза ноил мегарданд³⁷.

ШАРҲИ ҲОЛ

Шиблӣ ё худ аш-Шиблӣ. Номи ў дар энциклопедияи ислом Абубакр Дулаф б. Ҷаҳдор б. Ҷаъфар омадааст³⁸.

Фаридуддини Аттор (1145-1221) дар асари маъруфи худ «Тазкират ул-авлиё» ўро Абубакри Шиблӣ, ва зодгоҳашро Ашрусана номидааст³⁹.

³⁷ Муфассал нигаред: Идрис Шах. Суфизм, Москва, 1994.

³⁸ Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. с. 300.

³⁹ Аттор Ф. Тазкират ул-авлиё. Чоли Дехлӣ 1899 с. 378; Душанбе, 1992с. 79.

Мавлоно Абдурахмони Чомй (1414-1492) навиштааст: «номи вай (Шиблӣ) Ҷафар б. Юнус аст, ва гуфтаанд Дулаф б. Ҷаҳдар. Бар кабри вай ба Багдод Ҷаъфар б. Юнус навиштаанд⁴⁰».

PDF Compressor Free Version

Оиди зодгоҳи Шибли мавлоно Чомй фикрҳои гуногунро иқтибос оварда чунин хулоса кардааст: «Шайх-ул-ислом (Абдулло Айсорӣ) гуфт, ки «вай Мисрӣ аст, ба Багдод омад ва дар маҷлиси Ҳайри Нассоч тавба кард. Шогирди Ҷунайд аст. Дар «Табакот ас-Суламӣ», навиштааст Чомй, Багдоди ул-манишо (зодгоҳаш) ва ул-мавлуд ва асрӯ мин Усрувашаната мин Фарғона ва мавлуда комиқил Сомарро⁴¹». Яъне асли насабаш аз Ушрусана буда, худаш дар шаҳри Сомаррои Багдод таваллуд ёфтааст.

Сайёҳи маъруфи асри XIV Ибн Батута, ки кабри Шиблиро дар Багдод зиёрат карда буд, навиштааст, ки асли вай аз Ҳурӯсон буда ва «мардум ҳар ҷумъа ба зиёрат»-и ў меомаданд⁴². Олимӣ Эрон Муин гӯё шоҳидии Ибн Батутаро тақвият дода, навиштааст: «Асли вай аз Усрушана (Ҳурӯсон) буд⁴³».

Устод Садриддин Айнӣ дар повараки «Бӯстон»-и Сайдӣ, ки сухан аз Шиблӣ меравад, навиштааст: «Шиблӣ аз бузургони аҳли тасаввуф буда, номаш Абубакр Муҳаммад бинни Ҳалаф аст. Падари Шиблӣ-Ҳалаф аз Шиблия ном деҳаи Уротеппай Тоҷикистон буда, ба Багдод ҳичрат кардааст. Шиблӣ дар Сомира ном райони Багдод дар соли 862 (247 ҳиҷрӣ) таваллуд ёфга, дар Багдод дар соли 946 вафот намудааст⁴⁴».

Аз ин иқтибосҳо бармеояд, ки падари Шиблӣ дар Ушрусане (Истрӯшан), таваллуд ёфта, баъд ба Ирок меравад ва писари донишманди ў-Шиблӣ 1140 сол кабл аз ин дар шаҳри Сомирои «Сомаррои» назди Багдод таваллуд ёфта номи зодгоҳи падараш -

⁴⁰ А. Чомй Абдурахмон Нафаҳот ул-үис, Текрон, 1370, с. 183.

⁴¹ Ҳамон ҷо, с. 184.

⁴² Аз Байнаннаҳр то Мовароунаҳр. Пажӯшиш лар сафарномаи Ибн Батута, Текрон, 1376, с. 154-155.

⁴³ Муҳаммад Муин Фарҳангӣ форсӣ Текрон, 1375, ҷилди 5, с. 886.

⁴⁴ Сайдӣ Шерозӣ, Бӯстон. Тартиб ва эзоҳдигонда Садриддин Айнӣ. Нарғиз, ӯм. Душанбе, 1965, с. 105.

рустои Шиблияни Уротеппаро ба худ чун нисба кабул карда бо
хамин ном маъруф мегардад.

Сабаби чунин ном гирифтани писарбача на танҳо пос
доштани хотири бобои дар Уротеппа мадфун гаштааш, балки
барои фаромӯш накарданни зодгоҳи авлодаш буд.

Шиблии чавон илмҳои замони худро ба таври аъло аз худ
намуда ба катори бу⁴³зургон дар маркази хилофат, шаҳри Бағдод
дохил шуд. Ў шахси панҷуми Истравшанӣ буд, ки дар Арабистон
сазовори мансабҳо гаштааст.

Сабаби Мисрӣ номидани Шиблӣ шояд дар он бошад, ки ў⁴⁴
дар Миср муддатҳо икомат варзида боз ба Бағдод боз гашта буд.

Акнун ба солҳои ҳаёти ў назар меандозем. С. Айнӣ соли
таваллуди Шиблиро 862 нишон додааст. Вале маълум нест, ки ин
сана аз кучо гирифта шудааст. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ
навиштааст, ки «ҳаштоду ҳафт соли умри вай буд». Дар санаи
334 хичрӣ можи зулхича ў аз дунё бирафт (яъне байни 4 июл ва 9
августи соли 946 мелодӣ вафот кардааст).

Аз ин сана бар меояд, ки Шиблӣ соли 859 таваллуд шудааст.
Иби Батута навиштааст: «Дар Бағдод (Шиблӣ) ба дастгоҳи
Хилофат роҳ ёфт ва ҳочиби халифа шуд... Чанде волии Дамованд
ва дар айни ҳол дар шумори фақеҳон ва мутакаллимон буд⁴⁵». Мувоғики маълумоти Муин падари Шиблӣ «Ҳочиби бузурги
ҳалифа Аббосӣ ва худи вай мудате ҳукумати Дамованд дошт.
Сипас ҳочиби муваффаки ҳалифаи Аббосӣ гардид. Он гоҳ
машогили девониро тарқ гуфт ва ба ибодат пардоҳт⁴⁶» Дар энциклопедияи номбурда низ омадааст, ки Шиблӣ дар ҳузури
ҳалифа Мувафақ вазифаи ҳочибро дар ўҳда дошт. Аз таърихи
сулолаи Аббосиён маълум, ки дар замони ҳукмронии ҳалифа
Мутамад бародари ў Муваффак идораи давлатро ба гайри расми
ба худ гирифта буд. Мӯтамад байни солҳои 870-892 ҳукмронӣ
кардааст⁴⁷. Аз ин санаҳо бармеояд, ки Шиблӣ ҳанӯз дар ҷавониаш
аз тарафи ҳалифа қадр шуда, ба боварии ў даромадааст.

⁴³ Иби Батута, Асари номбурда, с. 155.

⁴⁴ Муин. Фарҳанг: ... с. 886.

⁴⁵ Лен-Пуль С. Мусульманские династии М., Ташкент, Бишкек, 1996, с. 328.

Фариуддини Аттор низ навиштааст: Шиблй нахуст амири Дамованд буд, аз Багдод ўро номае расид. Амир бо чамъе ба назди халифаи Багдод рафтанд ва халифа эшонро хильят пӯшонид. Чун боз мегаштанд, Шиблй атсае кард ва ба остини чомаи хильят даҳон ва бини нок намуд. Ин сухан ба халифа гуфтан, фармон дод хильъаташро кашиданд ва аз аморат маъзураш карданд ва тозиёнааш заданд. Шиблй бо худ андеша кард, ки: «Касе, агар хильъати маҳлукеро олуда кунад, амирӣ аз у мегиранд ва хиффаташ (сабуқӣ) медиҳанд; он касе, ки хильъати подшоҳи оламро дастмол кунад, ба ў чӣ кунанд?»⁴⁸

Дар энсиклопедияи номбурда омадааст, ки дар 40 солагиаш, яъне соли 889, Шиблй вакили Дамованд (дар шимолии Текрон) таъин шуд. Вале ногаҳон худи ў аз ин мансаб даст кашид, тавба кард. Дар ҳузури Хайр ан-Нассоч машлисе баргузор гардида буд. Дар он ҷо Шиблй низ иштирок намуда ҳаётӣ ояндаи худро ба тасаввuf баҳшид.

Мавлоно Ҷомӣ низ навиштаанд, ки дар машлиси Хайри Нассоч, Шиблй ва Иброҳими Ҳос тавба карданд. Хайри Нассоч 120 сол бизист ва дар соли 312 ҳичрӣ (924-925) аз дунё бирафт.⁴⁹

Шиблй баъд аз 40 солагӣ, дар ибтидои асрӣ X, аз ҳама гуна мансабҳо даст кашида ба роҳи тарикат рафт.

Пеш аз он, ки ба ҳаёт ва фаъолияти илмии Шиблй назар андозем, бояд якчанд маълумотҳои дар бораи падари ў дастрас гаштаро дила гузарем.

Аввало он, ки номи падари Шиблй, мисли номи худаш, дар сарчаашмаҳои иқтибос оварда, ҳархел омадааст. Матни дар рӯи қабри Шиблй ҳаккокӣ шуда, ки Мавлоно Ҷомӣ онро иқтибос овардаанд, бояд ба инобат гирифта шавад. Дар рӯи санг ў Ҷаъфар б. Юнус номида шудааст.

Яъне Шиблй нисбай ў буда, номаш Ҷаъфар аст. Падари ў Ҷаъфар ном дошт. (Садриддин Айнӣ ўро халифа номидааст).

⁴⁸ Аттор Ф. Тазкират ул-авлиё. Текрон, 1379, с. 136.

⁴⁹ Ҷомӣ. Нафаҳот ул-үис, с. 136, 183.

Падари Шиблй аз Истрравшан ба Бағдод хичрат кардааст. Писари ў Шиблй, чуноне ки зикр ёфт, соли 859 (ё худ солҳои 861-862) дар шаҳри Сомира таваллуд ёфт. Аз ин ҷо ҳулоса шуда метавонад, ки ин авлод ҷанд сол қабл аз соли таваллуди Шиблй обрӯ гирифта буд.

Дар ин ҷо мебояд ба таърихи забти лашкари араб назар андозем. Аз маълумотҳои болой маълум, ки яке аз маъруфтарин Афшини Ушрусан - Ҳайдар ном дошт. Ҳайдар сардори ҳарбии (амир ал-умарои) халифа Мутасим (833- 842) таъин шуд. Ў ҳарчанд дар хизмати халифа араб бошад ҳам дар амал аз дasti арабҳо озод кардани Ушрусанаро ҳоста, ҷораҳо меандешид ва ба шўриш тайёрӣ медиҳ. Вале амалияти пинхонии Афшин Ҳайдар ошкор гашта ў ҳамчун чинояткори давлатӣ ва хоини дини ислом маҳкум мешавад. Ҳайдар соли 841 дар зиндони шаҳри Сомира яъне дар чое, ки Шиблй ба дунё омад, катл шуд³⁰.

Аз воқеаҳои рух дода таҳмин бояд кард, ки ҳамроҳи Афшин Ҳайдар ба шаҳри Сомираи Ироқ падари Шиблй бо бародарааш рафта буд. Чунки арабҳо на танҳо ба сипоҳиёни часур балки, бо ибораи Б. Фафуров, «ба микдори зиёди амалдорони босавод эҳтиёҷ доштанд»³¹».

Дар Ироқ падари Шиблй, аз рӯи маълумоти энсиклопедия, ҳочиби бузурги халифа ва амаки ў Амирул умарои халифа дар Искандария таъин мешаванд. Чуноне ки дила гузаштем, Шиблй ҳам сазовори мансаби назди халифа гашта ба сабаби безҳтиёғии худ аз вазифаи амири Дамованд маҳрум гашт.

Падару амаки Шиблй пеш аз хичрат ба Ироқ, шояд мардони сарватманд буданд.

Шиблй ба мисли падару бобояш низ сарватманд буд. Шарқшиноси маъруф Ё. Э. Бертельс чунин наклро дар бораи Шиблй овардааст. Дар Макка Шиблй ба назди сартарош меояд. Устри сартарош дар тан либосҳои факир пӯшида дар баландӣ менишаст. Шогирдони ў мӯйсаргири мекарданд. Шиблй ба усто

³⁰ Фафуров Б. Точикон, к 1, 446.

³¹ Ҳамон ҷо.

мурошият намуда илтимос намуд, ки сари ўро тарошад. Усто аз чои нишастан поён омад ва ба кор шурӯй намуд. Дар ҳамин асно шахсе аз Багдод омада маблагеро ба Шиблӣ супорид, ки ин пулро ба шумо PDF Compressor Free Version Шиблӣ он маблагро рӯи сандуки усто гузошт. Усто дар таачуб шуд ва нидо кард, ки наход шумо Шиблӣ бошеду аз ман хохиш кунед. Ман овозай шуморо шунавидаам. Вале шуморо акнун мебинам.

Ҳамин вакт ба сартарошхона гадо даромад, садака талаб кард, усто пули ба сандуқ гузоштаи Шиблӣ, ки чорсад динор буд, ба ў меҳрубонӣ кард. Чунин илтифот ба он сабаб буд, ки Шиблӣ аз усто илтимоси мӯйсартароши карда буд. Агар Шиблӣ шахси сарватманд намебуд, ба устои сартарош 400 динор намедод⁵². Ў ба пул эҳтиёҷ надошт. Мисоли дигар дар бораи сарватманд будани Шиблӣ. Дар фарҳанги Муин омадааст, ки «Шиблӣ ба чуз зиёъ (обу замин) ва ақор (дигар мулкҳо) 60 ҳазор динор аз падар мерос бурда буд, ки ҳамаро дар роҳи худо баҳшид».

Яке аз шогирдони Шиблӣ Муҳаммад б. Абдулло Гозарӣ Ҳиравӣ ном дошт. Мавлоно Ҷомӣ дар бораи ў маълумоти муфассал оварда, аз ҷумла навиштаанд: «Бузург будааст аз ин қавм дар Ҳирот ва соҳиби каромат. Вайро дар (китобҳои) таъриҳ овардаанд. Ва Ҳочи Абдулло ҷаҳор сол хизмати Шиблӣ карда буд ва бе суол моли азим (Шиблӣ) бар вай нафақа карда. Шиблӣ вайро ҷаводи (ҷавонмарди) Ҳурсон гуфт, (ӯ) ҳофиз буд ва сика (марди боваринок) ва максар буд» (бисёр менавишт)⁵³ Яъне олим буд.

Мувофики маълумотҳои дар «Нафаҳот ул-унс» зикр ёфта, Шиблӣ сафарҳои зиёде кардааст. Ў дар шаҳрҳои Арабистон-Макка ва Мадина мешавад, Дар Нишопур (ӯ Нишобур) зиндагӣ карда, ба Миср сафар кардааст. Мутаассифона санаҳои сафари ў маълум нест. Аз мақсади сафарҳои Шиблӣ баъзе таҳминҳо кардан мумкин мешавад.

⁵² Бертельс Ё. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М. 1963, с. 265.

⁵³ Ҷомӣ Нафаҳот ул-унс, с. 356-357.

Масалан, Абубакр Ас-Сайдалонӣ аз машоих ва аъломи Нишопур буда, дар ҳамин шаҳр вафот кардааст. Ҷомӣ навиштааст, ки Шиблӣ вайро бузург медошт⁵⁴. Маълум мешавад, ки Шиблӣ дар Нишопур дар ҳуҷбати чунин касон шудааст.

Аз ҳамсӯҳбати Шиблӣ дар Нишопур Мавлоно Ҷомӣ инҳоро номбар намуда, маълумотҳо дар ҳаққи онҳо овардааст. Абдулло б. Муҳаммад, маъруф ба Муртааш (мартааш) аз маҳалли Ҳираи Нишопур буда ба Бағдод омадааст. Ба ибораи Мавлоно Ҷомӣ ўягона машоихи Ироқ ва оими эшон⁵⁵.

Дар Нишопур Шиблӣ на танҳо дар маҷлиси чунин касони ориф ширкат меварзид, балки аз ин шаҳр шогирд ҳам дошт. Яке аз шогирдони ў Абулқосими Насрободӣ буд. Мувофиқи маълумоти дар «Нафаҳот ул-унс» зикр ёфта, дар замони худ «Шайх ахли ишрат ва ҳақоқиқ ва лисони тасаввуф буд». Инчунин олим буда анвоъи улум ва ҳифзи сунан (одат) ва илми таворих ва муҳтас (хос) ва улуми ҳақоқиқ соҳиб буд.

Дар ҷои дигари асари худ Ҷомӣ Шайх Абдураҳмон ас-Суламӣ ан-Нишопуриро тасвир намуда, чунин навиштаанд: «соҳиби тасвири ҳақоқиқ ва табақоти машоих аст. Ғайри он муссанифоти бисёре дорад. Муриди Шайх Абулқосими Насрободӣ аст ва хирка аз дасти вай дорад. Насрободӣ * Ӣуриди Шиблӣ аст»⁵⁶.

Мувофиқи расму оини ҷорӣ буда, устод ба шогирд ва дар навбати худ ба дараҷи устодӣ расида, ба шогирдони худ таълимоти аз устод гирифтари талқин мекард. Дар ин бора воқеаи зерин ва навиштаҳои Ҷомӣ мисол шуда метавонад. Эшон оиди Абуали Даққок (боғанд) чунин маълумот овардааст. Ў «забони вакт буд дар Нишопур ва имоми фанни худ буд ва дар замони худ беназир. Баёни сареҳ ва лисони фасеҳ дошт, машоихи бисёре дила буд. Дар Нишобур бирағта аз дунё».

Абуали Даққок гуфта: «Дарахти худрӯй, ки касоне онро напарварида бошад, барг барорад vale бор наёрад». Пас гуфт:

⁵⁴ Ҳамон ҷо, с. 188.

⁵⁵ Ҳамонҷо с. 211.

⁵⁶ Ҳамонҷо с. 316.

«Ман ин тарик аз Насрободӣ гирифтам, ўаз Шиблӣ ва ўаз Чунайд. Ҳаргиз пеши Насрободӣ нарафтам, то гусл накардам»⁵⁷.

Аз ҷавонмардони машоҳи Нишобур Мавлоно Ҷомӣ Абуҳамид Ҳамонҷӯа дар донишмандони он ҷоро номбар намуда, дар ҳакки онҳо маълумотҳо ачиб овардааст.

Номбари ахли тасаввӯф аз Нишопур шоҳиди он аст, ки ин шаҳр дар аспи X маркази илму маърифат, маҳсусан ватани олимони соҳаи тасаввӯф буда, Шиблӣ барои ба сӯҳбати онҳо ширкат варзидан ба ин шаҳр сафар карда, онҷо як муддат истиқомат ҳам дошт.

Дар Нишопур Шиблӣ бо олимони ин шаҳр ҳамнашаст гашта баҳсу мунозира мекард ва ба дониши якдигар баҳо мегузоштанд.

Чунин накл шоҳиди хулоса аст.

Яке аз бузургони Нишопур Абулаббоси Бовардӣ Шиблиро дидо буд. Мувофики навиштаҳои Мавлоно Ҷомӣ «вай ба Нишопур буда Шайх Абубакри Тамастонӣ низ ба Нишопур буда ва Шиблиро дидо. Ҳарду гуфтаанд ки «Шиблӣ соҳиби ҳол буда, заррае аз тавҳид надошта».

Шайх ул-ислом гуфт: «Чунон аст, ин эшон гуфтаанд. Шиблӣ дар тавҳид (ваҳдат) муддаиёна (бо талаб) сухан мегӯяд ва мутамаккинона» (дар ҷои худаш)⁵⁸.

Сафари Шиблӣ ба Миср низ чунин максадҳо дошт, ки ўз дар Нишопур ба сомон расонид. Шояд Шиблӣ хостааст, ки дар Миср — «зодгоҳӣ» илми тасаввӯф шуда бо олимони ин соҳа ҳамсӯҳбат шавад. Чунки ба ақидаи бâъзе олимон «тасаввӯф, ки аввалан дар Мисру Басра ба вуқӯъ омада буд, тадриҷан ба тарафи шарқи хилофат паҳн шуд, аз Багдод, ҳоки Ироқ гузашта ба Эрону Ҳуресон роҳ ёфт»⁵⁹.

Шиблӣ ба Миср аз Багдод рафтааст. Дар ин сафари дурудароз натанҳо мардони орифи номӣ, балки мардуми оддӣ ҳам ба пешвозаш омада ва шинохта ба суханони ўз гӯш медоданд

⁵⁷ Ҳамонҷо, с. 297-298.

⁵⁸ Ҳамонҷо, с. 147.

⁵⁹ Ҳодизода Р. Тасаввӯф дар адабиёти форс-тоҷик. Душанбе, 1999, с. 32.

ва маънидод мекарданд. Мавлоно Чомй дар бораи Абуюқуби Майдонӣ маълумот оварда оиди Шиблӣ чунин наклро дар он чой додааст **PDF Compressor Free Version**

«Шиблӣ аз Багдод ба Миср мешуд, асб дар замини касе карда буд. Гузари вай ба Абдуяқуби Майдонӣ афтод. (Ӯ) пазираи Шиблӣ омад. Шиблӣ даст бар сари вай фуруд овард. Гуфт: «Чабарракалло». Абдуяқуб гуфт «Омин!» Мардумони он чо буда гуфтанд: «Ин чист, ки вайро гуфт, чуноне ки кӯдаконро гӯянд?» Шиблӣ гӯяд, ки «чун даст бар сари вай фуруд овардам ва гуфтам «Чабарракалло!», хеч мӯе набуд бар тани вай ки нагуфт «омин!»⁶⁰

Мисоли дигарро дар бораи муносибати мардуми оддӣ ба Шиблӣ Фаридуддини Аттор овардааст:

«Накл аст, ин вакте (Шиблӣ) ба Басра рафт, ахли Басра ўро пазироӣ ва эҳсони бисёр карданد ва вакте боҳоз мегашт, ҳама ба мушояти ў берун меомаданд, аммо ў аз касе узр наҳост.

Муридон гуфтанд:

— Ин ҳочагон, ин ҳама ба ту эҳсон карданд. Ҳеч узре наҳости?

(Шиблӣ) гуфт:

— Он чӣ эшон карданд, аз ду ҳол берун нест: ё аз барои ҳақ карданд ё аз барои ман. Агар аз барои ҳақ карданд, ў худ ба поддош додан басанданд аст. Ва агар аз барои ман карданд, ман бандаам на подош, касе ки дар ҳақки банда эҳсон мекунад, ба ҳудованди банда аст»⁶¹.

Нисбати муносибати олимон ва оммаи васеъ ба таълимоти Шиблӣ чунин ҳикояти ҷолибо Аттор овардааст:

Шиблӣ гуфт: Аз Юсуф исбот пурсиданд, ки ғояти тавозеъ чист? Юсуф гуфт: он ки аз хона берун ой, ҳаркиро бинӣ чунон донӣ, ки (Ӯ) бехтар аз туст» Дигар:

«Шиблӣ маҷлис мегуфт, ки Нурӣ биёомад ва бар канора биштод ва гуфт:

— Ассалому алайка ё Абубакр.

⁶⁰ Ҳамонҷо, с. 88, 135.

⁶¹ Аттор Ф. Асари номбурда, с. 82.

Шиблй гуфт: — Ва алайкум ассалом ё амиралкулуб.

Нурй гуфт: — Худо розй набуд аз олим, ки илм гуфтан, ки онро дар амал наёрад. Агар ту дар амалий, мақоми худ нигоҳ дор ва агар

PDF Compressor. Free Version

Шиблй нигоҳ кард ва худро рост наёфт. Фурулд омад ва чахормоҳ дар хона бинишаст. Пас аз он халқ чамъ шуданд ва ўро берун оварданд ва бар минбар карданд.

Нурй хабар ёфт, омад ва гуфт: — Ё Абубакр, ту масоилро бар ин халқ пӯшида кардӣ ва лочарам бар минбарат нишонданд. Ва ман насиҳат кардам, маро ба санг биронданд ва ба мазбалаҳо (парвозҳо) адоҳтанд.

Шиблй гуфт: — Насиҳати ту чӣ буд ва пӯшида кардани ман чӣ?

Нурй гуфт: — Насиҳати ман он буд, ки халки худоро ба худо ражо кардам. Ва пӯшида кардани ту он буд, ки миёни худо ва халқ ҳичоб шудӣ. Ту кистӣ, ки миёни худо ва халки худо восита бошӣ? Пас ман туро чуз фузул (сафсатагӯй) намебинам.

Боз:

Шиблй пеши Нурй рафт. Ўро дид, ба муроқибат (таамул) нишаста, чунон сокин, ки мӯе бар тани ў харакат намекард.

Гуфт: — Муроқибати чунин некӯ аз кӣ омӯхтӣ?

Гуфт: — Аз гурба, ки бар сӯроҳии муш меистад, ва овози ман бисёр сокинтар буд⁴².

Ба гайр аз иштирок ба маҷлиси орифон, мақсади дигари сафари Шиблй ба Миср дидорбинӣ буд. Дар боло дар бораи амир ул-умарои Искандария таъин шудани амаки Шиблй сухан рафта буд. Шояд ў хостгааст бо амак ва ё амакзодаҳои худ дучор ояд ва меҳмони онҳо шавад. Истиқомати Шиблй дар Миср шояд тӯл кашида бошад. Бинобар он баъд аз бозгашти эшон ба Багдолд Шиблиро бâззехо Мисрӣ пиндоштанд.

Аз маълумотҳои дар «Нафаҳот ул-унс» зикр ёфта бармеояд, ки Шиблй шогирдони зиёдеро тарбия карда ба дараҷаи баланди илми замони худ расонидааст. Дар боло сухан аз шогирди

⁴² Ҳамонҷо с. 55-56.

забардасти ў Насрободӣ рафта буд. Доир ба шогирдони дигари ў Мавлоно Ҷомӣ чунин овардаанд:

«Гӯзор б. Ад-Хусайн б. Муҳаммад б. Ал-Муҳаллаб аш-Шерозӣ, аз ахли Шероз аст. Ба Арраҷон буда, турбаташ он ҷост. Олим буда ба усул ва вайро дар улуми Ҳақоқ забоне аст некӯ. Шогирди Шиблӣ аст. Шиблӣ қадри вай бузург медошт. Устоди Абӯабдулло Ҳафиф аст. Дар соли 353 ҳ. (964-965) бирафт аз дунё»⁶³.

Шогирди дигари Шиблӣ Аргони Форс ном дошт. Мавлоно Ҷомӣ дар бораи Шайх Абӯнасри Каттонӣ сухан ронда чунин овардаанд:

Шайх ул-ислом гуфт, ки «вай (Каттонӣ) сафарҳои некӯ карда буд ва машоҳи бисёр дила. Шайх Абдуумар ва Аккофр дила буд (ба ў) хидмат карда, ба Ардан ва Абдуумар ва Начидро дила буд. Шайх Абдунасри Бумонакаро низ дила буд, ба Аргони Форс - шогирди Шиблӣ ва ҳикоёт кардан маро аз эшон»⁶⁴.

Шиблӣ - шаҳси оқил ва донишманд, ба як дидани худ ҳулоса карда, ояндаи онҳоро пешгӯй мекард. Дар ин бора Мавлоно Ҷомӣ ду воеаро накл карда, дурбинӣ ва дурандешии Шиблиро нишон додаанд.

Яке аз қасоне, ки Мавлоно тасвир кардааст, Абулҳусайн б. Самъун буд:

Номи вай Муҳаммад б. Аҳмад б. Исмоил б. Самъун аст... Аз машҳоҳи Багдод буда ўро забоне аст некӯ дар ин илм, музаккири карди (зикр мекард).

Шайх Абӯбакри Исфаҳонӣ - ҳодими Шиблӣ, гӯяд, ки «рӯзи ҷумъа дар масҷиди ҷомеъ пеши Шиблӣ нишаста будам. Абулҳусайн б. Самъун кӯдак буд, даромад. Қулоҳе дар ғоят тақаллуф бар сар ҳихода. Бар мо бигзашт ва салом накард. Шиблӣ аз пасу пеши вай назар кард ва гуфт: « Е, Бобакр! Медонӣ, ки ҳудои таоло, чӣ заҳираҳо ҳаст дар ин кӯдак?»

Чун Самъун вафот кард дар сарои вай дағн карданд. Баъд аз 39 сол ҳостанд, ки ба гӯристон накл қунанд, кафани вай ҳамчунон тоза ва нав буд, асари кӯҳнагӣ ва фарсадагӣ бар он

⁶³ Нафаҳот ул-үнс. с. 230-231.

⁶⁴ Ҳамонҷо с. 348.

набуд. Соли вафоти Самъун 337 ҳичрӣ (948-949)⁶⁵. Маълум мешавад, ки ин кӯдаки беодоб ба дараҷаҳои баланди илми тасаввуф расида, ба ҷунин меҳрубонии оллоҳ таолло мушарраф гардида барои аз ду ё се соли Шиблӣ вафот кардааст.

Мисоли дигар аз зиракии Шиблӣ. Мавлоно Ҷомӣ навиштаанд, ки Абутолиби Ҳазраҷ б. Алий аз асҳоби Ҷунайд буд. Ӯ гуфт, ки ҷавоне аз Ҳурӯсон ба зиёрати Ҷунайд омад. Ҷунайд асо ва рукуҳи (ҷандаи) вай ба хона бурд ва дар бубаст. Он шаб асҳобро иҷтимоъ (ҷамъомад) буд. Ҷунайд гуфт: Вайро бо ҳуд бубаред ва бомдод пеши ман оред! Ҷун шаб таом ҳӯрданد, ба тарикӣ мазоҳ (ҳазлу шӯҳӣ) ва тибат (хуши) ангуштарӣ бохтан оғоз карданд. Баъд ишорат ба он ҷавон карданд, ки мувоғикат кун. Вай обо намуд ва эшонро таъиир (саrzаниш) кард. Шиблӣ ба вай нигоҳ кард ва гуфт: «Ҳомӯш бош! Ва агар набарҳезам сарат аз тан биканам!» Он ҷавон ҳомӯш гашт ва ҳеч нағуфт ва бирафт.⁶⁶

Вақто ки Ҷунайд аз ин ҳодиса оғоҳ гашт тасдиқ кард «ки ҷавони Ҳурӯсонӣ беодоб буд».

Умуман, аз мисолҳои болой маълум мешавад, ки Шиблӣ шогирдонашро интиҳоб карда мегирифт ва кӯшиш мекард, ки онҳо мисли ҳудаш ба илми замон соҳиб гашта, обрую зътибор пайдо қунанд. Билоҳира ҳозирин аз ҳамсӯҳбат шудан, дидан, зиёрат кардани шогирдони Шиблӣ ифтиҳор мекарданд.

Аз баҳодихии Мавлоно Ҷомӣ ба шахсиятҳои дар боло номбурда бояд тасмим гирифт, ки Шиблӣ аз ҳуд насли арзанде гузаштааст.

Шиблӣ шоир ҳам буд. Намунаи шеърҳои Ӯ ба забони арабӣ дар асари номбурдаи Ҷомӣ иктибос шудаанд.

МАРГИ ШИБЛӢ

Шиблӣ 87 сол умр дид. Ӯ шаҳси фарбех буд, шояд дар минтақаи гарм - Ироқу Арабистон ва Миср Шиблӣ азоб ҳам мекашид ва меҳост, ки ҳароб шавад.

⁶⁵ Ҳамонҷо с. 238.

⁶⁶ Ҳамонҷо с. 254.

Дар «Нафаҳот»... омадааст: «Вайро гуфтанд: «Туро хуш фарбех мебинем ва муҳаббате, ки давъӣ мекунӣ, такозои логарӣ мекунӣ». Шояд бо сабаби фарбехӣ бошад, ки Шиблӣ, мувоғики навиштаҳои Мавлоно Ҷомӣ 22 бор дар бемористон табобат мегирад⁶⁷. Бемории Шиблӣ дар «Тазкират ул-авлиё» низ тасвир ёфтааст.⁶⁸

Таърихи беморӣ ва вафоти Шиблиро ҳодими ӯ Букаири Диноварӣ чунин накл кардааст: «Наздики вафоти ҳуд (Шиблӣ) гуфт: Бар ман як дирам мазлима (бездолатӣ) аст, ва ҷандин ҳазор дирам барои соҳиби он садақа додам ва ҳанӯз бар дили ман шугле аз он гаронтар нест».

Ва ҳам Букаир гӯяд, ки дар ин беморӣ гуфт, ки маро вузӯй (оби таҳорат) дех. Вайро вузӯй додам ва таҳлили (тоза кардани) риширо фаромӯш кардам. Забони вай гирифта буд. Дасти маро гирифт, ба миёни риши ҳуд даровард, пас ҷон дод.⁶⁹

Ходими мазкур ҳаёти як рӯз аз марғ пешӣ ӯро чунин тасвир кардааст: «Шиблиро рӯзи чумъа дар он беморӣ хиффати (сабуки) шуд. Ӯ гуфт: Масҷиди ҷомеъ меравем. Такя ба дасти ман карда буд ва мерафт. Марде маро дар роҳ пеш омад. Шиблӣ гуфт: Букаир! Гуфтам, лабайк! Гуфт: Маро фардо бо ин мард коре аст. Пас бирафтем аз намоз бигзоридем. Ба ҳона боз омадем. Шабро фавт шуд. Гуфтанд: Дар фалон мавзӯй марде аст, солеҳ ки гусли мурдагон мекунад. Оҳиста дар бизадам ва гуфтам: «Салом алайкум!» Аз даруни ҳона гуфт: Шиблӣ бимурд? Гуфтам: Бале. Пас берун омад. Дидаам ҳамон мард буд, ки дар роҳи масҷид пеш омада буд. Ба тааҷуб гуфтам: «Лоилоҳаиллавлоҳ!» Гуфт: «Тааҷубаз чӣ мекунӣ? Сабабро гуфтам. Пас савганд бар вай додам, ки: Ту аз (куҷо) донистӣ, ки Шиблӣ мурд? Гуфт: Эй нодон! Аз он, ки Шиблӣ донист, ки вайро имрӯз ба ман кор аст»⁷⁰.

⁶⁷ Ҳамонҷо с. 184.

⁶⁸ Аттор Ф. Асари номбурда, с. 83.

⁶⁹ Ҳамонҷо, с. 186.

⁷⁰ Ҳамонҷо, с. 186-187.

Ин нақл ба моҳдои июл-августи соли 946 нисбат дорад. Дар даруни тобистон дили пурхарорати ин бузургвор аз тапиш монда буд.

Аз **PDF Compressor Free Version**, ходими Шиблӣ бармеояд, ки ў то нафаси охирин ба ақидаҳон ҳуд содик мондааст. Ҳатто маргашро дониста истода, аз сабукии мувакатии дардаш истифода намуда, бо ёрии ходим ба масҷиди чомеъ рафта ё ҳуд охирин бор таҳорат карда, ҳамаи суннатҳои мусулмониро, марди аз забон монда тавонистааст ба ҷой оварад.

Яке аз бузургони замон таърихи марги Шиблиро шунида, гуфт: «ҷӣ гӯяд дар марде, ки дар охири умр адабе аз одоби шариат аз вай вафт нашуд»⁷¹. (ҷӣ хуб хулоса кардааст).

Баъди вафоти Шиблӣ Ҳараконӣ гуфт, ки «Он Абӯбакр Шиблӣ буд, ки маст зист ва маст бимурд, ки ман Шиблиро дидам пеши ҳеш, ки дар ҳаво рақс мекард ва маро шукр мегуфт»⁷².

Нисбати Шайх Абдулҳасани Ҳараконӣ ва муносибати ў бо Шиблӣ Мавлоно Ҷомӣ навишкаанд: «Шайх Абдулҳасани Ҳараконӣ номаш Алӣ б. Ҷаъфар аст. Ягона ва гавси (мададгорӣ) рӯзгори ҳуд буд.

Шиблӣ гуфтааст: «Он ҳоҳам, ки наҳоҳам». Ва вай гуфта, ки «ин ҳам хостӣ аст». Ва ҳам вай (Шиблӣ) гуфта: Имрӯз чихил сол аст, то дар як вақтам ва ҳақ ба дилам менигарад, ба ҷуз ҳудро намебинад»⁷³. Дар фарҳанги Муин омадааст, ки Шиблӣ 88 сол «умр кард часади Шиблиро дар мақбараи Ҳизрони Багдод ба ҳок супурданд. Аз ў ҷумлаҳо ва ибораи орифонаш бисёр маосур аст»⁷⁴.

Ҳоло оромгоҳи Шиблӣ дар Багдод дар паҳлӯи мазори Имоми Аъзам буда ҳочиёни Мовароуннаҳри дар роҳи ҳаҷ ва ё дар бозгашт аз Маккатуљо онро зиёрат мекунанд.

⁷¹ Ҷомӣ Нафаҳот ул-үнс, с. 186.

⁷² Ҳамон ҷо, с. 273.

⁷³ Ҳамон ҷо с. 303.

⁷⁴ Аттор Тазқират ул-авлиё, Техрон 1379, с. 136.

АҚИДА, ОБРҮЙ ВА ШҰХРАТИ ҖАҲОНИИ ШИБЛІЙ ДАР ОЛАМИ ИСЛОМ

Он [PDF Сompresion Free Version](#) дар замони худ ва байд аз он Фаридуддин Аттор чунин овардааст: «Он гарқи баҳри давлат, он барки абри иззат, он гарданшикани мудаиён, он сарафрози мутаккіён (покх), он партав аз олами ҳисси ва аклй, Шайхи вакт - Абубакр Шиблій, раҳматулоҳу алай. Аз кубор ва ацилай (бузургони) машоих буд ва аз мұътабарон ва мұхташамони тарикат ва сайдқавм ва имони аҳди тасаввуф ва воҳиди аср ба ҳол ва ба илм, басе ҳамто ва нукат (покиза сухан) ва ишорат ва рамуз ва иборат ва риёзат. Каромоти ў беш аз он аст, ки дар ҳадди ҳаср ва эхсо ояд. Җумлаи машоихи асрро дила буд ва дар улуми тарикат ягона ва аҳодис басе навишта буд ва шунида ва факеҳ ба мазҳаб молик ва молики мазҳаб ва ҳүччатый буд дар ҳулки фидой, ин он чи ў'кард ба ҳама навъе ба сифат дарнаояд. Он чи ў кашид дар иборат нағунчад. Аз аввал то охир мардона буд ва ҳаргиз футуре ва зафье ба ҳоли ў роҳ наёфт ва мудати лаҳаб (оташин) шавки ў ба ҳеч ором нағирифт. Чихил кусра аз аҳодис бархонда буд ва гуфт: си сол фикаъ ва ҳадис хондам то офтобам аз сина баромад, пас ба даргоҳи он устодон шудам, ки . . биёбед ва аз илми оллоҳ чизе боз гүед. Касе чизе надонист. Гуфт, ки нишони чизе аз чизе буд, "аз гайб ҳеч нишон набуд.

Ачаб ҳадисе бидонистам, ки Шумо дар шаби мадлиҳат (торик) ояд ва мо дар субҳ зоҳири шукр бикардем ва вилоят ба дузд супурдем, то кард ба мо ончий кард. Аз ҷаҳоли замона бисёр ранҷ қашидем ва дар радду қабул ва ғавғои ҳалқ бимонда буд ва пайваста қасди ў карданд, то ўро ҳалок кунанд, чуноне, ки Ҳусайн Мансурро, ки байзе аз суханони ў тарафй бо Ҳусайн дошт».

Аз шархи ҳоли мұхтасари дарболо зикр ёфта маълум мешавад, ки ҳаёт ва фаъолияти Шиблій дар сарчашмаҳои куруни вусто ва олимони мусосир ба таври гуногун зикр ёфтааст. Ин навъ маълумотқо бузургии Шиблиро дар илми тасаввуф нишон медиҳад. Барои хонандагони имрӯза меҳоҳем бо мисолҳои зерин чунин хуласаро тақвият дихем.

Сарчашмаҳои истифода кардаи мо аҳамияти бузурги таърихӣ ва тарҷумаи ҳолиро доро ҳастанд. Масалан, асари **Фариуддини Аттор** - «Тазкират ул-авлиё», бо ҳикоёти ахлоқӣ ва пандомӯзи худ, хонандаро бо зиндагии машоихи шаҳри суфия ошно мекунад. Чандин ҳикояти ин асари пурқимат ба Шиблӣ бахшида шудааст.

Дар «Нафаҳот ул-унс» Мавлоно Ҷомӣ аҳволи пешвоёни бузургвори дин, арбоби ҳадис, машоихи суфия ва ричол ва судур, аз қарнҳои нахустини пас аз ислом то замони муаллиф зикр ёфтаанд.

Мувофиқи навиштаҳои муаллиф «. . дар ин китоб асоми бисёре аз машоихи тоифаи суфияи эшон бошад, ки мутолиа кунандагонро аз мутолиа ва мулоҳизаи он яқинӣ нисбат ба ин тоифа ҳосил шавад». ⁷⁵

Мутаасифона Мавлоно Ҷомӣ ягон асари Шиблиро номбар накарда, аз гуфтаҳои ў, баҳсу мунозираҳояш танҳо порчаҳо иқтибос оварданд.

Ибн Батута инчунин қайд карда гузаштааст; «бе он, ки дар адаби суфия асари мустақиле аз ў дар даст бошад, гуфтаҳои вай дар шумори шатҳиёти суфия аҳамият дорад».

Дар энциклопедияи- ислом ҳам асарҳои Шиблӣ номбар нашуда бошад ҳам, ў чунин баҳо гирифтааст: « В правовых и коранических науках аш-Шиблӣ, по свидетельствам биографов, ни в чём не уступал виднейшим в этих областях и даже провосходил их. В « экстатических высказываниях» (шатҳийат) и «калегорических намёках (ишарат) аш-Шиблӣ, записанных в основном в конце его жизни, в завуалированной форме говорилось о страданиях и радостях «божественной любви», о необходимости отказа от мирской жизни ради высшей цели - сближения с божеством, самоконтроле и самонаблюдении, которые должен практиковать истинный суфий. Мистические стихи, приписываемые аш - Шибли, не лишены художественных достоинств. Наиболее

⁷⁵ Ҷомӣ Нафаҳот ул-унс, с. 23.

известными его учениками были Али ал-Хусри и Абу-л-Касим ан-Насрабади. Сюжеты из биографии аш-Шибли, его высказывания и стихи можно встретить во всех авторитетных суфийских трактатах. Своей широкой известностью он обязан, однако, не столько оригинальности взглядов, сколько парадоксальности мышления, незаурядности поведения, причастности к судьбам великих людей и знаменительным событиям в истории суфизма.

Его могила в Багдаде сохранилась и почитается и по сей день»⁷⁶. Оиди мероси илмии Шиблй маълумоти зерини Аттор хонандаро ба андеша мегузорад. Ў навиштааст: «Дар улуми тариқат ягона буд ва бехамто ва аҳодис бисёр навишта»⁷⁷.

Барои санчиши чунин хуносахо, ҳақиқати ҳол будани онҳо ё нишон додани иштибоҳҳои муаллифи матни мазкур, мо ба сарчашмаҳои дар боло номбар шуда мурочиат мекунем. Дар таълимоти интихоб карда аш Шиблй дар ибтидо пайрави яке аз саромадони тасаввуф - Мансури Ҳаллоҷ (858-922) буд. Ў дар Бағдод маскан гирифта, муридони зиёдеро ба воя расонд. Андешаҳои Мансури Ҳаллоҷ моҳиятан зидди аҳкоми ислом буданд. Бинобар он аҳли ислом ўро ба куфру бидъат айборд намуданд. Вале аз қатли Мансури Ҳаллоҷ Шиблй рафтору кирдорашро ками тағир дод. Як сабаби аз ҷазо раҳо ёфтани Шиблй, мувоғики маълумоти энциклопедияи номбурда, оли насаб ва пайрави мазҳаби маликитҳо будани ў буд.

Мавлоно Ҷомӣ навиштаанд, ки Шиблй олим буд ва фикхия ва музакири (зикр) машҳис кардӣ, мазҳаби малики дошт. Инчунин Мавлоно қайд кардаанд, ки Шиблй шогирди Ҷунайд ул-Бағдоди буд. Гӯянд асли Ҷунайд аз Нихованд, мавлуд ва муншои вай Бағдод аст. (Мисли Шиблй, ки авлодаш аз Ушрусана буда, худаш дар шаҳри Сомираи Бағдод таваллуд ёфтааст)⁷⁸.

Мавлоно Ҷомӣ дар асари номбурдаашон нисбат ба ҳамаи олиму орифони тасвир кардаашон ба Ҷунайд бештар истода

⁷⁶ Ислам. Энциклопедический словарь, с. 300.

⁷⁷ Аттор Тазкират ул-авлий, Лахор, 1889, с. 379.

⁷⁸ Ҷомӣ. Нафаҳот ал-үнс, с. 79 ва 183.

гузашгаанд. Шогирди ў Шиблй дар зиёда аз 50 саҳифаи «Нафаҳот ал-унс» номбар шуда шарху баён ёфтааст.

Фарииддини Аттор тарбияи Шиблиро аз тарафи устодаш Чунайд Гардоди чунин гасфир кардааст: Пас аз мачлиси Хайри Нассоч, Шиблй ба хидмати Чунайд рафт ва гуфт:

— Чий кунам?

Чунайд гуфт:

— Бирав, як сол кибрит (олтин гүгирд) фурӯши кун.

Чунон кард. Чун як сол даромад, Чунайд гуфт:

Дар ин кор шўҳрат ва тичорат ҳаст. Бирав як сол дарьоза (садакаталаб) бош, чунон ки ба чизе дигар машгул нагардӣ.

Чунон кард. То сарисол ҳамаи Бағдодро гашт ва касе ўро чизе надод. Боз омад ва ба Чунайд гуфт:

Чунайд гуфт:

— Акнун қимати худ бидон, ки ту барои ҳалқ ҳеч наярзӣ.

Дил дар эшон мабанд ва эшонро ҳеч бармагир.

... Пас аз он Чунайд гуфт:

— Ҳанӯз дар ту чизе аз чоҳ мондааст. Бирав ва як сол гадой кун⁷⁹.

Пас ҳар рӯз (Шиблй) гадой мекард ва назди Чунайд мебурд ва ў он ҳамаро ба дарвешон медод ва шаб Шиблиро гурусна медошт...

Чун имонаш дуруст шуд, ҳолаташ ба он чо расид, ки остини худ пур аз шаккар мекард ва ҳар кучо қўдаке медид, дар даҳонаш мениҳод, ки «Бигў Оллоҳ!»

Баъд остини худ пур аз дираму динор кард, ки «Ҳар ки як бор бигўяд Оллоҳ даҳонашро пури зар мекунам!»

Пас аз он гайрат дар ў чунбид ва ба теге баркашид, ки: «Ҳар ки номи Оллоҳ бибарад, ба ин тег ба сараш биандозам».

Гуфтанд:

⁷⁹ Дар асри миёна устод ба шогирд ва пир ба муриди худ ҳар хел корҳо мефармуданд. Масалан, Шайх Ҳусайнӣ Хоразмӣ дар асри XVI бо супориши пири худ бөгбонӣ кардааст, дар хочатхона кулух мешикаст ва доказо.

— Пеш аз ин шакар ва зар медодӣ, акнун сар меандозӣ?
(Шиблӣ) гуфт:

— Мепиндоштам, ки эшон ўро аз сари маърифат ёд мекунад.
Акнун маълум шуд, ки аз сари гафлат ва одат мегӯянд. Ва ман
раво намедорам, ки ўро бар забони олуда ёд кунанд.

Ва ҳар кучо, ки мерафт, номи Оллоҳ бар он чо нақш мекард.
То ногоҳ нахие шунид, ки «то кай гирди исм мегардӣ? Агар марди
толибӣ, қадам дар талаби соҳиби исм бардор!»

Ин сухан бар чони ў кор кард. Чунон ки якбора қарор ва
ором аз ў рафт. Ишқ дар ў қувват (гизо) гирифт ва шӯр голиб
гашт, рафт ва худро дар Дачла андохта ва дар оташ афканд ва аз
сари кӯҳ фурӯ гардонид, аммо ҳеч қадом бар ў корагар нашуд.
Ончунон пеш рафт, ки саранҷом дар бандаш кашиданد. Кавми
пеш ў омаданд ва гуфтанд:

— Ин девона аст!

Ў гуфт:

— Ман дар ҷашми шумо девонаам ва шумо ҳушёр.
Худованд девонагии ман ва ҳушёрии шуморо зиёdat кунад.

Пас ҳалифа кас фиристод, ки тааҳҳуди (нигоҳубин) ўро
бикунанд. Омаданд ва ба ситам дар гулӯяш дору фуруд кардан.
Шиблӣ мегуфт:

Худро ранча медоред, ки ин на он дардест, ки ба дору дармон
пазирад⁸⁰.

Аз ин ҳикояти Ф. Аттор натанҷо саҳтирии устод ва зинаҳои
камолоти Шиблӣ ҳувайдост, балки такмил ва тағирёбии ақидаҳои
ин шаҳс нисбат ба таълимоти замон ва муносибати шаҳсони
гуногун, аз ҷумла, ҳалифа ба Шиблӣ маълум мешавад.

Яке аз роҳҳои ба дониши замони ҳуд расидани Шиблиро
Ибн Батута ба таври зайл овардааст: «Гӯянд дар муддати риёзат
намак дар ҷашм мерехт то аз сӯзи он хоб ба ҷашмаш роҳ наёбад.
Гоҳ дарюзагӣ (гадой) мекард. Шояд ҳамин риёзатҳои саҳт
монанди инкоре, ки дар ҳаққи Ҳаллоҷ карда буд сабаби

* Аттор Ф. Асари номбурда, с. 79-81.

ошуфтагиҳои равонӣ ва рӯҳӣ ва саранҷоми чунуни ў шуда бошад⁸¹.

Дар бораи фаъолият, таълимот ва тарғиботи Шиблӣ дар соҳаи тасаввӯф Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ порчаҳои зиёдеро бо шеърҳои ў бо забони арабӣ, аз номи худ ва Шайх ул-ислом (Абдуллои Ансорӣ) овардааст. Баъзеи онро мо ба таври зайл иқтибос намудем, ки дар бораи ин бузургвор тасаввuri нисбат пурра ҳосил ҳоҳад шуд.

«Аз вай (Шиблӣ) пурсидаанд, ки қадом чиз ачибтар аст?» Гуфт: «диле, ки худои худро бишносад ва дар вай осӣ шавад».

Шиблӣ гуфт, ки «вакте аҳд кардам, ки нахурам, магар ҳалол. Дар биёбонҳо мегаштам, ба анҷири бунӣ (охири анҷир) расидам. Даст дароз кардам то бихӯрам. Аз он анҷири бун овоз баромад, ки аҳди худ нигоҳ дор ва аз ман маҳур, ки ман мулки яҳудиям»⁸².

Шайх ул-ислом гуфт, ки Шайх Абдусаъид Молонӣ, Ҳофиз Сӯфӣ ин ҳикоят аз Шиблӣ оварда. Вай гуфта, ки «ин сармояи вакт, ки доред, ба ноз доред! Фардо ҳамин ҳоҳед дошт ва то ҷовид сӯҳбат бо вай, бо ин мебояд кард.

Шайх ул-ислом гуфт, ки «ин ҷо мебояд бурд, ки фардо гӯянд мунофиқонро».

Шайх ул-ислом гуфт ва васият кард, ки «ин ҳикоят бинависед ва ёд доред, ки шуморо Шиблӣ ҳеч чиз наёранд бех аз ин ҳикоят: фардо вакти нав наёранд, ки ин вакт ин ҷо дорӣ ба бар оранд»⁸³.

Мақоми Шиблиро дар илми тасаввӯф Мавлоно Ҷомӣ бо чунин мисол равшану возеҳ тасвир кардаанд. Сухан аз Зунуни Мисрӣ (номаш Субон б. Иброҳим) ронда, дар сари ин тоифа аст ва ҳамаро нисбат ва изофат ба ўст. Пеш аз вай машоих буданд, валекин вай пешини касе буд, ки ишорат бо иборат ва аз ин тарик сухан гуфт.

⁸¹ Ибн Батута. Асари номбуруда с. 155.

⁸² Ҷомӣ Нафаҳот ул-унс, с. 186.

⁸³ Ҳамон ҷо, с. 184.

Чунайд падид омад дар табакаҳои дигар. Ин илмро тартиб ниҳод ва баст кард ва катаб соҳт. Ва чун Шиблӣ падид омад ин илмро бо сари минбар бурд ва ошкоро кард. Чунайд гуфт: «Мо ин илмро дар сардобаҳо ва хонақо мегуфтем пинҳон, Шиблӣ омаду онро бар сари минбар бурд ва бар ҳалқ ошкоро кард»⁸⁴.

Дар ин мисол сабаби ба ҳалқ писанд омадани Шиблӣ ва таълимоти ў маълум мешавад.

Зунуни Мисрӣ дар асари Аттор низ номбар шуда, чанд ҳикоёте дар бораи ў зикр ёфтааст. Дар яке аз он ҷашми корро донистани одамон сухан меравад:

Ҷавоне буд, ки пайваста бар суфиён инкор мекард.

Як рӯз Зунунангуштарини худ ба вай дод ва гуфт:

— Инро ба бозор бибар ва як динор гарав кун.

Он ҷавон рафт ва ангуштарӣ ба бозор бурд, ба дираме беш намегирифтанд.

Ҷавон хабар боз овард. Ӯро гуфт:

— Ба ҷавохирон бирав ва бингар то чӣ ҳоҳанд.

Бибурд ва ҳазор динор ҳостанд. Ҳабар боз овард.

Ҷавонро гуфт:

— Илми ту ба ҳоли суфиён ҳамчунон аст, ки илми он бозориён ба ин ангуштарӣ.⁸⁵

Аз ин ҳикоя низ маълум мешавад, ки шахсоне буданд, ки таълимоти суфиёнро инкор мекарданд ва пайравони он барои исботи фикрҳои худ роҳҳои гуногун мечустанд.

Мавлоно Ҷомӣ оиди Шиблӣ дар шаҳсияти Абуҳотами Аттор ҷунин нақл кардааст:

Аз акрон Абутуроб, буда, устоди Абу Саъди Ҳарроз ва Чунайд (буд) «Вақте Багдодро ороста буданд ва фиски бисёр мерафт, Шиблиро ба хоб гуфтанд: «Агар на он будӣ, ки ту мегӯи «Оллоҳ»! Мо ҳама Багдод бисӯҳтӣ».

Шиблӣ онро боз гуфт. Гуфтанд: «Мо низ мегӯем, ки «Оллоҳ» нафсонан ба нафс ва ман мегӯям «Оллоҳ» ҳаққан ба ҳаю»⁸⁶.

⁸⁴ Ҳамон ҷ. с. 29.

⁸⁵ Аттор. Асари номбурда, с. 16-17.

⁸⁶ Ҷомӣ Нафаҳот ул-үис, с. 50.

Боз, Шиблй мегүяд: «касе ки дар дунё зохид шуд (ў) боз намуд ҳазрати ҳакро, ки он ба ман қиммат дошт. Агар дунёро ба пеши ҳазрати ҳак қиммат будй, бо душманони худ надодй»⁸⁷.

Саволу чавоби Соил бо Шиблй: Соил гуфт: Эй Абубакр! Ду чониб чист? Шиблй гуфт: баландии пеши рўятон барпо шуда ва шуморо аз васл маҳчуб (пинҷон) дошта. Пас Соил гуфт: Эй Абубакр! Он баландий чист?

(Шиблй) гуфт: Дунё ва охират, чунон, ки парвардигори мо фармуд: Касе ҳаст аз Шумо ин чаҳон меҳоҳад ва касе ҳаст аз Шумо, ки он чаҳон меҳоҳад?

Он ки рўй дар дунё дорад, муриди дунёст ва он, ки рўй дар охират дорад, муриди охират аст, на худо⁸⁸.

Дар илми тасаввуф маънидоди баъзе калимаву ибораҳо ва фикри шахсони гуногун дар ин бора хело муҳим буд. Мавлоно Чомӣ, дар шахсияти Абдуякуби Маркури чунин овардаанд: «Аз вай пурсидаанд, ки «ставаккал» чист? Гуфт: «тарки иҳтиёр». Аз Соҳил Тустарӣ пурсидаанд. Гуфт: «Тарки тадбир». Аз Башри Хоғӣ пурсидаанд. Гуфт: «Ризо». Аз Абуҳафси Ҳаддод пурсидаанд. Гуфт: «Табаррӯъ (бахшидан) аз тавонони худ. Аз Ҳаллоҷ пурсидаанд. Гуфт: «Дидани мусааб (сабаб). Аз Фатҳи Мусаллий пурсидаанд Гуфт: «Малол аз сабаб». Аз Шакиқ пурсидаанд. Гуфт: «Дидор дар аҷзу гарқ (нотавонӣ ба гарқ шудан). Аз Шиблй пурсидаанд. Гуфт: «Дар дидори дил фаромӯш кардани ҳамаи кас»⁸⁹.

Чуноне ки мушоҳида мешавад, як калима дар тасаввуф бо маъниҳои гуногун, vale бо як максад таҳrir шудааст. Кадом аз номбурдагон дар маънидодашон афзалият доштанро ҳуласа кардан душвор аст. Ба ҳар ҳол, Шиблй гўё фикри ҷамъбасткунанда ронда, бо ҳамин баҳсро хотима додааст.

Аз маълумотҳои дар «Нафаҳот ул-унс» зикр гардида бар меояд, ки ихлосмандони Шиблй аз забони ӯ чизе шунавида натавонанд ё худ натавониста бошанд, кӯшиш мекардаанд, ки аз

⁸⁷ Ҳамон ҷо, с. 70.

⁸⁸ Ҳамон ҷо с. 813.

⁸⁹ Ҳамон ҷо, с. 135.

забони дигарон, ҳамнишинони ў гуфтахой Шиблиро фаҳмида гиранд. Мисоли, зайл шоҳиди чунин хулоса аст:

PDF Compressor Free Version

Абусаъид Абуҳайр гўяд, ки «ман ҷавон будам, ба Астаробод, ба наздики Абдулҳасани Мусанни даромадам. Ў миёни эшон никорҳо рафта буд. Мусанни дар бари ман нишаста буд. Дарвеш маро гуфт: Аз пир Абулҳасан билурс, то маро аз Шиблӣ ҳадисе бигўяд. Ман гуфтам. «Айяҳо, аш-Шайҳ» Маро аз Шиблӣ ҳадисе бигўй! (Шайҳ) гуфт: Чаро нахуст аз расул (с) нагӯй ки бигӯй?

Ман гуфтам: Аз ҳарду бигӯй. Ў гуфт, ки Расул (с) гуфтааст, ки агар ба уммати ман ҳеч суре фурӯ наёмадӣ, магар сураи ал-Қаҳф, худ тамом будӣ».

Ва ҳам Шайҳ Абусаъид гўяд, ки аз Шайҳ Абуҳасан шунидам, ки гуфт: «Дар ҷомеъи Бағдод бар канори маҷлиси Шиблӣ бинистодам⁹⁰ ва ҳоказо».

Аз ин порча маълум мешавад, ки мардуми Бағдод ба гайр аз ҳадиси ҳазрати расул (с), суханони Шиблиро доинистан меҳостанд ва ў, дар навбати худ, фикру ақидаашро дар ҷамъомадҳо (маҷлисҳо) изҳор менамуд.

Мардум ба Ҷунайду Шиблӣ таклид мекардаанд. Масалан, яке аз азҳоби он вакта Шайҳ Ризиаддини Алилоло гуфтааст:

«Ҳар ки бо ҳомӯшии Аҳмади мо дар созад, он чӣ аз Ҷунайд ва Шиблӣ ёфтаанд, аз вай биёбанд»⁹¹.

Дар «Нафаҳот ул-унс» оиди самоъ сухан рафта, як идда суфиён номбар шудаанд, ки ҳамроҳи Шиблӣ се рӯз самоъ рафтаанд»⁹². Оиди самоъ рафтани Шиблӣ ва Нурӣ Алишер Навоӣ навиштааст: «Шиблӣ ва Нурӣ.. самоъда кетилар ва бу йўл сулуки била мақсад сарманзилига еттилар. Басо ахлуллоҳи, арганун унидин дайрга кирди ва дин ва ислом нақдин мугбачаларга бой бердӣ»⁹³.

⁹⁰ Ҳамон ҷо, с. 323.

⁹¹ Ҳамон ҷо, с. 439. Аҳмад сухан аз Шайҳ Ҷамолиддин Аҳмади Чурфонӣ рафтааст, ки аҳдоби Ризиаддин Алилоло буд. Мазори Алилоло наздикин шаҳри Газнӣ аст. (ниг. А. Мухторов. Аз пан таърихи куҳан. Душанбе, 1975, с. 76.)

⁹² Ҷомӣ. Нафаҳот ул-унс, с. 198-199.

⁹³ Навоӣ А. Маҳбуб ул-кулуб. Асаарҳо чилди 13, Тошкент, 1966, с. 23.

А. Навой мақсади самъ ва истифодаи асбоби мусикиро дар он хело хуб ифода кардааст. Айнан дар ҳамин ду масъала (самъ ва истиғфо PDF Compressor Free Version) Е. Э. Бартельс муфассал тадкикот бурдааст.⁹⁴

Мавлоно Чомӣ олимонеро низ номбар кардаанд, ки онҳо аз акрони (карини) Шиблӣ буданд ё худ бо ў масъалаталошӣ кардаанд. Яке аз онҳо Абубакр б. Тоҳир ул-Абҳарӣ аз қубори Ҷебол буд. Дигар Абулҳасан ус-сүфӣ ул-Фушанҷӣ аз «ягонагони ҷавонмардони Ҳурисон буд»⁹⁵.

Мардуми зиёд, аз қабили олимон ва сӯфиён, дар муштоки ҳамсӯҳбат шудан бо Шиблӣ ва ҳатто танҳо дидани ўро орзу мекардаанд. Мавлоно Чомӣ як иддан онҳоро ба таври зайл овардааст:

Абдумузоҳими Шерозӣ «бузурге буд аз машоҳи форс. Бо Ҷунайд ва Шиблӣ муноқира (муноғир) карда буд»⁹⁶. Абулҳусайн ус-сайравонӣ ус-Сағир «Абубакри Ҷавозини, Ҷунайд, Шиблӣ, Абулҳайр Тайғонӣ, Каттонӣ, Абуали Котиб, Абубакри Мирӣ ва гайра эшонро аз машоҳи вакт диди буд»⁹⁷.

Дигар Ҳусайн б. Мухаммад б. Мӯсо ус-Суламиӣ, ки дар илми муомалати (рафтору муомила) комил буд, бо Абдулло Манозил ва Абуали Сақғӣ сӯҳбат дошта Шиблиро диди буд⁹⁸.

Доир ба Саид Аҳмад б. Абулҳасани Аррафоай сухан ронда Мавлоно Чомӣ навиштааст: «Вай аз авлоди бузургвори Имом Мӯсо Қозим аст... Нисбати хирқаи вай ба панҷ восита ба Шиблӣ мерасад»⁹⁹. Мутаасифона, алҳол маълум нашуд, ки панҷ восита қадомҳоянд.

Бо Шиблӣ баҳс ё худ масъалаталошӣ кардан маълум аст. Вале танҳо дидани ў бо қадом маъниӣ ва аз чӣ иборат буданашро

⁹⁴ Бартельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература, с. 58, 257.

⁹⁵ Чомӣ Нафаҳот ул-үнс, с. 189-230.

⁹⁶ Ҳамон ҷо, с. 58.

⁹⁷ Ҳамон ҷо с. 277.

⁹⁸ Ҳамон ҷо, с. 317.

⁹⁹ Ҳамон ҷо с. 439.

аз нақли зерини Мавлоно Чомй пай бурдан мумкин аст. Яке аз шогирдони хоси Саҳл Абдулло Тустарӣ -Абӯабдулло Аббодонӣ ном дошта маҳсус ба дидорбинии Шиблӣ рафта, таъсуроти худро чунин ифода кардааст¹⁰⁰.

«Вай гуфта, ки рӯзгоре аз Шиблӣ суханоне ба ман расид ва орзу буд, ки вайро бубинам. Падари пир ва заъифдоштам, ба ў дармонда будам. Наметавонистам рафт. Чун падар аз дунё бирафт, бархостам ва ба Бағдод омадам. Чун ба наздикӣ вай (Шиблӣ) расидам, маро (онҳо) бишнохтанд ва гуфтанд: «Ба чӣ омадай?» Гуфтам: Омадам, ки Шиблиро бубинам. Ба вай роҳ ҳаст? Гуфтанд: Ҳаст аммо зинҳор, ки даъвӣ талаби нодуруст ба сари вай набарӣ!

Гуфтам: Набарам. Чун ба наздикӣ вай даромадам ва он рӯзи одина буд, рӯзи садмат (рӯзи бо ҳам воҳурӣ) ва шӯри вай. Гуфтам: Ман он нуқтаам, ки дар зери ҳарфи «бо» аст. Вай гуфт: Макоми худ маълум кун, ки худ кучой! Ман гуфтам, агар бигӯям ҳам напазиран. Аз вай гурехтам ва порае дуртгар шудам, ки вайро сер бубинам ва биравам.

Ногоҳ дарвеш даромад ва гуфт: «Салом алек. Шиблӣ гуфт: Ваалек ус-салом. Он дарвеш гуфт: Муҳол. . Шиблӣ гуфт: Дар чӣ ой? Гуфт: Фӣ ҳол. Ӯро он хуш омад ва бихандид.

Ман ин фоида аз вай гирифтам ва бирафтам».

Шоҳидин мазкур нишон медиҳад, ки касоне низ будаанд, ки дар орзуи дидани Шиблӣ шуда аз сӯҳбати Шиблӣ бо дигарон баҳра гирифта мерафтаанд.

Бузургии Шиблӣ ва эътибори ўро дар Бағдод аз чунин гуфтаҳо қиёс кардан мумкин аст.

Абдулло б. Муҳаммад маъруф ба Мурташӣ «ягонаи машоҳи Ироқ аст ва оилаи эшон аз асҳоби Абдуҳафси Ҳаддод аст ва Ҷунайдро дила гуфтааст: Гуфтанд, аҷоиби Бағдод се аст: заакан Шиблӣ, нуқтаи муртаги (ларзанд) ва ҳикоёти Ҳулдӣ»¹⁰¹.

• Шахси дигар - Ҷаъфар б. Муҳаммад б. Нусайр ул-Ҳулдӣ ул-Ҳаввоӣ Бағдодӣ ҳасирбоф (бўйробофф) шогирди Ҷунайд ва

¹⁰⁰ Ҳамон чо, с. 120.

¹⁰¹ Ҳамон чо, с. 211.

Иброҳими Хаввос буд. Ў олим буда бо улуми он тоифа ва сохибчамъи катаб ва таворих ва ҳикоёт ва сайри машоих буда. Вай гуфт, ки ачоиби Ироқ се чиз аст: Шатҳ¹⁰² Шиблӣ.

Нуктаи Муртазӣ (ларзанда) ва ҳикояти ман¹⁰³. Ҳарду аз номбурдагон се чизро ачоиботи Багдод шуморида, яки онро нисбати Шиблӣ пиндошта, ўро дар чои аввал гузаштаанд.

Маълумотҳои гирдовардаи Чомӣ дар бораи Шиблӣ ба шахсони гуногун, ки аз шаҳру вилоятҳои зиёди олами ислом буданд, тааллуқдоранд. Байни онҳо касоне буданд, ки бо Шиблӣ ҳамфирӯ ҳамакида буданд, касоне низ буданд, ки бо ў розӣ намешуданд ва гуфтаҳои Шиблӣ ва таълимоти ў писанд намеомад. Дар маълумотҳои оиди Шиблӣ иқтибос овардаи мо, шояд каме муболига ҳам чой дошта бошанд. Вале бидуни ин, бузургии Шиблӣ дар ҳар ҳолат ҳис карда мешавад. Ба гайр аз «Нафаҳот ул-унс» Мавлоно Чомӣ дар асари дигари маъруфи худ - «Баҳористон» дар бораи Шиблӣ ҷунин овардаанд: «Шиблиро, қуддусаллоҳу таоли сурра, шӯре афтод, ба бемористон бурданд. Ҷамъ ба назорай вай рафтанд, (Шиблӣ) пурсид, ки шумо киёнед? Гуфтанд: Дӯстони ту, (Шиблӣ) санг бардошт ва бар эшон ҳамла кард, ҷумла бигрехтанд, (Шиблӣ) бихандиду гуфт: Боз оед, эй муддаиён ки дӯстон аз дӯston нагурезанд ва аз санг ҷафояшон напарҳезанд.

Китъа:

Он аст дӯстдор, ки ҳарчанд душмани
Бинад зи дӯст беш, шавад дӯстдортар.
Бар сари ҳазор санг ситам гар ҳурад аз ў,
Гардад бинои ишқаш аз он устувортар.

¹⁰² Шатҳ — дар тасаввuf суханони мухолифи зохирӣ шаръ гуфтан ва қалимоти мухолифи шариат ба забон овардан. Суханони бешармона ва густохона.

¹⁰³ Нафаҳот ул-унс, с. 228.

Аз навиштаҳои Ҷомӣ хулоса мешавад, ки Шиблӣ шахси ба халифа наздик ва зери назорати ў буд. Ҳикояти зерин шоҳиди ин аст:

PDF Compressor Free Version

«Ва ҳам аз вай (Шиблӣ) оранд, ки вакте бемор шуд халифа табиби тарсо ба муоличати вай фиристод. Аз вай пурсид, ки ҳатари ту чӣ меҳоҳад? (Шиблӣ) гуфт: он ки ту мусулмон шавӣ. (Табиб) гуфт агар ман мусулмон шавам ту нек мешавӣ аз бистари беморӣ бармехезӣ? (Шиблӣ) гуфт: Оре. Пас имон бар вай (табиб) арза кард. Ва вай имон овард ва Шиблӣ аз бистар бархост ва бар вай аз беморӣ асаре на. Пас ҳарду ҳамроҳ пеши ҳалифа рафтанд ва қиссано боз гуфтанд. Ҳалифа гуфт: Пиндоштам, ки табиб пеши бемор фиристодаам. Ман ҳуд бемор пеши табиб фиристода будаам.

Қитъа:

Ҳар кас, ки аз ҳучуми муҳаббат мариз шуд,
Донад табиби хеш лиқон ҳабибро.

Чун бар сараш табиб биҳиште ниҳад қадам,
Бахшад шифо зи иллати ҳастӣ табибро»¹⁰⁴.

Таълимоти Шиблӣ, муносибати ў бо ҷамъият ва маҳсусан бо ҷавонон, васеъ паҳн шуда, аз доираҳои Ироқ берун рафта, мавзӯи ҳикоёт, достонҳо ва афсонаҳо шудааст. Дар ин бора ба гайр аз порчаҳои боло, ду порча аз «Қобуснома»-и Ӯнсурулмаолии Кайковус ва «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ шоҳиди ҳол аст.

Шиблӣ ба ҳоли камбагалонаи мардум бетараф набуд. Нисбати мардуми эҳтиёҷманд дилсӯзӣ изҳор менамуд, ва ашк мерехт. Дар набати ҳуд, Шиблӣ ақидае дошт, ки ҳар кас ба он ҷизе, ки соҳиб аст, бояд қаноатмандӣ ҳосил намояд, тамаъкорӣ накунад ва аз паси меҳнаташ ҳаёт ба сар барад. Чунки тамаъкорӣ шаҳсро ба пастӣ ва бекадрӣ мебарад. Дар ин бора ҳикояти Ӯнсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» шоҳиди ҳол аст: Ҳикоят. Шунидам, ки рӯзе Шиблӣ дар масҷиде рафт, ки ду ракъат намоз қунад ва замоне биёсояд. Дар масҷид кӯдакони дабиристон

¹⁰⁴ Ҷомӣ. Бахористон ва расоили Ҷомӣ, Текрон, 1378, с. 28-29

буданд. Нон ҳамехӯрданд. Ба иттифок ду кӯдак наздики Шиблӣ нишаста буданд. Яке писари тавонгаре буд ва дигар писари дарвеше. Дар занбили (халтчаан) он тавонгарзода ҳалво буд ва дар занбили дарвешзода чони хушк¹⁰⁵. Тавонгарзода ҳалво меҳӯрду дарвешзода аз ӯ ҳамехост. Ӯро гуфт:

— Агар меҳоҳи, ки туро ҳалво дихам, саги ман бош.

Ин кӯдак гуфт:

— Ман саги туам.

Тавонгарзода гуфт:

— Бонги саг кун.

Он дарвешзодаи бечора дуто шуду бонги саг ҳамекард то пораи ҳалво бад-ӯ дод.

Шиблӣ дар эшон назаре ҳамекарду мегирист. Муридон пурсидаанд, ки бо Шайх чи афтод, ки гирён шудӣ? Гуфт:

— Нигоҳ кунед, ки тамаъ мардумро ба чӣ мерасонад. Агар чунон будӣ, ки он кӯдак ба нони тихии хеш қаноат кардӣ ва тамаи ҳалвои ӯ надоштӣ, ӯро саги ҳамҷу худе набоисти будан».

Маълум, ки «Қобуснома» соли 1082 ба охир расидааст

Аз ин сана бармеояд, ки дар асри XI шӯҳрати Шиблӣ обрӯй ӯ ва таълимоти ӯ васеъ пахн шуда, табакаҳои гуногуни аҳолиро дар бар гирифтааст.

Аз муносибати Шиблӣ ба ҷомеаъ, аз гуфтаҳои ӯ нисбат ба табакаҳои гуногуни аҳолӣ, маҳсусан аз таълимоти Шиблӣ нисбати тарбияи ҷавонон, бузургон васеъ истифода мебурданд.

Таълимоти ахлоқии Шиблӣ ва тарғиботи ӯ дар асарҳои бузургони асрҳои баъдина низ ҷой дошт. Дар ин бора ҳикояти Саъдии Шерозӣ дар «Бӯстон» -и ӯ шоҳиди ҳол аст.

Ба ҳулқу атвор ва рафтори Шиблӣ Шайх Муслиҳиддин Саъдӣ баҳои баланд дода, ӯро некмарду покизарав номида, дар боби дуюми «Бӯстон», ки «Дар эҳсон» ном дорад, ҷунин овардааст:

105 Үнсурмаолии Кайковус. Қобуснома. Ба ҷоп ҳозиркунанда М. Муллоаҳмадов. Душанбе, 1979, с. 182-183. Дар чопи русии китоби мазкур омадааст, ки дар занбили тавонгарбачча ҳалво ва ион буду, дар халтчаан дарвешзода таҳо нон. Ниг. Энциклопедия персидско-таджикской прозы. Қабуснаме. Душанбе, 1986, с. 111-112.

Яке сирати некмардон шунав!
Агар некбахтиву¹⁰⁶ мардонарав
Ки Шиблй зи хонутй гандум фурүш,
Га дар бура мубени гандум ба дүш.
PDF Compressor Free Version
Нигаҳ кард, мүре дар он галла дид,
Ки саргашта ҳар гүшае медавид¹⁰⁷.
Зи раҳмат¹⁰⁸ ба ў шаб наёруст хуфт,
Ба маъвои худ бозаш оварду гуфт
«Муруват набошад, ки ин мўри реш-
Пароканда гардонам аз чои хеш
Даруни парокандагон чамъ дор,
Ки чамиъиятат бошад аз рўзгор!»¹⁰⁹

Баъди чунин тасвири ачиб Саъдий хулоса ва мукоиса кардааст:

Чи хуш гуфт Фирдавсии покзод,
Ки раҳмат бар он турбати пок бод.
«Маёзор мүре, ки донакаш аст,
Ки чон дораду чони ширин хуш аст!

Дар ин чо тахмин кардан мумкин аст, ки Фирдавсий аз нақли болой, яъне муносибати Шиблй ба мўр низ огоҳ гашта байти мазкурро навиштааст. Дар он сурат Фирдавсий бо ҳаёт ва фаъолияти Шиблй ошной доштанаш якин аст.

Чунки баъд аз 12 соли таваллуди Фирдавсий (934-1021) Шиблй вафот карда мероси пурарзиши худро барои наслҳои оянда гузошта буд.

Саъдий бошад ҳикояти аз Шиблй оғоз кардаашро давом дода навиштааст:

¹⁰⁶ Дар чопи соли 1965 «Некмардиву покизарарав» омадааст (с. 105).

¹⁰⁷ Дар чопи мазкур «Ки саргашта ба ҳар тараф медавид» омадааст.

¹⁰⁸ Дар чопи соли 1965 «Зи заҳмат» омадааст.

¹⁰⁹ Бўстони Саъдий, Техрон. С. 159.

Сиёҳ андарун бошаду сангдил¹¹⁰,
 Ки хоҳад, мӯре шавад тангдил¹¹¹.
 Мазан бар сари нотавон дasti зӯр,
 Кӣ рӯзе ба поящ дарафтӣ чу мӯр.
PDF Compressor Free Version
 Даруни фурӯмондагон шод кун!
 Зи рӯзи фурӯшмондагӣ ёд кун!
 Набахшид бар ҳоли парвона шамъ,
 Нигаҳ кун, ки чун сӯҳт пеши ҷамъ!
 Гирифтам зи ту нотавонтар басест,
 Тавонтар аз ту ҳам охир қасест.
 Бубахш эй писар, к-одамизода сайд-
 Ба эҳсон тавон кард, ваҳшӣ ба қайд.
 Адӯро ба алтоф ҷандон бубанд,
 Ки натвон буридан ба тег ин каманд!
 Макун бад, ки бад бинӣ аз ёри нек!
 Нарӯяд зи тухми бадӣ бори нек!
 Чу бо дӯст душвор гириву танг,
 Нахоҳад, ки бинад туро нақшу ранг.
 Ва гар ҳоҷа бо душманон некӯст,
 Басе барнаёяд, ки гардан дӯст.

Чуноне. ки дида мешавад, танҳо яке аз рафтори некмардонаи Шиблӣ барои Саъдии бузургвор мавзӯи маҳсус гашта мурочиати ӯро ба ҷавонон водор намудааст.

Номи Шиблӣ ва Ҷунайд дар вакфномаҳо ва шаҳараҳо истифода шудааст. Масалан, дар вакфномаи Шайхи маъруфи асрҳои XIII - XIV Бухоро Сайфиддин Боҳарзӣ, аз Шиблӣ ёд шуда, гуфтаҳои ӯро бурҳон овардаанд¹¹².

Дар аксар маҷаллаҳое, ки дар захираи шӯъбаи таърихи асрҳои миёна ва нави Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ гирд овардаем, номи Ҷунайд ва Шиблӣ, бо ҳаргуна мазмун, зикр ёфтааст.

¹¹⁰ Ин байт дар чопи соли 1965 дохил нашудааст.

¹¹¹ Дар чопи соли 1965 «душвор» омадааст.

¹¹² Чехович О. Д. Бухарский документ XIV в., с. 116.

Ба ҳаёт ва фаъолияти Абӯбакри Шиблӣ эътибор дода, суханони ӯро иқтибос овардаанд. Ҳикояҳои дар бораи Шиблӣ паҳн гаштари PDF Compressor Free Version Ҳисурмаолии Кайковус, шайх ул-ислом Абдулло Ансорӣ, Фариуддини Аттор, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, шогирди ӯ Алишер Навоӣ ва дигар бузургони асрҳои гузашта, шоҳиди он аст, ки Шиблии Истравшани дар таърихи Ирок, пойтахти он Бағдод, дар илми тасаввуф мақоми хос ишғол кардааст. Адабиёти исломиро бе номи Шиблӣ ва таълимоти ӯ тасаввӯр кардан душвор аст. Ҳатто олимони муосир то ҳол ба Шиблӣ муроҷиат намуда, аз гуфтаҳои ӯ иқтибос меоваранд. Яке аз чунин касон олими Эрон Ҷаводи Нурбахш мебошад.

Ӯ дар асара什 чунин иқтибос аз Шиблӣ овардааст: «Тот, кто умирает с любовью к материальному миру, умирает лицемером. Тот, кто умирает с любовью к загробному миру, умирает аскетом. Но тот, кто умирает с любовью к истине, умирает суфием»¹¹³.

Хулоса, Абубакри Шиблӣ дар таърихи олами ислом, дар таърихи илм, маҳсусан тасаввуф, мақоми хос ишғол кардааст. Имрӯз ба муаррихон, файласуфҳо ва мутахассисони таърихи дини ислом зарур аст, ки ҳаёт ва фаъолияти ӯро, аз рӯи маводҳои номбар карда ва он китобҳое, ки аз назари мо дур мондаанд, мақоми Шиблиро дар таърихи тамаддуни ислом тадқиқ намуда, дастраси хонандагон гардонанд. Китоби мазкур қадами аввали муаррихи тоҷик мебошад, ки муҳтасаран ба ҳаёт ва фаъолияти Шиблӣ баҳшида шудааст.

Хулоса дар Истравшан пеш аз истилоҳи арабҳо, ки сокинонаш зардуштпраст буданд, дар даҳсолаҳои аввали ҳукмронии арабҳо мардуми аҳли савод ва соҳибистедодон зиёд буд. Арабҳо имконият пайдо карданд, ки аз қабили чунин касон барои худ онҳоеро интихоб намуда ба пойтахташон шаҳри Бағдод баранд, ки дар идоракунии давлати паҳновари онҳо чун сарвар, ё

¹¹³ Нурбахш ДЖ. Таверна среди руин. Семь эссе о суфизме. Тарчима аз забони инглисӣ. М. 1999, с. 7.

сарлашкар яъне мансабдор амал карда тавонад. Аз он чо хулоса ҳосил мешавад, ки дар миёнаи асри IX, дар замони ҳукмронии Тоҳириён, то ба сари қудрат омадани сулолаи Сомониён, мардони соҳибмалумоти кордон, арбобони давлат ва сарварони сипоҳ дар Истравшан нисбат ба арабҳо афзалият доштааст. Шояд бо ҳамин сабаб арабҳо Ушрусанаро бо тези ишғол карда натавониста буданд. Баъд аз забти ин мулки саркаш, маълум шуд, ки истилогарон ба хизмати чунин касон ниёзманд будаанд. Арабҳо иштибоҳ накарда буданд.

Ушрусанарои номбурда дар мустаҳкам кардани давлати тавони арабҳо саҳми худро гузашта, мисли Шиблӣ мардони ба арсаи таърих пайдо шуданд, ки номи зодгоҳи худ ва таълимоти Исломро дар чаҳон машҳур гардониданд.

МУНДАРИЧА

I.	Аз таърихи 2500-солагии шаҳри Истравшан	3
	PDF Compressor Free Version	
	Макоми Истравшаниҳо дар давлати арабҳо	5
	Исмонли Сомонӣ дар Истравшан	6
	Ҳокимони Истравшан	8
II.	Макоми Афшини Усрушана дар таърихи хулафон араб	13
	Шӯриши Бобак ва оқибати пахшкардани он	15
	Қиссани Будулаф	18
III.	ХУЛОСА	31
IV.	Балазури дар бораи Ковус ва Ҳайдар	36
V.	Ҳилол ас-Сабӣ дар бораи Афшини Ҳайдар	42
VI.	Шиблни Истравшани	45
	Шарҳи хол	47
	Марғи Шиблӣ	58
	Ақида, обруй ва шӯҳрати ҷаҳонии Шиблӣ дар олами ислом	61

АҲРОР МУХТОРОВ

PDF Compressor Free Version

МАҚОМИ ҶАҲОНӢ УСТРУШАНИҲО

(Asrҳои IX-X)

Муҳаррири
саҳифабандӣ
Тарроҳ

А. Мираҳмадов
Ф. Раҳимов

Ба матбаа 03.05.2002 супорила шуд. Ба чоп 28.07.2002 имзо шуд. Аидозаи 60x84^{1/16}. Когази оғсетӣ. Хуруфи адабӣ. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 10,25. Адади нашр 1000 нусха. Супориши № 69.

734025, Душанбе, нашриёти “Сурушан”, хиёбони Рӯдакӣ, 37.
Тел.: 21-54-62, факс: 21-88-11.

Ч.С. “Матбуот”-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон. 734025,
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.

۱. از تاریخ ۲۵۰۰ ساله گی شهر استروشن.....	۳
۵. مقام استروشینها در دولت عربها.....	۷
۶. اسحائل سامانی در استروشن.....	۸
۷. حاکمان استروشن.....	۱۴
۸. مقام افشین اسروشه در تاریخ خلفای عرب	۱۶
۹. شوریش بابل و عاقبت پخش کردن آن	۱۹
۱۰. قصه بودولف.....	۳۳
۱۱. خلاصه.....	۴۲
۱۲. شبلی استروشن.....	۴۶
۱۳. شرح هال.....	۶۰
۱۴. مرگ شبلی.....	۶۲
۱۵. عقیده آبروی و شورت جهانی شبلی در عالم اسلام.....	۶۳

احرار مختاروف مقام جهانی استروشینها

(عصرهای ۹-۱۰)

۷۳۴۰-۲۵، دوشهی، نشریات "سرشن"، خیابان رودکی، ۳۷

تیل: ۲۱-۵۴-۶۲، فکس: ۱۱-۸۸-۲۱

سپاه در استریوشن نسبت به عربها افزایش داشته است. شاید با همین سبب عربها اشروسنه را با تیزی اشغال کرده نتوانسته بودند. بعد از ضربت این ملک سرکش، معلوم شد که استلاگران به خدمت چنین **PDF Compressor Free Version** که از نیازمند بوده اند اشتباه نکرده بودند.

اشرسنهای نامبورده در مستحکم کردن دولت توانای عربها سهم خود را گذاشته، مثل شبی مردان به عرصه تاریخ پیدا شدند که نام زادگاه خود و تعلیمات اسلام را در جهان مشهور گرداندند.

عبدالله عتصاری، فریدودین عطار، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، مولانا عبدالرحمن جامی، شاگرد او علی شیر نوای و دیگر بزرگان عصرهای گذشته، شاهد آن است که شیلی استروشن در تاریخ ایران ^{۱۱۰} باقی نمانده، از نظر علم تصوف مقام خاص اشغال کرده است. ادبیات اسلامی را بی نام شیلی و تعلیمات او تصور کردن دشوار است. حق عالمان معاصر تا هال به شیلی مراجعت نموده، از گفته‌های او اقتباس می‌آورند. یکی از چنین کسان عالم ایران حساد نورخیش می‌باشد.

«Tot, кто умирает с любовью к материальному миру, умирает лицемером. Tot, кто умирает с любовью к загробному миру, умирает аскетом. Но тот, кто умирает с любовью к истине, умирает суфием».^{۱۱۱}

خلاصه ابوبکر شیلی در تاریخ عالم اسلام، در تاریخ علم، مخصوصاً تصرف، مقام خاص اشغال کرده است. امروز به مؤریخان، فیلسوفها و متنحسنان تاریخ دین اسلام ضرور است که حیات و فعالیت اورا، از روی مواجههای نامبر کرده و آن کتابهای که از نظر ما دور مانده اند، مقام شیلی را در تاریخ تمدن اسلام تدقیق نموده، دسترس عاخته‌گان گردانند. کتاب مذکور قدم اول مؤریخ تاحیث می‌باشد که مختصرأ به حیات و فعالیت شیلی بخشیده شده است.

خلاصه در استروشن پیش از استلاح عربها که ساکنانش زردشپرست بودند، در دهه‌های اول حکمرانی عربها مردم اهل سواد و صاحب امتیازات زیاد بود. عربها امکانیت پیدا کردند که از قبیل چنین کسان برای خود آهایرا انتخاب نموده به پایتختشان شهر بغداد برند که در اداره کنی دولت ہناور آهایا چون سرور، یا سرلشکر یعنی منصبدار عمل کرده تواند. از آن حاصله حاصل می‌شود که در میانه عصر^۹، در زمان حکمرانی تahirیان، تا به سر قدرت آمدن سلاطین سامانیان، مردان صاحب معلمات کاردان، اربابان دولت و سیوران

^{۱۱۲} ترجمه از زبان انگلیسی. م. ۱۹۹۹، ص. ۷. Нурбахш ДЖ. Таверна среди руин. Семь эссе о суфизме.

گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست،

توانتر از تو هم آخیر کسیست.

برخخش ای پسر، ک-آدمزاده سید -

یه احسان توان کرد، و هشی به قید.

ادورا به الطاف چندان بوبنده،

که نتوان بوریدن به تیغ این کمندا

مکن بد که بد بین از یار نیک ا

نروید ز خشم بدی باری نیک ا

چو با دوست دشوار گیری و تنگ،

خواهد که بند تورا نقش و رنگ.

و گر خواجه با دشمنان نکوست،

بسی برخاید که گردن دوست.

چنان که دیده می شود، تنها یکی از رفشار نیکمردانه شبیلی برای سعدی بزرگوار

موضوع خصوص گشته مرأجعت اورا به جوانان و ادار نموده است.

نام شبیلی و چنید در وقفا نامه ها و شجره ها استفاده شده است. مثلًا در وقفا نامه

شیخ معروف عصر های ۱۳-۱۴ مختارا سیف الدین باحرزی، از شبیلی یاد شده،

گفته های اورا برحان آورده اند.^{۱۱۲}

در اکثر محله های که در زخیره شروعه تاریخ عرصه های میانه و نو انسیتیوت

تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی گرد آوردم، نا چنید و شبیلی، با هر گه

مزمون، ذکر یافته است.

با حیات و فعالیت شبیلی اعتبار داده، سخنان اورا انتیاس آورده اند. حکایه های

در باره شبیلی پن گشته را گرد آوردن عنصر للعائی کپکاوس، شیخ ال-اسلام

^{۱۱۲} چیخواریج آ.د. عصر ۱۱۲، من.

درون پر اکنده گان جمع دار،

که جمعیت باشد از روز گارا^{۱۰۹}.

بعد چنین تصویر عجیب سعدی ملخصه و مقابله کرد:

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد،

که رحمت بر آن تربت پاک باد.

"میازار موری که دانکش است،

که جان داردو جان شرین خوش است!

در اینجا تخيّن کردن ممکن است که فردوسی از نقل بالای، یعنی مناسبت شبیه به مور نیز آگاه گشته بیت مذکور را نویشته است. در آن صورت فردوسی با حیات و فعالیت شبیه آشنای داشتنش بقین است.

چونکه بعد از ۱۲ سال تولد فردوسی (۹۳۴-۱۰۲۱) شبیه وفات کرده می‌باشد پور عرضش خودرا برای نصلهای آینده گذاشته بود.

سعدی باشد حکایت از شبیه آغاز کرده اش را دوام داده نویشته است:

سیاه اندرون باشد سنگدل،^{۱۱۰}

که خواهد، موری شود تنگ ل.^{۱۱۱}

مزن بر سر ناتوان دست زور،

کی روزی به پایش درفق چو مور.

درون فرومانده گان شاد کن!

ز روز فرومانده گی باد کن!

ختشید به هال پروانه شمع،

نگه کن که چون سوخت پیش جمع!

^{۱۰۹} بوستان سعدی، تهران، ص. ۱۵۹.

^{۱۱۰} این بیت در چاپ سال ۱۹۶۵ داعمل نشده است.

^{۱۱۱} در چاپ سال ۱۹۶۵ "دشور" آمده است.

معلوم که "فابوسنامه" سال ۱۰۸۲ به آخر رسیده است.
از این سنه بر می آید که در عصر ۱۱ شوهرت شبی آبروی او و تعلیمات او
و سیع هن شده، تبهه های گوناگون اهالی را بزرگ نگفته است.
PDF Compressor Free Version
از مناسبت شبی به جامیعه، از گفته های او نسبت به طبقه های گوناگون
اهالی، مخصوصاً از تعلیمات شبی نسبت تربیه جوانان، بزرگان و سیع استفاده
میورددند.

تعلیمات اخلاقی شبی و ترغیبات او در اثرهای بزرگان عصرهای بعدینه نیز جای
داشت. در این باره حکایت سعدی شیرازی در "بوستان" او شاهید هال است.
به حقوق و اتوار و رفتار شبی شیخ مصل الحدین سعدی های باند داده، اورا
نیکمرد و پاکزه رو نامیده، در باب دوم "بوستان" که "در احسان" نام دارد،
چنین آورده است:

یکی سرت نیکمردان شنوا

اگر نیکخن و ^{۱۰۶} مردانه رو

که شبی ز حانوت گندوم فروش،
به دیه بورد انیار گندم به دوش.

نگه کرد، موری در آن غله دید،

^{۱۰۷} که سرگشته به هر گوشه میدویند.

ز رحمت ^{۱۰۸} به او شب نیوروست خفت،

به معوای خود بازش آورد و گفت

"موروت نباشد که این مور ویش -

پراکنده گردام از جای خویش

^{۱۰۶} در چاپ سال ۱۹۶۵ "نیکمردی و پاکزه رو" آمده است (ص. ۱۰۵).

^{۱۰۷} در چاپ مذکور "که سرگشته به هر طرف میدویند" آمده است.

^{۱۰۸} در چاپ سال ۱۹۶۵ "ز رحمت" آمده است.

بیمود، و اشک میریخت. در نوبت خود، شبی عقیده داشت که هر کس به آن
چیزی که صاحب است، باید قاعتمانی حاصل شاید، تمعکاری نکند و از پس
میحتنش حیات به سر برد. چونکه تمعکاری شحصرا به پسی و بضری میرد. در
این باره حکایت انسرالمانی کیکاووس در "قاپو سامه" شاهید هال است: حکایت.
شبیدم که روزی شبی در مسجدی رفت که دو رکعت نماز کند و زمان
بیاساید. در مسجد کودکان دیبرستان بودند. نان هم میخوردند. به اتفاق دو
کودک نزدیک شبی نشسته بودند. یکی پسر توانگری بود و دیگر پسر دروبشی.
در زنبیل (حلته چه) آن توانگرزاده حلوا بسود و در زنبیل درویشزاده نان
خوش.^{۱۰۰} توانگرزاده حلوا میخورد و درویشزاده از او میخواست. اورا گفت:
- اگر میخواهی که نورا حلوا دیهم، سگ من باش.

این کودک گفت:

- من سگ تو ام.

توانگرزاده گفت:

- بانگ سگ کن.

آن درویشزاده بیچاره دوتا ند و بانگ سگ هیکرد تا پاره حلوا بد-او داد.
شبی در ایشان نظری هیکردو میگریست. مریدان پرسیده اند که با شیخ چه
افراد که گریان شدی؟ گفت:
- زگاه کنید که تمع مردمرا به چه میرساند. اگر چنان بودی که آن کودک به
نان تیخی خوبیش قناعت کرده و تمع حلوا ای او نداشتن، اورا سگ همچو خودی
نیایست بودن.

^{۱۰۰} انسرالمانی کیکاووس. قایوسنامه. به چاپ هازر کند. ملاحتن. دوشه، ۱۹۷۹، ص. ۱۸۲-۱۸۳. در جای
رومنی کتاب مذکور آنده است که در زنبیل توانگرچه حلوا و نان بودو در حلته چه درویشزاده نهاد.

بیند ز دوست بیش، شود دوستدارتر.
بر سر هزار سنگ ستم گر خورد از او
گردد بنای عشقش از آن نااستوارتر.

PDF Compressor Free Version

از نویشته های جامی ملاصمه میشود که شبی شخص به خلیفه نزدیک و زیر
ن扎ارت او بود. حکایت زیرین شاهید این است:

"هم از وی (شبی) راند که وقق بیمار شد خلیفه طبیب ترسا به معالجه وی
فریستاد. از وی پرسید که خطر تو چه میخواهد؟ (شبی) گفت: آن که تو
مسلمان شوی. (طبیب) گفت اگر من مسلمان شوم تو نیک میشوی از بستر
بیماری برمنی غیری؟ (شبی) گفت: آری. پس اینان بر وی (طبیب) عرضه کرد.
و وی اینان آورد و شبی از بستر برخواست و بر وی از بیماری اثری نه. پس هر
دو هر راه پیش خلیفه رفته و قیصه را باز گفتند. خلیفه گفت: پنداشتم که طبیب
پیش بیمار فریستاده ام. من خود بیمار پیش طبیب فریستاده بوده ام.
قطعه:

هر کس که از هجوم محبت مریض شد،
داند طبیب خوش لقای حریرا.

چون بر سرش طبیب گیشتن نکد قدم،
بخشد شیفا ز علت هسین طبیرا".^{۱۰۱}

تعلیمات شبی، مناسیت او با جمیعت و مخصوصاً با جوانان، وسیع هن شده، از
دایره های ایراق بیرون رفته، موضوعی حکایات، داستان و افسانه ها شده است.
در این باره به غیر از پارچه های بالا، دو پارچه از "قاپوسنامه" اسر الممالی
کیکاووس و "بوستان" سعدی شیرازی شاهد هال است.

شبی به هال کمبلغانه مردم بیطرف نبود. نسبت مردم احتیاجمند دلسوزی اظهار

^{۱۰۱} جامی، بخارستان و رسائل جامی، تهران، ۱۳۷۸، ص. ۲۸-۲۹.

شخص دیگر - جعفر بن محمد بن نسر ال-حلیدی ال-خواصی همراه
(بوریاپاف) شاگرد جنید و ابراهیم خواص بود. او عالم بوده با علوم آن طایفه و
صاحب جمع کتب و تواریخ و حکایات و سیر مشائیخ بود. وی گفت که دست
دیوان دارم از آن مشائیخ و دو هزار پیر شناسم از این طایفه.

وی گفت که عجایب ایراق سه چیز است: شنبه^{۱۰۲} شبی، نقطه مرتشی
(لرزنده) و حکایت من.^{۱۰۳} هردو از نامبورده کان سه چیزرا عجایبات بغداد
شماریده، یکی آنرا نسبت شبی پنداشته، اورا در جای اول گذاشته‌اند.

معلومات‌های گردآورده جامی در باره شبی به شخصان گوناگون که از شهر و
ولایات‌های زیاد عالم اسلام بودند، تعلق دارند. بین آنها کسان بودند که با شبی
همفکر و همعقیده بودند، کسان نیز بودند که با او راضی نمیشدند و گفته‌های
شبی تعلیمات او پسند نمی‌آمد. در معلومات‌های آن‌د شبی اقتیاس آورده‌ما، شاید
کمی مبالغه هم جای داشته باشد. ولی بدون این، بزرگی شبی در هر هالت
هیس کرده میشود. به غیر از "نفحات ال-انس" مولانا جامی در اثر دیگر
معروف خود - "هارستان" در باره شبی چنین آورده‌اند: "شبی را، قلس الله
تعالی سوره، شوری افتاد، به بیمارستان بوردند. جمع به نظاره وی رفتند،
(شبی) پرسید که شما کیانید؟ گفتند: دوستان تو، (شبی) سنگ برداشته و بر
ایشان هله کرد، هله بگریختند، (شبی) بخندیده گفت: باز آید، ای مدعايان که
دوستان نگریزنند و از سنگ حفایشان نپرهیزنند.

قطعه:

آن دست دوستدار که هر چند دشمن

^{۱۰۲} هدایت حا، ص. ۴۱۱.

^{۱۰۳} شنبه - در تصوف سخنان مخالف ظاهر شرع گفته و کلمات مخالف شریعت آورده، سخنان پیش‌مانه و گستاخانه.

^{۱۰۴} نفحات ال-انس، ص. ۴۲۸.

یکی از شاگردان خاص سهل عبدالله تستری - ابو عبدالله ابادان نام داشته عخصوص به دیدار پیغمبر شبلی رفته، تصویرات خود را چنین افاده کرده است.^{۱۰۰}

"وی گفته که روزگاری از شبلی سخنانی به من رسید و آرزو بود که ویرا بویشم. پدر پیر و زعیم‌داشتم، به او درمانده بودم. غمیتوایستم رفت. چون پدر از دنیا برفت، برخواستم و به بغداد آمدم. چون به نزدیکی وی (شبلی) رسیدم، مرا آنها بشناختند و گفتند: "به چه آمده‌ی؟" گفتم: آدم که شبلی را بویشم. به وی راه هست؟ گفتند: هست اما زنگار که دعوی طلب نادرست به سر وی نبری!"

گفتم: نیزم. چون به نزدیک وی درآمدم و آن روز آدینه بود، روز سلامت (روز با هم و اصحاب ری) و شور وی. گفتم: من آن نقطه‌ام که زیر هرف "با" است. وی گفت: مقام خود معلوم کن که خود کجا! من گفتم، اگر بگویم هم نپذیوت. از وی گریختم و پاره دورتر شدم که ویرا سیر بویشم و بروم.

ناگاه درویش درآمد و گفت: "سلام عليك. شبلی گفت: وعليك السلام. آن درویش گفت: مهال... شبلی گفت: در چه آی؟ گفت: فی حال. اورا آن خوش آمد و بخندید.

من این قایده از وی گرفتم و برفتم".

شاهیدی مذکور نشان میدهد که کسانی نیز بوده اند که در آرزوی دیدن شبلی شده از صوحیت شبلی با دیگران بخره گرفته می‌رفته اند.

بزرگی شبلی و اعتبار اورا در بغداد از چنین گفته‌ها قیاس کردن ممکن است. عبدالله بن محمد معروف به مرتشی پیگانه مشایخ ایراق است و آله‌ایشان از اصحاب عبدالحقس حداد است و جنید را دیده گفته است: گفتند، عجائب بغداد سه است: زعده قه شبلی، نقطه مرتش (لرزنده) و حکایات خلدی".^{۱۰۱}

^{۱۰۰} همان جا، ص. ۱۲۰.

کبار جیال بود. دیگر عبدالحسن اس-سوق ال-فشنجی از "یگانگان حوانسردان خراسان بود".^{۶۰}

PDF Compressor Free Version

مردم زیاد از قبیل عالمان و سوفیان، در مشطاق همچوخت شدن با شبیل و حسن تنها دیدن اورا عارضه میکرده اند. مولانا حامی یک ادہ آهارا به طور ذیل آورده است.

عبدالزاہیم شیرازی "بزرگی بود از مشایخ فارس. با جنید و شبیل مناقیره (مناقیر) کرده بود.^{۶۱} عبدالحسین اس-سروان اس-سفیر "ابوبکر موازین، جنید، شبیل، عبدالخیر طبلان، کنان، ابوعلی کاتیب، ابوبکر مصری و غیره ایشانرا از مشایخ وقت دیده بود".^{۶۲}

دیگر حسین بن محمد بن موسا اس-سلمی که در علم معاملت (رفتار و معامله) کامیل بود، با عبدالله منازیل و ابوعلی صقونی صوفی صوحبت داشته شبیل را دیده بود.^{۶۳} دائز به سید احمد بن عبدالحسین ارفعه عی سخن رانده مولانا حامی نویشته است: "وی از نولاد بزرگوار ائمماً موصاً قاضیم است... نسبت حرقه وی به پنج واسطه به شبیل میرسد".^{۶۴} متأسفانه، اهال معلوم نشد که پنج واسطه کدامها بینند. با شبیل بحث پا خود مسئله تراشی کردن معلوم است. ولی تنها دیدن اور یا کدام معنی و از چه ایارت بودنشرا از نقل زیرین مولانا حامی بی بوردن ممکن است.

^{۶۰} حسن نعمات ال-طلیس، ص. ۱۸۹-۲۳۰.

^{۶۱} همان جا، ص. ۵۸.

^{۶۲} همان جا، ص. ۲۷۷.

^{۶۳} همان جا، ص. ۳۱۷.

^{۶۴} همان جا، ص. ۱۳۹.

از این پارچه معلوم میشود که مردم بغداد به غیر از حدیث حضرت رسول (ص)، سخنان شبی را دانسان میخواستند و او در نوبت خود فکر و عقیده اشرا در جماعات (خلیسها) اظهار مینمود.

PDF Compressor Free Version

مردم به جنید و شبی تلقید میکرده اند. مثلاً، یکی از ازهاب آن وقه شیع رضی‌الدین علی‌لala گفته است:

"هر که با خواموشی احمد ما در سازد، آن چه از جنید و شبی یافته اند، از وی بیابند".^{۹۱}

در "نفحات الـانس" آند ساعع سخن رفته، یک ادہ سوفیان نامیر شده اند که هر راه شبی سه روز ساعع رفته اند.^{۹۲} آند ساعع رفتن شبی و سوری علیشمر نوای.^{۹۳}

مقصد ساعع و استفاده اسباب موسیقی را در آن عیلی خوب افاده کرده است. عیناً در هرین دو مسئلله (ساعع و استفاده اسباب‌های موسیقی) ی.ی.برتیلس مفصل تدقیقات بورده است.^{۹۴}

مولانا جامی عالمانی را نیز نامیر کرده اند که آها از عرقان (قرین) شبی بودند پا خود با او مسئلله تلاشی کرده اند. یکی از آها ابویکر بن تاجیر الـاحمری از

^{۹۱} همان جا، ص. ۴۳۹. احمد سعن از شیع حال الدین احمد جرفان رفته است که اصحاب رضی‌الدین

علی‌لala بود. مزار علی‌لala نزدیکی شهر عرب است (یگ. ۱. اختاروف. از بی تاریخ کهن. دوشه، ۱۹۷۵، ص. ۷۶).

^{۹۲} جامی. نفحات الـانس، ص. ۱۹۸-۱۹۹.

^{۹۳} نوای. ا. غیوب الـقلوب. از رها جلد ۱۳، تاشکند، ۱۹۶۶، ص. ۲۳.

^{۹۴} برنتیلس ی.ی. سوفر و تاریخ سوفرزمها، ص. ۲۰۷-۲۰۸.

غرق شدن). از شبی پرسیدند. گفت: "در دیدار دل فراموش کردن همه کس".^{۹۶}

چنان که مشاهیده میشود، یک کلیمہ در تصویر **Free Version** **PDF Compressor** را با یک مقصد تحریر شده است. کدام از نامیده گان در معنی دادشان افضلیت داشتن را خلاصه کردن دشوار است. به هر حال، شبی گویا فکر جمعیت کننده رانده، به همین بحرا خاتمه داده است.

از معلوماتی در "تفحات ال-ائمه" ذکر گردیده برمی آید که اخلاقمندان شبی از زبان او چیزی شنویده توانند یا خود توانسته باشند، کوشش میکرند که از زبان دیگران، هشتینان او گفته های شبی را فهمیده گورند. مثال، ذیل شاهد چنین خلاصه است.

عبدالسعید عبدالحسن گوید که "من حوان بودم، به استرایاد به نزدیک عبدالحسن مسن درامدم. او میان ایشان تقارها رفته بود. مستر در بر من نشسته بود. درویش مرا گفت: از پیر عبدالحسن پرس، تا مرأ از شبی حدیثی گوید. من گفتم. "ایه ها، اش-شیع" مرا از شبی حدیثی بگوی (شیع) گفت: چرا خوست از رسول (ص) نگوی که بگوی؟

من گفتم: از هردو بگوی. او گفت که رسول (ص) گفته است که اگر به امت من هیچ صوره فرو نیامده، مگر سوره ال-تحف، خود تمام بودی.

و هم شیع عبدالسعید گوید که از شیع عبدالحسن شنیدم که گفت: "در جامیع بغداد بر کثار علیس شبی بی ایستادم"^{۹۷} و حاکرا".

^{۹۶} همان جا، ص. ۱۳۵.

^{۹۷} همان جا، ص. ۲۲۲.

از افران ابوطراب بوده، استاد ابو سعید هراز و جنیدی (بسود) "وقتی بغداد را آراسته بودند و فسق بسیار میرفت، شبی را به خواب گفتند: "اگر نه آن بسودی که تو میگویی "الله"! ما همه بغداد بسوخنی".

PDF Compressor Free Version

شبی آرا باز گفت. گفتند: "ما نیز میگوییم که "الله" حقن به حق".^{۸۶}
باز شبی میگوید: "کسی که در دنیا زاهد شد (او) باز غمود حضرت حفرا که آن به من قمت داشت. اگر دنیارا به پیش حضرت حق قمت بودی، با دشمنان خود ندادی".^{۸۷}

سوال و جواب سایل با شبی: سایل گفت: ای ابویکر! دو چانب چیست؟
شبی گفت: بلندی پیش رویان برپا شده و شمارا از وصل محظوظ (پنهان) داشته، پس سایل گفت: ای ابویکر! آن بلندی چیست؟
(شبی) گفت: دنیا و آخرت، چنان که پروردگار ما فرمود: کسی هست از شما این جهان میخواهد و کسی هست از شما که آن جهان میخواهد؟
آن که روی در دنیا دارد، مرید دنیاست و آن که روی در آخرت دارد، مرید آخرت است، نه خدا.^{۸۸}

در علم تصوف معنیداد بعضی کلمه و اباره ها و فکر شخصان گوناگون در این باره حیلا مهیم بود. مولانا جامی، در شخصیت عبدالیکوب مرکوری چنین آورده اند: "از وی پرسیدند که "توکل" چیست؟ گفت: "ترک اختیار". از سلسله طستری پرسیده اند. گفت: "ترک تدبیر". از بشری خاف پرسیدند. گفت: "ریضا". از ابوهفس حداد پرسیدند. گفت: "تبروع (خشیدن) از توانای خود. از حلاج پرسیدند. گفت: "دیدن مصعب (سبب). از فتح مسلی پرسیدند. گفت: "ملال از سبب". از شقيق پرسیدند. گفت: "دیدار در عجز و غرق (ناتوانی به

^{۸۶} جامی تفتحات الــلس، ص. ۵۰.

^{۸۷} همان جا، ص. ۷۰.

^{۸۸} همان جا، ص. ۸۱۳.

طایفه است و همه را نسبت و اضافت به اوست. پیش از وی مشایخ بودند، ولیکن وی پیشین کسی بود که اشارت با امارات و از این طریق سخن گفت. PDF Compressor Free Version حبید پدید آمد در طبقه های دیگر. این علمرا آنها بست کرد که ساخت. و چون شبی پدید آمد این علمرا با سر منیر برد و آشکارا کرد. حبید گفت: "ما این علمرا در سرداره ها و خانه قاه میگفتیم پنهان، شبی آمد و آنرا بر سر منیر برد و بر علق آشکارا کرد".^{۸۱}

در این مثال سبب به علق پسند آمدن شبی و تعلیمات او معلوم میشود. زنون مصری در عصر عطار نیز نامیر شده، چند حکایاتی درباره او ذکر یافته است. در یکی از آن چشم کاررا دانستن آدمان سخن میرود: جوان بود که پیوسته بر سوفیان انکار میکرد. یک روز زنون انگشترين بخود به وی داد و گفت: - اینرا به بازار ببر و یک دینار گزو کن.

آن جوان رفت و انگشتري به بازار برد، به دیرمی بیش نمی گرفتند. جوان خبر باز آورد. اورا گفت: - به خواهران ببر و بنگر تا چه خواهند. ببرد و هزار دینار خواستند. خبر باز آورد. جوازرا گفت:

علم تو به هال سوفیان همچنان است که علم آن بازاریان به این انگشتري.^{۸۰} از این حکایه نیز معلوم میشود که شخصان بودند که تعلیمات سوفیان را اینکلر میکردن و پیروان آن برای اسباب فکرهای خود راه های گوناگون می جستند. مولانا حامی آن شبی در شخصیت ابوحاتم عطار چنین نقل کرده است:

^{۸۱} همان جا، ص. ۲۹.

^{۸۰} عطار، آن نامده، ص. ۱۶-۱۷.

مانند انکاری که در حق حلاج کرده بود سبب آشفته گیهای روانی و روحی و سرخام چنون او شده باشد.^{۸۱}

در باره فعالیت، تعلیمات و تغیرات شبی در مواجهه تصوف، مولانا عبدالرحمن جامی پارچه های زیادیرا به شیعرهای او به زبان عربی، از نام خود و شیخ ال-اسلام (عبدالله انصاری) آورده است. بعضی آنرا ما به طور ذیل اقتباس نویم که در باره این بزرگوار تصور نسبت پره حاصل خواهد شد.

"از وی (شبی) پرسیدند که کدام چیز عجیبتر است؟" گفت: "دل که خدای خودرا بشناسد و در وی عاصی شود".

شبی گفت که "وقتی احمد کردم که مخورم، مگر حلال. در بیابانها میگشتم، به اخیر بوق (آخر اخیر) رسیدم. دست دراز کردم تا مخورم. از آن اینجا بسون آواز برآمد که احمد خود نگاه دار و از من مخور که من ملک یهودم".^{۸۲}

شیخ ال-اسلام گفت که شیخ عبدالسعید مالان، حافظ سوق این حکایت از شبی آورده. وی گفته که این سرمایه وقت که دارید به ناز دارید! فردا همین خواهید داشت و تا جاوید صوحیت با وی، با این میباشد کرد.

شیخ ال-اسلام گفت که "این جا میباشد برد که فردا گویند منافقانرا".

شیخ ال-اسلام گفت و وسیط کرد که "این حکایت بنویسد و یاد دارید که شمارا شبی همچ نیارند بیه از این حکایت: فردا وقت نو نیارند که این وقت این جا داری به بر آرند".^{۸۳}

مقام شبی را در علم تصوف مولانا جامی با چنین مثال روشن و واضحی تصویر کرده اند. سخن از زنون مصری (نامش سوبان بن ابراهیم) رانده، در سر این

^{۸۱} ابن بتوه، اثر نامبرده، ص. ۱۰۵.

^{۸۲} جامی نقحات ال-ائمه، ص. ۱۸۶.

^{۸۳} همان جا، ص. ۱۸۴.

- پیش از این شکر و ضر می‌دادی، اکنون سر می‌پنداری؟ شبلی گفت:
- می‌پنداشتم که ایشان اورا از سر معرفت یاد نمی‌کند. اکنون معلوم شد که از
سر غفلت و عادت می‌گوید. و من روا نمیدارم که اورا بر زبان آلوده یاد کنند.
PDF Compressor Free Version
و هر کجا که میرفت نام الله بر آن جا نقش می‌کرد. تا نایاه همی شهد که "تا
کی گرد اسم می‌گردی؟ اگر مرد طالبی، قدم در طلب صاحب اسم بودارا".
این سخن بر جان او کار کرد. چنان که بکاره قرار و آرام از او رفت. عشق در
او قوت (غضبا) گرفت و شور غالب گشت، رفت و خودرا در دحله انداحته و
در آتش افکند و از سر کوه فرو گردانید، اما هیچ کدام بر او کارگر نشد.
آنچنان پیش رفت که سرخام بر بدنش کشیدند. قوم پیش او آمدند و گفتند:
- این دیوانه است!

او گرفت:

- من در چشم شما دیوانه ام و شما هشیار. خداوند دیوانه گی من و هشیاری
شمارا زیادت کنند.
پس خلیفه کس فریستاد که تعهد (نگاهویین) اورا بکند. آمدند و به سنم در
گلوبیش دارو فرود کردن. شبلی می‌گفت:

خدرا رنجه میدارید که این ن آن در دیست که به دارو درمان پذیرد.
از این حکایت ف عطار نه تنها سختگیری استاد و زینه های کلامات شبلی
حوالداست، بلکه تکمیل و تغیریابی عقیده های این شخص نسبت به تعلیمات
زمان و مناسبت شخصان گوناگون، از جمله خلیفه به شبلی معلوم می‌شود.
یکی از راه های به داشت زمان خود رسیدن شبلی را این بتوته به طور ذیل آورده
است: "گویند در مدت ریازت نمک در چشم میریخت تا از سوز آن خواب به
چشم راه نیابد. گاه در بوزگی (گدای) می‌کرد. شاید همین ریازهای سخت

^{۱۰} عطار ف. اثر ناصرورده، ص. ۷۹-۸۱.

جنید گفت:

- برو، یک سال کبریت (آلین گو گیرد) فروش کن.

چنان کرد. چون یک سال درآمد، جنید گفت: در این کار شوخت و تهارت است. برو یک سال در عیوزه (سدقه طلب) باش، چنان که به چیزی دیگر مشغول نگردی.

چنان کرد. تا سرسال همه بغدادرا گشت و کسی اورا چیزی نداد. باز آمد و به جنید گفت:

چنید گفت:

- اکنون قیمت خود بدان که تو برای اهلق هیچ نیزی. دل در ایشان مبنده و ایشان را هیچ برمگیر.

... پس از آن چنید گفت:

- هنوز تو چیزی از چاه مانده است. برو و یک سال گدای کن.^{۶۹}

پس هر روز (شبی) گدای میکرد و نزد جنید میرد و از آن هم را به درویشان میداد و شب شبی را گروشه میداشت.

چون لمانش دروست شد، هالش به آن جا رسید که آستین خود پور از شکر میکرد و هر کجا کود کنی میدید، در دهانش میخاد که "بگو الله".

بعد آستین خود پور از دیرم و دینار کرد که "هر که یک بار بگوید الله دهانش را پور ضر میکنم".

پس از آن غیرت در او او چنید و به تیغی برکشید. به: "هر که نام الله ببرد، به این تبع به سرش بیندازم".

گفتند:

^{۶۹} در اثر میانه استاد به شاگرد و پسر به مرید خود هر حیل کارها میفرمودند. مثلًاً شیخ حسین خازمی در عصر ۱۶ با سپاریش پسر خود با خیان کرده است، در حاججخانه کلخو میشکست و هاکرا.

آلد میراث علمی شبی معلومات زیرین عطار حاتمه را به اندیشه مسی گذارد، او نویشته است: "در علوم طریقت یگانه بود و بی همتا و احادیث بسیار نویشته".^{۷۷}

برای سنجیش چنین خلاصه ها، حقیقت هال بودن آها یا نشان دادن اثناء های مولیف مبنی مذکور، ما به سرچشمه های در بالا نامیر شده مراجعت میکیم. در تأییمات انتخاب کرده اش شبی در ابتدای پیرو یکی از سرآمدان تصوف - منصور حلاج (۸۵۸-۹۲۲) بود. او در بغداد مسکن گرفته، مریدان زیادیرا به وایه رساند. اندیشه های منصور حلاج ماهیت خود احکام اسلام بودند. بنابر آن اهل اسلام اورا به کفر و بدعت ایدار نمودند. ولی از قتل منصور حلاج شبی رفتار و کودار شرایکم تغییر داد. یک سبب از جز ارها یافتن شبی، موافق معلومات انسیکلادیه نامبورده، عال نسب و پیرو مذهب ملیکتها بودن او بود.

مولانا حامی نویشته اند که شبی عالم بود و فیکحیه و مذهب (ذکر) علیس کردی، مذهب ملیکی داشت. اینجین مولانا قید کرده اند که شبی شاگرد جنید ال-بغدادی بود. گوید اسل جنید از خاوند، مولود و منشای وی بغداد است. (مثل شبی که او لادش از اشروعه بوده، عودش در شهر سامره بغداد تولد یافته است).^{۷۸}

مولانا حامی در اثر نامبور - اثر نسبت با همه عالم و عاریقان تصویر کرده اشان «جنید بیشتر ایستاده گذشت»ند. شاگرد او شبی در زیاده از ۵۰ سهیمه ^۱ نفحات ال-ائمه نامیر شده شرح و بیان یافته است.

فریدودین عطار تربیه شبی را از طرف استادش جنید بغدادی چنین تصویر کرده است: پس از محلی خود نصاج، شبی به خدمت جنید رفت و گفت:
- چه کنم؟

^{۷۷} عطار تذکرہ ال-مولیا، خار، ۱۸۸۹، ص. ۳۷۹.

^{۷۸} حسن، شمعت ال-ائمه، ص. ۷۹ و ۱۸۳.

موافق نویشته های مؤلیف "... در این کتاب اسام بسیاری از مشایخ طایف سفیه ایشان باشد که مطالعه کننده گانرا او مطالعه و ملاحظه آن یقینی تسبت به این طایف حاصل شود".^{۷۰}

متعسفانه مولانا جامی بگان اثر شبیلی را نامیر نکرده، از گفته های او، بخوبی و منازیره هایش تنها پارچه ها اقتباس آورده است. این بتوته اینچنین فید کرده گذشته است؛ "بی آن که در ادب اثر مستقلی از او در دست باشد، گفته های وی در شمار شتحیات سفیه اهمیت دارد".

در انسیکلادیه - اسلام هم اثرهای شبیلی نامیر نشده باشد هم، او چنین بخواهی گرفته است:

«В правовых и коранических науках аш-Шибли, по свидетельствам биографов, ни в чём не уступал виднейшим в этих областях и даже превосходил их. В «экстатических высказываниях» (шатхийат) и «алегорических намёках (ишарат) аш-Шибли, записанных в основном в конце его жизни, в завуалированной форме говорилось о страданиях и радостях «божественной любви», о необходимости отказа от мирской жизни ради высшей цели – сближения с божеством, самоконтроле и самонааблюдении, которые должен практиковать истиный суфий. Мистические стихи, приписываемые аш-Шибли, не лишены художественных достоинств. Наиболее известными его учениками были Али ал-Хусри и Абу-л-Касим ан-Насрабади. Сюжеты из биографии аш-Шибли, его высказывания и стихи можно встретить во всех авторитетных суфийских трактатах. Своей широкой известностью он обязан, однако, не столько оригинальности взглядов, сколько парадоксальности мышления, незаурядности поведения, причастности к судьбам великих людей и заменительным событиям в истории суфизма.

Его могила в Багдаде сохранилась и почитается и по сей день».⁷¹

^{۷۰} جامی نقحت ال-الن، ص. ۲۲.

Ислам. Энциклопедический словарь, с. 300.^{۷۱}

علم الله چیزی باز گوید. کسی چیزی ندانیست. گفت که نشان چیزی از چیزی بود، از غیب هیچ نشان بود.

PDF Compressor Free Version

عجب حدیثی بدانیستم که شما در شب مذهبی (زیارت) آید رسانید صح
ظاهر شکر بکردم و ولایت به دزد سپوردم، تا کرد به ما آنجه کرد. از ححال
زمانه سیار رنج گشیدم و در رد و قبول و غوغای خلق عانده بسود و پیوسته
قصد او کردند، تا اورا هلاک کنند، چنان که حسین منصوررا که بعضی از
سخنان او طرقی با حسین داشت".

از شره هال مختصر در بالا ذکر یافته معلوم میشود که حیات و فعالیت شبی در
سرچشمه های قرون و میتا و عالمان معاصر به طور گوتانگون ذکر یافته است.
این نوع معلوماها بزرگی شبی را در علم تصوف نشان میدهد. برای خاننده‌گان
امروزه میخواهیم با مثالهای زیرین چنین خلاصه را تقویت دیهیم.

سرچشمه های استفاده کرده ما اهمیت بزرگ تاریخی و ترجمه هالی را دارا هستند.
مثلًا اثر فردودین عطار - "تذکیرت ال-ولیا"، با حکایات احلاقی و پنداموز
خود، خاننده را با زندگی مشایخ شهر سفیه آشنا میکند. چندین حکایت این
اثر پورقعت به شبی بخشیده شده است.

در "نفحات ال-انس" مولانا حامی احوال پیشوایان بزرگوار دین، ارباب حدیث،
مشایخ سفیه و رجال و صدور، قرنهای نخستین پس از اسلام تا زمان مؤلیف ذکر
یافته اند.

در فرهنگ میهن آمده است که شبی ۸۸ سال عمر کرد جسد شبی را در مقبره
سیزیران بغداد به حاکم سپور دند. از او جمله ها و اباهه عارفانش بسیار معاصر
است".^{۷۱}

PDF Compressor Free Version

حالا آرامگاه شبی در بغداد در پللوی مدار اتمام اعظم بوده حاجیان ماوراء النهر
در راه حج و یا در بازگشت از مکه لله آنرا زیارت میکنند.

عقیده، آیروی و شوهرت جهانی شبی در عالم اسلام

آن مقام شبی در زمان خود و بعد از آن فریبودین عطار چنین آورده است: "آن
غرق بحر دولت، آن برق عبر عزت، آن گردنشکن مدعيان، آن سرفراض مطقیان
(پاکها)، آن پرتو از عالم هیس و عقلی، شیخ وقت - ابوبکر شبی، رحمت الله
علیه، از قبار و عجلی (بزرگان) مشائخ بود و از مواعظان و موحشمنان طریقت
و سیدنوم و اهان اهل تصوف و واحد عصر به هال و به علم، بسی هفتاد نکت
(پاکیزه سخن) و اشارات و رموز و اباهات و ریاضات. کرامات او بیش از آن است
که در حد هسر و احسا آید. جمله مشائخ اسرارا دیده بسود و در علوم طریقت
یگانه و احادیث بسی تنویشه بود و شنیده و فقیه به مذهب مالیک و مالیک
مذهب و حقیقی بود در حلق و فدائی، این آن چه او کرد به همه نوعی به ساخت در
ناید، آن چه او کشید در اباهات نفعی. از اول تا آخر ردانه بود و هرگز
قطعی و ضعیعی به هال او راه نیافت و مدت لحب (- بن) شوق او به هیچ آرام
نگرفت. چهیل کسره از احادیث بر سوانده بود و گفت سی سال فتح و حدیث
خواندم تا آفتابم از سینه برآمد، پس به درگاه آن استادان شدم که ... بیاید و از

^{۷۲} همان حاد، ص. ۳۰۳.

^{۷۳} عطار تذکرہ الـ اولیاء، تهران ۱۳۷۹، ص. ۱۳۶.

الله" گفت: "تعجب از چه میکنی؟ سیرا گفتم. پس سوگند بروی دادم که: تو از (کجا) دانیست که شبی مرد؟ گفت: ای نادانا از آن که شبی دانیست که ویرا امروز به من کار است".^{۷۰}

PDF Compressor Free Version

این نقل به ماه های ابوقوست سال ۹۴۶ تیست دارد. در درون تایستان دل پور حرارت این بزرگوار از تپیش مانده بود.

از نقل شاهید واقعه، خادم شبی برمنی آید که او تا نفس آخرین به عقیده های خود صادق مانده است. حقیقت کشرا دانیسته ایستاد، از سیوکنی موقعی در داشت استفاده نموده، با پاری خادم به مسجد جامیع رفته یا خود آخرین بار تحرارت کرده، همه متنهای مسلمان را، مرد از زیان مانده توانسته است به جای آورد.

یکی از بزرگان زمان تاریخ مرگ شبی را شنیده، گفت: "چه گوید در مردمی که در آخر عمر ادبی از آداب شریعت از وی فوت نشد".^{۷۱} (چه عوب خلاصه کرده است).

بعد وفات شبی خرسکان گفت که "آن ابویکر شبی بود که مست زیست و مست غرد که من شبی را دیدم پیش خویش که در هوا رقص میکرد و مرا شکر میگشت".^{۷۲}

نسبت شیخ عبدالحسن حزقان و مناسبت او با شبی مولانا حامی نویشه اند: "شیخ عبدالحسن حزقان نامش علی بن حضرت است. پگانه و غوس (مددگاری) روزگار خود بود.

شبی گفته است: "آن خواهم که خواهم". و وی گفته که "این هم خواستی است". و هم وی (شبی) گفته: امروز چهل سال است، تا در پک وقت و حق به دلم میگردد، به جز خود را نمیبیند".^{۷۳}

^{۷۰} "همان حادث، ص. ۱۸۶-۱۸۷.

^{۷۱} "حاسن تقطیحات الـ سلسی، ص. ۱۸۶.

^{۷۲} "همان حادث، ص. ۲۷۳.

در "نهات" ... آمده است. "ویرا گفتند" تورا خوش فربیه می‌بنیم و شنین که دو عی میکنی، تقاضای لاغری میکنی". شاید با سبب فربیه باشد که شبلی، موافق نویشته های مولانا جامی ۲۲ بار در بیمارستان بات می گرد.^{۶۷}

PDF Compressor Free Version

بیماری شبلی در "تذکیرت ال-اولیا" نیز تصویر یافته است.^{۶۸}

تاریخ بیماری و وفات شبلی را خادم او بوکتیری دیباوری چنین نقل کرده است: "زدیک وفات خود (شبلی) گفت: بر من یک دیرم مزلمه (بی عدالتی) است، و چندین هزار دیرم برای صاحب آن سدقه دادم و هنوز بر دل من شغلی از آن گرانتر نیست".

و هم بوکتیری گوید که در این بیماری گفت که مرا وضع (آب تهارت) دیه. ویرا وضع دادم و تحلیل (تازه کردن) ریشرا فراموش کردم. زبان وی گرفته سود. دست مرا گرفته، به میان ریش خود دراورد، پس جان داد.^{۶۹}

خادم مذکور حیات یک روز از مرگ پیش اورا چنین تصویر کرده است: "شبلی را روز جمعه در آن بیماری بخت (سوکی) شد. او گفت: مسجد کامیع می‌رویم. تکیه به دست من کرده بود و میرفت. مردی مرا در راه پیش آمد. شبلی گفت: بوکتیری! گفتم، لبیک! گفت: مرا فردا با این مرد کاری است. پس بر قدم از خانه بیگزاردم. به خانه باز آمدم. شما فوت شد. گفتند: در فلان موضوع مردی است، صالحی که غوصل مرد^{۷۰} می‌کند. آهیسته در بزدم و گفتم: "سلام علیکم!" از درون خانه گفت: شبلی عمر^{۷۱} گفتم" بله. پس پیرون آمد. دیدم همان مرد بود که در راه مسجد پیش آمد.^{۷۲} د. به تعجب گفتم: "لَا إِلَهَ إِلَّا

^{۶۷} همان جا، ص. ۱۸۴.

^{۶۸} عطار ف. انر تامبروده، ص. ۸۳.

^{۶۹} همان جا، ص. ۱۸۶.

مثال دیگر از ذیر کنی شبیلی. مولانا جامی نویشه اند که ابوطالب هزرج بن علی از اصحاب حبید بود. او گفت که جوان از خراسان به زیارت حبید آمد. حبید عصا و رکوخ (چندنه) وی به خانه برد و در آنستاد آمد شبه اصحاب اجتماع (جماعه) بود. حبید گفت: ویرا با خود بورید و باعذاد پیش من آریدا چون شب تمام خوردنده، به طریق مزاه (حزل و شوخي) و طبیت (خوشی) انگشتی را باختن آغاز کردند. بعد اشارت به آن جوان کردند که موافقت کن. وی آبا خود را و ایشانرا تغییر (سرزنش) کرد. شبیلی به وی نگاه کرد و گفت: "خاموش بش! و اگر نظر خیزم سرت از تن بیکنم" آن جوان خاموش گشت و هیچ نگفته و بروفت.^{۱۰}

وقنا که حبید از این حادثه آگاه گشت تصدیق کرد "که جوان خراسانی آداب بود".

عموماً از مثالهای بالای معلوم میشود که شبیلی شاگردانش را انتخاب کرده بیگرفت و کوشش میکرد که آها مثل خودش به علم زمان صاحب گشته، آبرو و اعتبار پیدا کنند. بلاسره هزارین از همصولجت شدند، دیدن زیارت کردن شاگردان شبیلی افتخار میکردند.

از عادهای مولانا جامی به شخصیتهای در بالا نامبورده باید تسعیم گرفت که شبیلی از خود نصل عرضنده گذاشته است.

شبیلی شاعر هم بود. ثنویه شعرهای او به زبان عربی در اثر نامبورده جامی اقتبس شده اند.

هرگ شبیلی

شبیلی ۸۷ سال عمر دید. او شخص فرقه بود، شاید در منطقه گرم - ایراق و عربستان و مصر شبیلی عزاب هم میکشد و میخواست که عزاب شود.

^{۱۰} هزار جا، ص. ۲۰۱.

خیلرا دیده بود. شیخ ابونصر بومانکه را نیز دیده بود، به ارغان فارس - شاگرد
شبلی و حکایات کردن مرا از ایشان".^{۶۶}

PDF Compressor Free Version

شبلی - شخص عاقل و دانشمند، به یک دیدن خود خلاصه کرده، آینده آنها را
پیشگوی میکرد. در این باره مولانا جامی دو واقعه را نقل کرده، دوربین و دور
اندیشی شبلی را نشان داده اند.

یکی از کسان که مولانا تصویر کرده است، عبدالحسین بن سمعون بود:
نام وی محمد بن احمد بن اسحاق بن سمعون است... از مشائخ بغداد بوده اورا
زبان است نیکو در این علم، مذکور کرد (ذکر میکرد).

شیخ ابوبکر اسفهانی - خادم شبلی، گوید که "روز جمعه در مسجد جامی پیش
شبلی نشسته بودم، عبدالحسین بن سمعون کودک بود، درامد. کلامی در غایت
تكلوف بر سر نگاهده. بر ما بگزشت و سلام نکرد. شبلی از پس و پیش وی نظر
کرد و گفت: "یا، بابکر!" می دانی که خدای تعالی، چه زخیره ها هست در این
کودک؟"

چون سمعون وفات کرد در سرای وی دفن کردند. بعد از ۳۹ سال خواستند که
به گورستان نقل کنند، کفن وی همچنان تازه و نو بود، اثر کوهنگی و
فرسودگی بر آن نبود. سال وفات سمعون ۳۳۷ هجری (۹۴۸-۹۴۹).^{۶۷} معلوم
میشود که این کودک بآداب به درجه های بلند علم تصوف رسیده، به چنین
میهروهانی الله تعالی مشرف گردیده، بعد از دو یا سه سال شبلی وفات کرده
است.

^{۶۶} همان جا، ص. ۳۴۸.

^{۶۷} همان جا، ص. ۲۳۸.

به غیر از اشتراک به مجلس عاریقان، مقصد دیگر سفر شبلی به مصر دیداری بود.
در بالا در باره امیر ال-عمرای ا.

SKNDRYH تأین شدن امک شبلی سخن رفته بود. ساید او حواس است با املا و
با امکراوه های خود دچار آید و میهمان آها شود. استقامات شبلی در مصر شاید
طول کشیده باشد. بنابر آن بعد از بازگشت ایشان به بغداد شبلی را بعضی ها
مصری پنداشتند.

از معلوماقایی در "نکهات ال-ائمه" ذکر باقته بر می آید که شبلی شاگردان زیاده را
تربیه کرده به درجه بلند علم زمان خود رسانیده است. در بالا سخن از شاگرد
زبردست او نصرابادی رفته بود. دائز به شاگردان دیگر او مولانا حسامی چنین
آورده اند:

"بندار بن ال-حسین بن محمد بن ال-حعلب اش-شیرازی، از اهل شوارز است. به
عریان بوده، تربیتش آن جاست. عالم بوده به عصول و ویرا در علوم حقایق زبان
است نیکو. شاگرد شبلی است. شبلی قدر وی بزرگ می داشت. استاد ابو عبد الله
حیفی است. در سال ۳۵۳، (۹۶۵-۹۶۴) برقت از دنیا".^{۶۲}

شاگرد دیگر شبلی ارغان فارس نام داشت. مولانا حسامی در باره شیخ اننصر
کنان سخن رانده چنین آورده است:

شیخ ال-اسلام گفت که "وی (قطان) سفرهای نیکو کرده بود و مشایخ بسیار
دیده. شیخ ابو عمر و اکافرا دیده بود (به او) خدمت کرده، به اردن و ابو عمر و

^{۶۲} نکهات ال-ائمه، ص. ۴۳۰-۴۳۱.

دوست" دیگر:

"شبلی محلیس می گفت که نوری بیانده و بر کتابه **ایستاد و گفت**:

- السلام علیکه یا ابوبکر.

شبلی گفت: - و علیکم السلام یا امیر القولب.

نوری گفت: - خدا راضی نبود از علمی که علم گفتن که آنرا در عمل نیارد.
اگر تو در عملی، مقام خود نگاه دار و اگر نه، فرود آی.

شبلی نگاه کرد و خودرا راست نیافت. فرود آمد و چهار ماه در خانه بنشست.
پس از آن خلق جمع شدند و اورا بهرون آوردند و بر منبر کردند.

نوری خبر یافت، آمد و گفت: - یا ابوبکر، تو مسائلرا بر این خلق پوشیده
کردی و لاجرم بر منبر نشاندند. و من نصیحت کردم، مرا به سنگ براندند و
به مزبله ها (پروازها) انداشتند.

شبلی گفت: - نصیحت تو چه بود و پوشیده کردن من چه؟

نوری گفت: - نصیحت من آن بود که خلق خودرا به خدارها کردم. و
پوشیده کردن تو آن بود که میان خدا و خلق حجاب شدی. تو کیسی که میان
خدا و خلق خدا واسیه باشی؟ پس من تورا جز فضول (سفسته‌گوی) نمی‌بینم.

باز:

شبلی پیش نوری رفت. اورا دید، به مراقبت (تأمیل) نشسته، چنان ساکن که
موی بر تن او حرکت نمی‌کرد.

گفت: - مراقبت چنین نیکی از که آموزعن؟

گفت: - از گرمه که بر سوراخی موش می‌ایستاد، و آواز من بسیار ساکنتر بود.^{۱۱}

گفت: "خیر کلا". عبدالیعقوب "آمین!" مردمان آن جای بوده گفته‌ند: "این چیز
که ویرا گفت، چنان که کودکان را گویند؟" شبی گوید که "چون دست بر
سر وی فرود آوردم و گفتم "خیر کلا!", هیچ مسوی خود نداشت وی کمی گفت
"آمین!".^{۱۰}

مثال دیگررا در باره مناسبت مردم عادی به شبی فریدین عطار آورده است:
"نقل است، این وقفن (شبی) به بصره رفت، اهل بصره اورا پذیرای و احسان
سیار کردند و وقفن باز می گشت، همه به مشایعت او بیرون می آمدند، اما او از
کسی عذر نخاست.

مریدان گفته:

- این خواجگان، این همه به تو احسان کردند. هیچ اضری مخواستی؟
(شبی) گفت:

- آن چه ایشان کردند از دو هال بیرون نیست: یا از برای حق کردند یا از
برای من. اگر از برای حق کردند، او خود به پاداش دادن بسته است. و اگر از
برای من کردند، من بنده ام و پاداش کسی که در حق بنده احسان میکند، به
خدالوئند بنده است.^{۱۱}

نسب مناسبت عالیان و عامه وصیع به تعلیمات شبی چنین حکایت حالرو اعظم
آورده است:

شبی گفت: از یوسوف اسبات پرسیدند که غایه تواضع چیست؟ یوسوف
گفت: آن که از خانه بیرون آی، هر کجا بین چنان دان که (او) بیحتر از

^{۱۰} هزار حد، ص. ۱۳۸.

^{۱۱} عطار ف. تر نامورده، ص. ۸۷.

دانش پکدیگر ها میگذاشتند.

چنین نقل شاهید خلاصه است.

یکی از بزرگان نشاپور عبدالعباس باور دی شبل را دیده بود. موافق نویشه هنگامی "وی به نشاپور بوده شیخ ابویکر ثبتان نیز به نشاپور بوده و شبلی را دیده. هردو گفته اند که "شبلی صاحب هال بوده، ضره از توحید نداشته".

شیخ ال-اسلام گفت: "چنان است، این ایشان گفته اند. شبلی در توحید (وحدت) مدیانه (با طلب) سخن می‌گوید و ممکن‌انه" (در جای خودش).^{۸۸} سفر شبلی به مصر نیز چنین مقصد‌ها داشت که او را در نشاپور به سامان رسانید. شاید شبلی خواسته است که در مصر - "زادگاه" علم تصوف شده با عالمان این ساحه هم‌صوبخت شود. چونکه به عقیده بعضی عالمان "تصوف که اولاً در مصر و پس از آن در ایران و خراسان راه یافت".^{۸۹}

شبلی به مصر از بغداد رفته است. در این سفر دور و دراز نه تنها مردان عاریف نامی، بلکه مردم عادی هم به پیشوازش آمده و شناخته به سخنان او گوش می‌دادند و معنیداد می‌کردند. مولانا حامی در باره ابویقوب میدانی معلومات آورده آلد شبلی چنین نقلرا در آن جای داده است.

"شبلی از بغداد به مصر می‌شد، اسب در زمین کسی کرده بود. گنر وی به ابویقوب میدانی افتاد. (او) پذیره شبلی آمد. شبلی دست بر سر وی فرود آورد.

^{۸۸} همان جا، ص. ۱۴۷.

^{۸۹} حاذیزاده ر. تصوف در ادبیات فارسی-تاجیک. دویشی، ۱۹۹۹، ص. ۳۲.

در جای دیگر اثر خود جامی شیخ عبدالرحمن اس-سلمی ان-نشاپور را تصویر نموده، چنین نویشته اند: "صاحب تصویر حقائق و تبقات مشایخ استز غم آن مسنیفات بسیاری دارد. مرید شیخ عبدالقاسم نصرآبادی است و حیره از دست وی دارد. نصرآبادی مرید شبی است".^{۵۶}

موافق رسم و آئین جاری بوده، استاد به شاگرد و در نوبت خود به درجه استادی رسیده، به شاگردان خود تألیمات از استاد گرفته را تلقین میکرد. در این باره واقعه زیرین و نویشته های جامی مثال شده میتواند. ایشان عائد ابوعلی دقاق (بافتنه) چنین معلومات آورده است. او "زبان وقت بود در نشاپور و لهمام فن خود بود و در زمان خود بی نظیر. بیان سریع و لسان فسیح داشت، مشایخ بسیاری دیده بود. در نشاپور برفته از دنیا".

ابوعلی دقاق گفته: "درخت خودروی که کسانی آنرا نپروریده باشند، برگ برارد ولی بار نیارد". پس گفت: "من این طریق از نصرآبادی گرفتم، او از شبی و او از جنیدی. هرگز پیش نصرآبادی نرفتم، تا غسل نکردم".^{۵۷}

از جوانمردان مشایخ نشاپور مولانا جامی ابوهمزه خراسانی و دیگر دانشمندان آن جهارا نامیر نموده، در حق آنها معلوماًهای عجیب آورده است.

نامیر اهل تصوف از نشاپور شاهید آن است که این شهر در عصر ۱۰ مرکز علم و معرفت، مخصوصاً وطن عالمان ساحه تصوف بوده، شبی برای به صوحبت آنها شرکت ورزدن به این شهر سفر کرده، آنجا یک مدت استقامت هم داشت. در نشاپور شبی با عالمان این شهر هم نشست گشته بخصوص منازیره میکرد و به

^{۵۶} همانجا، ص. ۳۱۶.

^{۵۷} همانجا، ص. ۲۹۸-۲۹۷.

(مرد باوریناک) و مکسر بود" (بیمار می نویشت).^{۱۰} یعنی عالم بود.

موافق معلوماتی در "نفحات ال-انس" ذکر یافته، شبی سفرهای زیادی کرده است. او در شهرهای عربستان-مکه و مدینه مسجد، به نشاپور (ناشبور)
زندگی کرده، به مصر سفر کرده است. متسعفانه سنه های سفر او معلوم
نیست. از مقصد سفرهای شبی بعضی تعبینها کردن ممکن می شود.

مثلاً، ابوبکر اس-سیدلای از مشایخ و اعلام نشاپور بوده، در هین شهر وفات
کرده است. جامی نویشه است که شبی ویرا بزرگ میداشت.^{۱۱} معلوم می شود
که شبی در نشاپور در صوحبت چنین کسان شده است.

از هصوحت شبی در نشاپور مولانا جامی اینهارا نامیر خوده، معلوماًها در حق
آنها آورده است. عبدالله بن محمد، معروف به مورته اش (مرته اش) از محل هجره
نشاپور بوده به بغداد آمده است. به اباره مولانا جامی او پگانه مشایخ ایراق و
علمای ایشان.^{۱۲}

در نشاپور شبی نه تنها در مجلس چنین کسان عاریف شرکت می ورزد، بلکه از
این شهر شاگرد هم داشت. یکی از شاگردان او عبدالقاسم نصرابادی بود.
موافق معلومات در "نفحات ال-انس" ذکر یافته، در زمان عود "شیخ اهل
اشرت و حقائق و لیسان تصوف بود". اینچنین عالم بوده انواع علوم و حفظ
سنن (عادت) و علم تواریخ و مختص (خاص) و علوم حقائق صاحب بود.

^{۱۰} جامی، نفحات ال-انس، ص. ۳۵۶-۳۵۷.

^{۱۱} همان جا، ص. ۱۸۸.

^{۱۲} همان جا، ص. ۲۱۱.

موی سرگوی میکردند. شبی به استا مراجعت نموده التماس نمود که سر اورا تراشد. استا از جای نشته اش پایان آمد و به کار شروع نمود. در هین اثنا شخصی از بغداد آمده مبلغ را به شبی سپارید که این پردا به لحاظ روان گردید. شبی آن مبلغ را روی سندوق استا گذاشت. استا در تأجیب شد و ندا کرد که خاد شبی باشید و از من خواهش کنید. من آوازه شمارا شنوی ده ام، ول شارا اکنون می بشم.

هین وقت به سرتاشخانه گذا درآمد، سدقه طلب کرد، استا پول بے سندق گذاشته شبی که چار سد دینار بود، به او میحرر و بان کرد. چنین التفات بے آن سبب بود که شبی از استا التماس مویسرتاشی کرده بود. اگر شبی شخص سروگند نمی بود، به استای سرتراش ۴۰۰ دینار نمی داد.^۱ او بسیل احتیاج نداشت.

مثال دیگر در باره سروگند بودن شبی. در فرهنگ معین آمده است که "شبی بجز زیاع (آب و زمین) و عقار (دیگر ملکها) ۶۰ هزار دینار از پدر مسؤول بوده بود که همه را در راه عطا بخشید".

یکی از شاگردان شبی محمد بن عبدالله گازری حموی نام داشت. هولانا حسامی در باره او معلومات مفصل آورده، از جمله نویشه اند: "بزرگ بوده است از این قوم در حوات و صاحب کرامت. ویرا در "کتابهای" تاریخ آورده اند. و حاج عبدالله چهار سال حرمت شبی کرده بود و بی سوال مال عظیم (شبی) سروی نفقة کرده. شبی ویرا حود (حواله) عراسان گفت، (او) حافظ بود و سبکه

^۱ بوئنس ای. مسکو، ۱۹۶۳، ص. ۲۶۰.

در این جا می باید به تاریخ ضبط لشکر عرب نظر اندازم. از معلوم‌هاهای بالای معلوم که یکی از معروف‌ترین افشن اشروسنه - حیدر نام داشت. حیدر سردار حربی (امیر-ال-عمرای) خلیفه مستیم (۸۳۳-۸۴۲) تأثیر شد، او همچند در حرمت خلیفه عرب باشد هم در عمل از دست عربها آزاد کردن اشروسنه را خواسته، چاره‌ها می‌اندیشید و به شوریش تیاری می‌دید. ولی عملیات پنهانی افشن حیدر آشکار گشته او همچون جنایتکار دولتی و خائن دین اسلام محکوم می‌شود، حیدر سال ۸۴۱ در زندان شهر سامیره یعنی در جای که شبی به دنیا آمد، قتل شد.^{۶۰}

از واقعه‌ها روخ داده تئمين باید کرد که هراه افشن حیدر به شهر ساموره ایران پدر شبیلی با برادرش رفته بود. چون که عربها نه تنها به سپاهیان چسور بلکه، با ابارة ب. غفوروف، "به مقدار زیاد عملداران با صواد احتیاج داشتند".^{۶۱} در ایران پدر شبیلی، از روی معلومات انسیکلایپدیه، حاجیب بزرگ خلیفه و امک او امیرالعمرای خلیفه در اسکندریه تأیین می‌شوند. چنانکه دیده گذشتیم، شبیلی هم سزاوار منصب فرد خلیفه گشته به سبب لی احتیاتی خود از وظیفه امسر دماوند خروم گشت.

پدر و امک شبلی پیش از حضرت به ایراق، شاید مردان سرو تخت بودند.
شبلی به مثل پدر و باپیش نیز سرو تخت بود. شرقشاس معروف پا.ی. بستیلش
چنین نقلرا در باره شبلی آورده است. در مکه شبل به نزد سرتراش می آید.
استای سرتراش در تن لباس فقر پوشیده در بلندی می نشست. شاگردان او

۱۴۶ کان، تاجیکستان

* میان حا

منصب دست کشید، توبه کرد. در حضور خیر ان نصاج محلی بسرگذار گردیده بود. در آن جا شبی نیز اشتراک غوده حیات آینده خود را به تصوف پنهان شد.

PDF Compressor Free Version

مولانا حامی نیز نویشته اند که در محلیس خیر نصاج، شبی و ابراهیم خاص توبه کردنند. خیر نصاج ۱۲۰ سال بزیست و در سال ۳۱۲ هجری (۹۲۵-۹۲۴) از دنیا برفت.^{۱۱}

شبی بعد از ۴ ساله گئی، در ابتدای عصر ۱۰ از همه گونه منسجهای دست کشیده به راه طریقت رفت.

پیش از آن که به حیات و فعالیت علمی شبی نظر اندیازیم، باید یک جز معلوماتی درباره پدر او دسترس گشته را دیده گذریم.

ولا آنکه نام پدر شبی، مثل نام خودش، در سرچشمه های اقیاس آورده^{۱۲}، هر خیل آمده است. من در روی قبر شبی حکاکی شده که مولانا حامی آسرا اقیاس آورده اند، باید به ایاث گرفته شود. در روی سرگ او جعفر بن یونس نامیده شده است.

یعنی شبی نیسه او بود؛ نامش نفر است. سرگ او برسوس نام داشت، (سرالدین عین اورا حلیقه نامیده است).

پدر شبی از استروشن به یعنیاد - جرت گرده است. پسر او شبی، چنان که ذکر یافت، سال ۸۵۹ (یا ۸۶۱-۸۶۲) در شهر سامیره تولد یافت. از این جا خلاصه شده میتواند که این اولاد چند سال قبل از سال تولد شبی آبرو گرفته بود.

^{۱۱} جامی، نعمات الصلی، ص ۱۳۶، ۱۸۳.

چندی والی دعاوند و در عین هال در شماره فقیهان و منکلپمان بود.^{۱۰} مراجعت معلومات مثنی پدر شبی (حاجیب بزرگ خلیفه عباسی و حسود وی مدتسی حکومت دعاوند داشت. سپس حاجیب موفق خلیفه ایاپسی، گردید. آن گاه مشاغل دیوان را ترک گفت و به ابادت پرداخت.^{۱۱} در انسیکلپدیه نامبورده نیز آمده است که شبی در حضور خلیفه موفق وظیفه حاجیرا در عهده داشت. از تاریخ سلاله ایاسیان معلوم که در زمان حکمرانی خلیفه محمد برادر او موفق اداره دولت را به غیر رسمی به خود گرفته بود. موعدنده بین سالهای ۸۹۲-۸۷۰ حکمران کرده است.^{۱۲} از این سنه ها برمنی آید که شبی هنوز در حسوان اش از طرف خلیفه قدر شده به باوری او درآمده است.

فریدودین عطار نیز نویشته است: شبی نخست امیر دعاوند بود، از بغداد اورا نامه رسید. امیر با جمعی به نزد خلیفه بغداد رفتند و خلیفه ایشان را خلعت پوشانید. چون باز میگشتند، شبی اتسه کرد و به آستین جامه خلعت دهان و بین پاک نمود. این سخن به خلیفه گفته، فرمان داد علعتش را کشیدند و از املوت مغضورش کردند و تازیانه اش زدند. شبی با خود اندیشه کرد که: "کسی اگر خلعت خلوقیرا آلوده کند، امیری از او میگرند و خیفتش (سبوکی) می‌دهند: آن کسی که خلعت پادشاه عالم را دستمال کند، به او چه کنند؟"^{۱۳}

در انسیکلپدیه نامبورده آمده است که در ۴۰ ساله گیش یعنی سال ۸۸۹ شبی و کیلی دعاوند (در شمالی تهران) تأیین شد. ولی ناگهان حسود او از این

^{۱۰} این بتره، از نامبورده، ص. ۱۰۰.

^{۱۱} مذین، فرهنگ...، ص. ۸۸۶.

^{۱۲} لیلی، بیول، نقشه های مسلمان سکو، تاشکد، بشکیک، ۱۹۹۶، ص. ۲۲۸.

^{۱۳} عطار ف، ترکوت ال-سلولی، تهران، ۱۳۷۹، ص. ۱۳۶.

حیرت کرده است. شبی در سامی ره نام ریان بغداد در سال ۸۶۲ (۲۴۷ هجری) تولد یافته، در بغداد در سال ۹۴۶ وفات نموده است.^{۱۱}

از این افیاسها برمی آید که پدر شبی در اشروع قرون وسطی (باقی) بعد از ایراق میرود و پسر دانشمند او-شبی ۱۱۴۰ سال قبل از این در شهر سامرای (یا سامرہ) تولد یافته نام زادگاه پدرش رستای شبیه اوراتیه را به خود چون نسبه کرده با همین نام معروف میگردد.

سبب چنین نام گرفتن پسریجه نه تنها پاس داشتن عاظم بایان در اوراتیه مدنیون گشته اش، بلکه برای فراموش نکردن زادگاه اولادش بود.

شبیل حوان علمهای زمان خودرا به طور اعلا از خود نموده به قفار بزرگان در مرکز خلافت، شهر بغداد داخل شد، او شخص پنجم استروشی بود که در عربستان سزاوار منصبها گشته است.

سبب مصری نامیدن شبی شاید در آن باشد که او در مصر مدنخا اقسام ورزده باز به بغداد باز گشته بود.

اکنون به ماهای حیات او نظر می‌اندازیم. س. این سال تولد شبی را ۸۶۲ نشان داده است. ولی معلوم نیست که این سنه از کجا گرفته شده است. مولانا عبدالرحمن حامی نویشه است که "هشتادو هفت سال امر وی بود". در سنه ۳۲۴ هجری ماه زوالحجه او از دنیا برفت (یعنی بین ۴ ایول و ۹ اوگوست سال ۹۴۶ میلادی وفات کرده است).

از این سنه بر می آید که شبی سال ۸۵۹ تولد شده است. این بتوئه نویشه است: "در بغداد (شبی) به دستگاه خلافت راه یافت و حاجیب خلیفه شد...".

^{۱۱} سعدی شواری، بوستان. ترجمه و ایراج دهندۀ سیدالحسن لقی. نشر دوم. مؤسسه، ۱۹۶۰، ص. ۱۰۰.

مولانا عبدالرحمن جامی (۱۴۴۱-۱۴۹۲) نویشته است: "نام وی (شلی) حضر
بن یونوس است، و گفته اند دولف بن جهدر. در قبر وی به بغداد حضر بن
یونوس نویشته اند".^{۱۰}

PDF Compressor Free Version

آند زادگاه شبلی مولانا جامی فکر های گوناگون را اقتباس آورده چنین خلاصه
کرده است: "شیخ-ال-اسلام" (عبدالله انصاری) گفت که "وی مصری است، به
بغداد آمد و در محلیس خیر نصاج توبه کرد. شاگرد حنیدی است. در "طبقات
اس-سلمی"، نوشته است جامی، بغداد ال-منشا (زادگاهش) و ال-مرائد و
عصره من اسر و شنته مین فرغانه و مولوده کامقیل سامررا".^{۱۱} یعنی اصل نسبش از
اشروسته بوده، خودش در شهر سامرای بغداد تولد یافته است.

سیاه معروف عصر ۱۴ این بتوته که قبر شبلی را در بغداد زیارت کرده بود،
نویشته است که اصل وی از خراسان بوده و "مردم هر جمعه به زیارت" او
می آمدند.^{۱۲} عالم ایران میین گویا شاهیدی این بتوته را تقویت داده، نویشته
است: "اصل وی از اسر و شنته (خراسان) بود".^{۱۳}

استناد سدرالدین این در پاورق "بوستان" سعدی که سخن از شبلی میرود،
نویشته است: "شبلی از بزرگان اهل تصوف بوده، نامش ابویکر محمد بن حلف
است، پدر شبلی - علیف از شبلی نام دیگر اور آن لاجیکستان بوده، به بغداد

۱۰. جامی عبدالرحمن نفحات ال-ائمه، تهران، ۱۳۷۰، ص. ۱۸۳.

۱۱. همانجا، ص. ۱۸۴.

۱۲. از بنین الهر تا ماوراء الاهر. بازویش در سفرنامه این بتوته، تهران، ۱۳۷۶، ص. ۱۵۱-۱۵۲.

۱۳. محمد مدنی فرهنگ فارسی تهران، ۱۳۷۵، جلد ۵، ص. ۸۸۶.

هجری (۱۸۹۵-۱۸۹۶) در یامی سال ۱۳۰۶ هجری (۱۸۸۸-۱۸۸۹) در شار، سال ۱۸۸۹ در دیپلی و سال ۱۳۲۱ هجری (۱۹۰۴-۱۹۰۳) بزار مر یامی نشر شده است.^{۷۷} مثل همین در ایران نیز این راها به جا آمدند گشت.

PDF Compressor Free Version

ولی چاهای این دو ملک یعنی خود فرقیتها دارند. مثلاً در چاهای هیلومنان از اشرونسته بودن شبی توشه شده است. در چاهای ایران زادگاه پدر شبی و حسای وفات او با سیهای به ما نامعلوم، افتاده است. مثلاً در چاب یامی (سال ۱۸۸۹) آمده است: "گریند اسل وی (شبی) از اشرونسته بود و واحد عصر و در هال و علم بیهمتا بود" (ص. ۳۷۹).

ما اکثر نشرهای "ترکیت-ال-ولیا" را مطالعه کرده برمدم.

کتاب مذکور اولین کوشش است در آموختن حیات و فعالیت شبی استروشی، ما باوری داریم که در آینده نه تنها مؤریخان اینجنبین فیلسوفها از هنای سرشار مؤلفان عصرهای میانه شرق و تدققات چیان اوروپیارا آموخته در ساره حیات و فعالیت این داشتندند بزرگ به خلاصه های تازه تالیل میگردند.^{۷۸}

شرح هال

شبی یا خود اش-شبی نام او ^{۷۹} انسیکلائیدیه اسلام ابویکر دولف^{۸۰} بن جهناز بن حضر آمده است.

فریدونیں عطار (۱۱۴۵-۱۲۲۱) در اثر معروف خود "ترکیت ال-ولیا" اور ابوبکر شبی، و زادگاهش را اشرونسته نامیده است.^{۸۱}

^{۷۷} منصل نگرید: اخربس شه. سوطرم، سکر، ۱۹۹۱.

^{۷۸} اسلام. انسیکلائیدیه نعمت. سکر، ۱۹۹۱، ص. ۳۰۰.

^{۷۹} عطار ف. ترکیت ال-ولی. چاب دیپلی، ۱۸۹۹، ص. ۳۷۸؛ توشه، ۱۹۹۲، ص. ۷۹.

دیمہ شیلیه (یا شیلیا) در عصر ۱۰ در قسمت جنوبی استروشن، در دامنه قفار کوه ترکیستان واقع بود. مظار بابای شیلی - شیخ شبلی هلا در گذر دروازه بالای این شهر، در نزدیکی هام آخر عصر ۱۹ بنا یافته، واقع است.
PDF Compressor Free Version

سالهای حیات او معلوم نیست. آ.د. چیخاویج سال وفات شبلی را ۷۷۳ آورده است. شاید این سنه سال وفات همین شخص باشد. از بسکه در استروشن دین اسلام سال ۸۲۲ ھجری شد، بابای شبلی باید پیرو مذهب زردشتیه باشد.

نامهای اولاد شبلی در مقاله آ. چیخاویج با نامهای در سرچشمه های افغانستان آورده ما و سال آن، چندان موافقت نمیکند. این مسئله باید در آینده آموخته شود.^{۳۶}

شبلی تا آخر عمر خود به جریان علمی و ارفانی - سوفیه (تصوف) خدرا پیوست. با همراهی منصور حللاح، جنبیدی بغدادی و دیگران غایه اساسی تصوف عاشقانه را بیان نمود. برای فردوسی توosi، انصارالمعالی کیکاووس، شیخ ائمہ نشاپوری، عبدالله انساری، شیخ سعدی شیرازی، مولانا عبدالرحمن حامی، البشر نوای و دیگر اهل و علم و معرفت، تألیمات شبلی استروشنی موضوعی اثرهای آها گشت. کتاب مذکور از روی معلمات ایشان ذکر نموده آن بزرگان نوشته شده است.

در نویت خود به یک مسئله میخواهم دقت حاندگار اسرا حلب غلام. داشتمند معروف شرق فربودین عطار یک باب اثر خود "ترکوت ال-ولیا"- را به ابوبکر شبلی بخشیده است. این اثر در هندوستان، ایران و مملکتهای دیگر بارها چاپ شد. در آخر عصر ۱۹ و ابتدای عصر ۲۰ "ترکوت ال-ولیا" سال ۱۲۱۳

^{۳۶} وفات در ۷۷۳ (چیخاویج آ.د. محنت‌های بخاری عصر ۱۱. تاشکند، ۱۹۶۵، ص. ۲۱۵).

حیدر پس از قبول کردن دین اسلام یکی از نزدیکترین منصبدار خلیفه موعتم
(۸۴۲-۸۳۳) میشود.

تقریبا در همین سالها در اوراتیه شیخ شبی نام داشتمند زندگی میکرد او نام
زادگاهش - روستای شبیلارا به خود نسبه قبول کرده است.

پسر شیخ شبی - یونوس نیز مرد دانشمند و کاردیده بود. او به خلیفه عرب
پسند می آید و خلیفه اورا "امیر ال-حاجب" (سرور پاسبانان) خود تائین کرد.
پسر دیگر او که نامش الهال معلوم نشده است، "امیر ال-عمراء" اسکندریه
(ایکستنریه مصر) تائین شد.

در سلطنتی شماجرت برادران به بغداد در ماوراءالنهر و خراسان سلاله تاخیریان
حکم میرواند. به عقیده باباجان غفوروف "... زمان حکمرانی عبده‌الله (۸۳۰-
۸۴۰) و پسر کو تاخیر دوم را (۸۶۲-۸۴۴) میتوان ایجادیت محلی" نامید.
فرزندان شیخ-شبی در چونین یک دوره "ایجادیت محلی" به کمال رسیده در
ملک عرب به منسنهای کلان سزاوار گشته بودند.

اینچنین تغییر باید کرد که به ابوبکر شبی نام باباپیشرا داده اند تا که آبرو و
اعتبار بابای موعتر لو در دیار دور دست ایراق فراموش نشده، پس داشته شود:

از انصار للعالیٰ کیکلاوس "قایلوستامه" را به چاپ هازیر خودده، اعضاء کارپیاندیشت
ا.ی. جمهوری تاجیکستان ا.س. بر گینسکی در توضیحات آورده است:

«Абубакр Дулаф ибн Джаддар Шиблини Хорасани – один из отцов суфизма
(861-946). Род его был из Уструшаны, но деятельность протекала в
Багдаде. Он был близким другом «мученика» суфизма Хусайн ибн
Мансура Халладжа».³⁵

³⁵ Энциклопедия таджикско-персидской прозы. Кобусноме. Душанбе,
1986, с. 454.

Азин а так же подавлением восстания Бабека. В 226-841г. был обвинен в измене исламу и заключен в тюрьму, где и умер голодной смертью.

2. В рукописи ошибочно упомянут Халиф ал-Муттадид в место ал-Мутасима.

3. Бадр ал-Муттадиди - военноначальник халифа ал-Муттадида, полководец при халифе ал-Муктафи в 289/901-902г

PDF Compressor Free Version
4. Мульнис ал-Музаффар знаменитый военноначальник, первый, кто получил титул амир ал-умара, сосредоточивший в своих руках военную и светскую власть. При восшествии на престол ал-Кахира (во второй раз) Мульнис был сквачен и зверски умерщвлен в 321 / 933г.

5. Али ибн Йалбак- один из военноначальников при Мульнисе. Убит в 321/933г. вместе с Мульнисом.

6. Баджкам - тюркский военноначальник, амир ал-умара в приятие халифов ал-Ради и ал-Муттаки. Убит в 329/941

7. Тузун - тюркский военноначальник, которого Халиф ал-Муттаки назначил главнокомандующим. Умер в 334/945г.

8. Хайдар ибн Ковус - военноначальник халифа ал-Мутасима, прославившийся разгромом Бабека и победами над византийцами.

(Хилол ас-Саби. Установления и обычай двора халифов. Русум дар ал-халифа. Перевод с арабского и предисловие и примечания. И. Б. Мухайловой. М., 1983, с. 63, 90, 112, 117).

Из семи упоминаемых военноначальников в этом списке шестеро были казнены или умерщвлены. Обращает на себя внимание и то, что Афшин Хайдар одним из первых среди семи прославленных военноначальников был удостоен высоких халифских и драгоценных наград. После него это вошло в традицию и другие арабские халифы (после Мутасима) последовали этому примеру.

شیبلی استروشنی

(۹۴۶-۸۰۹)

پیشگفتار

معلوم که برای اشغال مأوراً عالی‌تر عرب‌ها دو نوبت مبارزه دور و دراز برداشتند. یکی از ولایق که حبست آذ طول کشید، استروشن بود. عاقبت سال ۲۰۴ هجری (۸۲۲-۸۲۲) حبست این ملک به عرب‌ها می‌شد. معروف‌ترین افتشین این ملک

7. Ахмад б. Аби Халед ал-Ахвал ал-Катиб- завоеватель Уструшаны. В 819 г. был в числе тех, кто сопровождал халифа ал-Мамуна из Хорасана в Багдад. По совету Ахмада, в 820 г. ал - Мамун назначил Тахира б. Хусейна наместником Хорасана. В 822г Ахмад большим войском был послан ал-Мамуном в Хорасан, чтобы поручить Талху, который в своих письмах обращался к ал-Мамуну по имени. Оттуда он направился в Уструшану. Захватив её, взял в плен Кавуса, местного правителя с сыном Фадлом и отправил их к ал-Мамуну.

ХИЛАЛ АС-САБИ ОБ АФШИНЕ ХАЙДАРЕ

Труд Хилала ас-Саби, известного историка XI в., является единственным дошедшим до нас сочинением, посвященным церемониям двора аббасидских халифов. Кроме того, «Установления и обычай двора халифов» («Русум дар ал-хильфа») содержит много сведений об истории и экономики Халифата, этнографии и истории материальной и духовной культуры тогдашнего общества. Об Афшине Хайдаре автор привёл следующие сведения:

Глава 7.

Торжественные одежды (при церемонии) назначения (на пост) наместника, восшествия на престол, торжественного приёма и званого обеда.

.... Героям походов и знатокам преданий полагались металлическая грива (тавк), два браслета, меч и пояс. Это стало правилом для эмиров столицы. Когда пришел и стал править Ираком Абуд ад-Даула, он был пожалован упомянутыми почетными одеждами, браслетами и гривной, инкрустированнойрагоценными амниами, а голому был одружен тюрбан с концами, на которые (были) нанесены драгоценные камни. Такая же церемония была устроена для Афшина в правление ал-Муттадида биллах, для Бадра ал-Муттадида при ал-Муктафи би-ллах, для Мубинса⁴ в дни ал-Муктадира би-ллах, для ибн Йалбака в правление ал-Кахира би-ллах, для Баджкама⁵ в дни ар Ради би-ллах, для Тузуна⁷ при ал-Мустакфи би-ллах, да будет милосерден Аллах к этим праведным Халифам»

Глава 8 (Лакабы)

«Ал-Мутасим би-ллах, да будет милосерден к нему Аллах, наградил Хайдара ибн Кавуса⁸ лакабом ал-Афшин, потому что он усрушанец, а ал-Афшин, значит «царь» на том языке, подобно тому как царя румов называют «цезарь»

Примечания:

1. Афшин Хайдар ибн Кавус - военачальник в правлении Халифа ал-Мутасима (833-842). Известен своими победами над византийцами в Малой

Азербайджана и сообщил Халифу. Афшин был обвинен как соучастник преступления, хотя на самом деле он не знал об этих деньгах.

Обвинив Афшина в причастности к этому Халиф в 839-840 гг. Отстранил его от поста начальника личной гвардии. Афшин тайно собрал своих людей и раскрыл им план **PDF Compressor Free Version** убийства на вечеринку к себе Халифа с приближенными и отравить их. Самому же со своими людьми уйти в Армению, правителем которой считался он. Затем идти к Хазарам от них к тюркам и с ними на родину - в Уструшану. Один из его людей по имени Ваджин не был согласен с планом и после спора намекнул об этом одному из приближенных Афшина, а то донес его слова Афшину. Последний хотел убить его, но Ваджин укрылся под покровом ночи и утром обо всем рассказал Халифу. Халиф вызвал Афшина к себе и арестовал. По его же приказу Нух б. Асад и Абдуллах б. Тахир обманутым путем поймали сына Афшина - Хасана и отправили его к ал-Мутасиму, который посадил Хасана в темницу, откуда тот был освобожден лишь через 25 лет. В 840 г состоялся суд над Афшином. Судья обвинили его в неверии. Оказалось, что он исповедовал веру своих предков. Дома у него нашли идоли, священную книгу уструшанцев - «Зурава» и другие предметы культа. Он умер в темнице в 841 г и его тело распяли на улице. Затем его сажгли, а пепел был брошен в Тигр.

Внешне он верой и правдой служил Халифу, подавляя крупнейшие народные восстания против арабского Халифата, в частности разгромил движение Бабека в Азербайджане, а тайно подготавливая восстание в Уструшане, намереваясь вернуть себе престол своих «предков» - писал А. Ю. Якубовский, характеризуя деятельность Афшина.

Так бесславно кончилась блестящая карьера человека, безусловно, незаурядного, полководца и политического деятеля, некогда предавшего свою родину.

5. Кунб - название шахристана Бунджиката, столицы Уструшаны.

6. Хашим б. Мухаввир ал-Хуттали в издании Ридвана - Хашим б. Маджур... тождествен с Хашимом, о котором упоминают ал-Йалькуби и ат-Табари в своих произведениях. Согласно ал-Йалькуби, Хашим б. Баниджур был аладетелем Вахша и Халаверда. В правление Халифа ал-Мутасима (833-842) Хашим был направлен на усмирение Мухаммира (одна из групп Хуррамитов), которые в провинции ал-Джебал нападали на Хорасанских паломников и другие караваны и грабили их. Однако, Хашим был разбит ими. Данное сообщение позволяет уточнить, что в период правления ал-Мутасима Хашим находился в центре Халифата. Сообщение ал-Балазури говорит о том, что Хашим в начале IX в. находился у себя на родине, т. е. в Хуттале. Хашим умер в месяце зу-л-хиджи 857 г. Однако представители его рода продолжали править на его родине. По словам автора «Истории Балха» с июня 848 г в Балхе правил его внук - Давуд б. Аббас.

Кавус назначил наследником престола зятя Фадла. Хайдар убил Тарадиса в Кунбе близ ворот города, а сам сбежал в Хутталь, где остановился у местного правителя, по имени Хашим б. Мухаввир...

Тем временем Кавус женился на Умм Джунейд и помог бежать некоторым своим дипломатам (PDF Compressor Free Version). Узнав это, Хайдар ушёл в Багдад, где принял ислам и призвал ал-Мазмуну на завоевание Уструшаны. В Уструшану было послано огромное войско под командованием Ахмада б. Аби Халеда. Он завоевал её в 822г Кавус и его сын попали в плен и были отправлены в Багдад. Халиф назначил Кавуса наместником в его же стране. Что касается Хайдара, известного как Афшин, он остался в Багдаде и стал преданно служить Аббасидам. В 832г Афшин был в Барке, в 832 г он усмирил восстание Абдула ал-Фахри в Египте, а в 835г. был направлен усмирять восстание Бабека. Восстание последнего в Азербайджане, начатое ещё во время правления ал-Мазмуда, не затихало. Многочисленные военные компании, предпринятые против Бабека другими военачальниками, успеха не имели. В 838-837г Афшин нанес поражение Бабеку, используя военную хитрость и сложные тактические приёмы, которые красочно и подробно описаны у ат-Табари. К сожалению, талант полководца Афшина использовал не по назначению. За эту победу над Бабеком Халиф ал-Мутасим подарил Афшину 20 млн. дирхемов (10 млн. для войск и 10 млн для него самого) и дал ему во владение область Синд. В 827-828гг. Афшин вместе с ал-Мутасимом пошёл на Византию. По пути был раскрыт заговор против Халифа. Халиф очень чтил Афшина. Это видно по тому, что все заговорщики по приказу Халифа были казнены, но когда Афшин попросил Халифа «подобрить» ему жизнь одного из них - Харсаму б. Аи-Надр ал-Хуттали, который был наместником Марога в Азербайджане, Халиф согласился. Афшин не только добился его освобождения, но и назначил наместником Динавара.

Находясь в Ираке, и являясь одновременно владетелем Уструшаны, Афшин не расставался с мыслью возвратится на родину. С этой целью, как выяснилось во время суда над ним, все добытое богатство, он посыпал в Уструшану. Однако, Халиф не пускал его в родные места. Чтобы добиться заветной цели, Афшин стал писать письма владетелю Табаристана - Мазьйару, который находился в плохих отношениях с наместником Хорасана - Абдуллахом б. Тахиром. В своих письмах Мазьйару и Абдуллаху он направлял одного на другого, надеясь, что в случае войны между ними, Халиф направит его для усмерзения. Тогда он мог бы надеяться на пост наместника Хорасана. Однако в результате военных действий, письма Афшина попали в руки Абдуллаха б. Тахира, который послал их вместе с поглавием в плен Мазьйара, к Халифу. С другой стороны, один из военачальников Афшина, выходец из Уструшаны, по имени Минважур спрятал кое-какие богатства, обнаруженные в одной из кладовых Бабека. Об этом узнал начальник почты

Хайдара, он же Афшин. Еще раньше ал-Маъмун, да помилует его Аллах, писал своим наместникам в Хорасане, приказывая напасть на тех жителей Мовераннахра, кто проявляет непокорность и не принимает ислам. Он направил своих людей в эту страну, и они назначали на должности тех, кто изъявлял PDF Compressor Free Version в диване, будь то местные жители или сыновья их правителей, и определяли им жалование. (Ал-Маъмун) пытался вселить в их сердца желание видеть его. Если они (Хорасанцы) приходили к нему (ал-Маъмуну), он проявлял гостеприимство и щедро одаривал их.

После него халифом стал ал-Муттасим билях, и все продолжало оставаться по прежнему и получилось так, что большая часть войска состояла теперь из числа воинов Мавераннахра - из Согда, Фергана, Ушрусаны, Щаша и других мест. Правители этих городов стали приходить к нему (ал-Муттасиму), и ислам победил во всех этих местах. Их жители теперь сами стали нападать на тюрков, находящихся по соседству с ними.

Комментарии:

1. Кавус — царь Уструшаны. Ат-Табари приводит имя деда Кавуса - Карабугра (очевидно, Карабугра - чёрный верблюд, самец), который в 737 г в составе коалиции воевал в Джузджане против Асада б. Абдаллаха. Отца Кавуса звали Хана-хура или Харахура. У Кавуса было двое сыновей - Фадл и Хайдар. После завоевания Уструшаны арабами, Кавус фармольно принял ислам и был назначен её правителем.

2. Ал-Фадл б. Сахл-зу-р-рийасатайн (обладатель двух главных постов: командующего войсками и управляющего всеми делами государства). Родился, по одним сведениям, в 771 г. по другим в 758 г. в Серахсе (в Хорасане). Принял ислам по воле ал-Маъмуна в 805 г. До этого был огнепоклонником. Являлся большим другом ал-Маъмуна. Последний уважал его и ставил выше всех из своего окружения. Ал-Фадл считался мудрым и талантливым человеком. Однако, находясь в Хорасане с ал-Маъмуном, он скрывал от него истинное положение дел в Багдаде. Об этом ал-Маъмун узнал через других и приказал ему направиться в Багдад. По дороге они остановились в Серахсе, где ал-Фадл б. Сахл в 818 г. был убит в бане четырьмя слугами двора. Когда они были пойманы, то сказали, что делали это по приказу ал-Маъмуна. Последний казнил их всех.

3. «Зу-р-рийасатайн» - см. пр. 2.

4. Хайдар б. Кавус он же знаменитый Афшин. Афшин - титул правителей Уструшаны, но арабские истории под ним подразумевают Хайдара - сына Кавуса. Брат Хайдара ал-Фадл был женат на дочери Тарадиса - управляющего Кавуса.

Тарадис всегда восхвалял достоинства Фадла перед Кавусом и одновременно унижал Хайдара. По-видимому, Тарадис стремился, чтобы

اشرو سه حیدر بیشتر اعنیوار داده آنرا آموزنده، و در عصر های تاریخی
معینتکننده و کتابهای درسی درج نمایند.

Ахмад ибн Йахія ибн Джабір ал-Балазури Завоевание Хорасана
(извлечено из книги «Хорасан и Синдрон») аль-булдан» (перевод с арабского,
комментарий и указатели кандидата исторических наук Г.Гонбова, из-во
«Дониш», Душанбе, 1987, с. 38-39, 96-99).

Кавус, правитель Ушрусаны, написал письмо ал-Фадлу ибн Сахлу, известному как «зуррийасатайи» (обладателю двух чинов или министерств), который был министром и секретарем ал-Мамунна. (Кавус) условился предоставить ему дань с тем, чтобы мусульмане не нападали на его страну. (Ал-Мамун) дал согласие на это. Когда ал-Мамун, да помилует его Аллах, вернулся в город мира (Багдад), то Кавус отказался выполнять условия мира, предложенное им самим. Кавус имел управляющего, которого очень почитал. Последний выдал свою дочь замуж за ал-Фадла, сына Кавуса. Он очень почитал ал-Фадла иставил его выше других, но в то же время не любил Найдара, сына Кавуса, известного как Афшин, заслужив насчет него. Хайдар (однажды) набросился на этого управляющего и убил его около ворот города (столицы) Кунб, бежал к Хашму ибн Мухавиру ал-Хуттали, который был правителем в своей стране.

Хайдар просил написать письмо отцу и получить его благосклонность. Между тем Кавус женился на Умм Джунайде после своего управляющего Тарадиса и помог сбежать некоторым своим дикканам.

Узнав об этом Хайдар принял ислам и прибыл в город мира (Багдад). Он описал ал-Мамуну благоприятные обстоятельства, сложившиеся в Ушрусане, и уверял его в легкости победы, хотя раньше ал-Мамуна пугали трудностями борьбы; к тому же он описал ему ближайшую дорогу туда. Ал-Мамун направил огромное войско под командованием Альмада ибн Аби Халеда ал-Ахвала ал-Катиба, чтобы написать на (ушрусанцев). Когда Кавус узнал о приближении (арабов), то направил ал-Фадла ибн Кавуса к тюркам за подмогой. Они прислали ему большое войско. Ахмад ибн Аби Халед вступил в страну Ушрусаны и вошел в ее центральный город до прибытия ал-Фадла с тюрками, хотя Кавус рассчитывал на то, что Халед, не зная более короткого пути, пойдет дальней дорогой. Когда ал-Фадл узнал об этом, то ушел с тюрками в пустыню. Затем он оставил тюрков и поспешил к своему отцу. Когда он добрался до него, на (ал-Фадла) также распространились гарантии безопасности отца. А тюрки, (оставшиеся в пустыне) погибли от жажды. Кавус вошел в Город мира и принял ислам. Ал-Мамун назначил его правителем его же страны (т. е. Ушрусаны). После него ал-Мамун назначил правителем его сына

هه آها در نیمه دوم عصر ۹ و نیمه اول عصر ۱۰ به خلیفه عرب خدمت کردند.
حیات به سر برده به آبروی بلند دولن و جمعیت سزاوار گشتد.

PDF Compressor Free Version
در این باره به داشمند موحتم، اکدیمیک و.و. بر تالد مراجعت میکیم که نویشه است:

"Халиф Мамун, поручив своим наместникам продолжать войну с непокорными, в то же время велел послам приглашать на службу к халифу знатных туземцев, которым после их прибывания в Багдад назначал шедroe вознаграждение."³²

اکدیمیک ب.غفوروف نیز نویشه است که عربها به مقدار زیاد عملداران پااصوات ایحتاج داشتند.³³

علوم میشود که در عصر ۹ پیش از به قدرت رسیدن دولت سامانیا، در اشروسنه چنین کسان زیاد بوده اند.

چنین سیاست عربها سبب شده است که اشروسنه در وسیع نمودن حدود خلافت و پیشوای علم عصرهای ۴-۵ آن سهم عرضنده گلنرند.

باز یک دلیل دیگر. تا اهال حاکیمان تا اسلامی اشروسنه (کاووس و افشن) بین زردوشپرستان معروف و در استفاده است. در تهران زردوشپرست بکی از مولیقان "فرهنگ واژه های اوستای".³⁴ فریدون جنیدی حیات به سر میرد. پرس او افشن نام دارد. نام کاووس باشد باز هم معروفتر است. از نویشه های بالا برمی آید که مؤریخان تاجیک باید به حیات و فعالیت افشن

³² بر تالد و.و. ص. ۲۲۴-۲۲۵.

³³ غفوروف ب. تاجیکان کتاب ۱، خوشب، ۱۹۸۳، ص. ۴۴۶. (عمر سعرل اختراف).

³⁴ فرهنگ واژه های اوستای. نمسان بحرانی، بازار فریدون جنیدی. تهران، ۱۳۶۹.

"و پادشاهان قوی بر ابرو سلیم بوده‌اند، و آنها در تمام مأموریات‌النهر سلطنت میراثده
اند و زکات، باج و خراج به آنها داده میشده است".^{۱۹}

آن‌د به استفاده پایپرال چوبین ما الممال موادی نذری بوت چوین که سال ۱۹۷۹
از کوه سرخ ناحیه این (ولایت سوغلد) دسترس گشت، پایپرال چرمی دارد و
عنه نشده است. شاید این بسب باشد.^{۲۰}

با اغوای دشمنان افتشین حینار به قتل رسید. قادر او است. در این حسوس نویشته
است که خلیفه عرب از سرلشکر توانای خود محروم گشت. عبدالله بن تاجر به
مقصد افلاس خود رسید. در خانه مؤلیف چنین حلاصه گرده است:

«Ликвидация Осрушанских шарей укрепила положение династии
Саманидов».^{۲۱}

در این جا یک مسلحه حالیب است. این هم باشد، معلوم میشود که فهرو غزب
خلیفه و اهل دربار او در این سالها و بعد آن هم نسب اشروسیهای که در
حرمت خلیفه بغداد بودند تغیر نیافت. اینرا ما در مثال شبلی اشروسی مشاهده
می‌کنیم. پدر شبلی - یونوس حاجیی (یاسیان) بزرگ خلیفه تأیین می‌شود. امک
او وظیفه عالی - "امیر-ال-عمراء" اسکندریه را در اوهده داشت که فرماندهی
ملق حری و عادم معموری حساب میشود. خود شبلی حاکیم مطالقات دماوند
(در قسمت مثالی تیهران) تأیین شد. در حرمت خلیفه سرلشکران دیگر زاده
اشروسه، به مثل برادر زن حینار - مینچگور، بودند.

^{۱۹} بیله، ستاگان، ۱۹۹۲، ص. ۷۰۹.

^{۲۰} خلیفه، ۱۹۸۴، ص. ۴۵-۵۰.

^{۲۱} قاهره، کتاب نسورد، ص. ۱۰۶.

حاکیمیت محروم نموده به حبس گیرند. پس دیگر حیدر نیز حبس کرده میشود.^{۲۰}
به این خاطر خلاصه کردن ممکن که اشرو سنیها با وجود طایع عرها گشتن دیو
مدت رسم و آئین نیاگان خودرا ترک نکرده اند.

PDF Compressor Free Version

برای به مقصد رسیدن حیدر والحمد کرده است که او دین اسلامرا قبول کرده
برای برترف نمودن بدگومانی دشمنانش، اشتورسواری کرده، روغن دومبه خورده
است و کفش چوبین هم پوشیده است. چنین معلوماً جالیب بوده، از طرف
تدفقات جیان آموختن هر طرفه را طلب میکند. مگر زردو شپرستان روغن دومبه
نمیخورند؟ نسبت پاس داشتن آئین نیاگان در اشرو سنه و و. بر تالد نویشته است:^{۲۱}

در این باره به سرچشمه معروف قدیمه مراجعت می کنیم.

در قسم اول، یعنی تا خریسی آنی تورات (بلیه) که وینچی زویت (اهد قدم) نام
دارد، نویشته اند که "استعمال گوشت اشتور، خرگوش روغن برزگاو و
گوسفند منع است".^{۲۲}

این عادت تا پیدا شدن قسم نو تورات - (اهد جدید) بین یهودیان و آریاییها
(ارمیها) معمول بوده است. در قرآن مجید هم اشاره به همین عادت شده است.^{۲۳}
سبب بین آریاییها معمول بودن این عادت شاید در آن باشد که موافق نویشته
های اهد قدم تورات ماوراءالنهر طایع پادشاهان ایروانیم بود. در کتاب مقدس
حوین مهن خانده میشود:

^{۲۰} قادرلوه ت. کتاب ناسورده: ص. ۱۵۶.

^{۲۱} بر تالد و و. ص. ۲۲۴.

^{۲۲} قرآن، ۱۴۲۰، ۱۴۲۰ هجری؛ ص. ۶۵۴. ترجمه روسی، ترجمان ل. پاراخارو، شر. ۲۶۲.

^{۲۳} قرآن سوره ۱ (یس)، بیت ۱۶۰، تهران ۱۳۷۱، ۱، ص. ۱۰۴.

حليفة اين مملکت را اداره ميکرد. مسجد و قراغلهای زیادیرا از نو برقرار کرد. بعد از پخش کردن شوریش باش، به حیدر انعام و التفالهای زیاد حلیفه او به ولاست سیند هندوستان صاحب میشود.

PDF Compressor Free Version

بعد از پخش کردن شوریش علیس-آل-فخری در مصر (سال ۸۳۲) عملیات نوبن و مستقیلانه حیدر این پخش کردن شوریش طول کشیده باش در آزریجان بود. بعد این عملیات افتش اشرونسته مرد در نزد حلیفه عرب ابر که گشته به منصب امیری صاحب گشته، اهل دربار عرب حق شیخ-آل-اسلام مطیع او میشود.

از عملیات آینده افتش این معلوم میگردد که نسبت شوریش مازیسار صاحب مصلیهت شوریشچیان شده مقصد گذاشت که با همان پخش کردن این شوریش به ولاست تورستان صاحب شود. در حدود ترستان، عراسان و ماوراءالنهر دولت مستقل بناماید که بر ضد عربها ایستاده گری کرده تواند. البته این نقشه بزرگ و قهرمانانه بود.

افتش در دربار حلیفه دشنان زیادی پیدا کرد. آها اورا "یم مسلمان" یا "تساره مسلمان" مینامیدند و در قصد او شدند. به دشنان افتش میتر میشود که در نزد حلیفه اورا سیاه نموده از آیرو و اعتبار محروم گردانند. افتش به قتل رسید. در بدله ۱۸ سال عملیات او در دربار حلیفه عرب، افتش مسلمان نشد. او حتنه نشده بوپرست ماند. حق با وطن پدری اش مکانیه داشته، بعضی سرونهای گیوه اورده اشرا به آنها روان میکرد. اشرونستهای ها حیدر را حاکیم فاتوئی خود شماریده اورا "خدای خدايان" می نامیدند. معلوم که در این سالها در اشرونسته پسر حیدر - حسن حکم میرواند. عبدالله تاجری به نوع این اسد سامان فرمان داد که اورا از

خلاصه

شوریش بسیار ساله بابل، اسیان مازیار یا سرخuman که آنها سرخhumanگان هم
مینامند، حرکتهای تقریباً ۱۸ ساله افشنین اشروسنہ حیدر، ماهیت ضد عربی، ضد
حولفات و ضد اسلامی داشتند.

از روی مشاهده‌های تاریخ اشغال ماوراءالنهر به چنین نتیجه آمدند ممکن است
عرهای آسیای میانه را با شهرهای کلانترین آن – بخارا، خیوه، سمرقند و خویند
اشغال نمودند. اشروسانیها در دوام زیاده از سد سال بعد زبت خویند (سال
۷۲۲) با عرهای ایستادگری نموده، تابع آنها نگشتند و دین اسلامرا قبول نکردند.
مناسبهای اقتصادی و سیاسی تا هال وجود داشته اشروسنہ با شهرهای سلمبورده
کنده شدند. حیات آینده مستقلانه خطر تصور نشونده داشت. در همین اثنا احمد
بن عبدالحامید – از تاجریان، بر بعضی شهرهای خراسان امارت داشت. خلیفه
معمون سال ۲۰۷ هجری (۸۲۳-۸۲۲) او را معمور ماوراءالنهر تأیین کرد و او
اشروسنہ را در همین سال به دست دراورد.

از نویشه‌های عالمان ایران چنین به نظر می‌رسد که عرهای این ملک را ضربت
نکردند. بلکن حیدر یک سخنه بازیده، والغود کرده است که او از پادرش
کاؤس و برادرش ناراضی و ناساز شده شهرها با لشکر عرب می‌بارد. خود
حیدر با یک عدد کتاب مقدس نیاگانش و با چند عدد یوتوجه‌ها با لشکر عرب
پیوست، با تیزی زبان عربی را آموخت و با سبب عقل و زکاوت و کاردانی اش به
منبهای بلند درباری صاحب گشت. عرهای به او باور کرده برای ضربت مصر و
شام روان کردند. او حاکم ارمیستان تأیین شد.

سلاطین در آزر باجان عملیات گذرانیدن حیدر بر ضد شوریش‌جان او از نام

هر چند که افشین هنگام رویه رو شد و مازیار گناهش را به سر نگرفته رد کرد و اظهار نمود که کار خویش را حبیله دانیست که برای به دست آوردن مازیار به کار بردا، داوران اورا نسبت به حبیله گنهکار و حاشی تشان داده اند و به زندان PDF Compressor Free Version انداخته اند. در زندان اورا گروسه نگاه داشته به حلاکت میرسانند. با عقیده دیگر به او گویا زهر داده کشته اند. سال ۲۲۶ هجری (۸۴۰-۸۴۱) مرده اورا از زندان بیرون آورده در باب-ال-عامه بر دار کشیدند. بعد معلوم شد که بوتان چند نیز که تعمیم میکرده اند، از عانه او بیرون آورده اند و در همان حا سا جسد او مسوز آورده اند. با همین به قول زررینکوب، داستان افشین در تاریخ حبیله عرب به آخر رسید و در آن حا سرداران تورک میل پیدا کرد.^{۷۱}

^{۷۱} هنلخ، ص. ۱۱۳-۱۱۲.

آشکار گشته، با امر خلیفه اورا گرفتند، با همdest با مازیارش متهم کردند، افشین از بدگمانی خلیفه نسبت خود بھی برده، خواسته است از سامرہ بیرون رود و راه اش رو سنه را با واسیته قوقاز پیش گیرد. PDF Compressor Free Version این حقه اورا با این طنш فریستاده بود.

زررینکوب خیلی دقیق چونین خلاصه کرده است: "داستان محاکیمه او (افشین) که احمد بن عبدالمالک زیات - وزیر، و چند تن دیگر داوران آن بودند، وضع دربار خیلافترا در آن زمان روشن میکند. و هم نشان میدهد که در آن زماھا هنوز هوای باز گشت به عقائد و ادیان (دین) کوهن در بین تازه مسلمانان داشته است. از این محاکیمه معلوم گشت که افشین در اش رو سنه که سرزمین نیاکان وی بوده است، پادشاهی داشته است. هنوز در نامه که به وی مینویشه اند، اورا نیز مثل پدر نیاکانش "خدای خدایان" میخوانده اند. گذشته از آن، وی به محسان (آفتاپرستان) و بو تپرستان آن سرزمین بیش از مسلمانان آنجا علاقه میورزده است، همچنین کتابی به نام زراو (یا زروان؟) از خانه اش براورده اند که آنرا با دیبا و زر و گوهر آراسته بود و آن کتابرا هم نشانه اعتقاد او به آئین پدران خویش شمورده اند. چنان که یک شاهید نیز از قول وی نقل کرد که وقتی گفته بوده است: "من برای این تازیان (عربها) هرچیرا از آن نفرت داشتم کردم. تا آنجا که روغن دومبه خوردم و بر شوتور سوار شدم و نعلین (کفش چوین) بر پا کردم. جوز آن که تا کنون موی از تم کم نشده است. یعنی نه موی به آهک ستورده ام و نه ختنه شده ام".^{۲۲}

عبدالحسین زررینکوب بعد از آموختن موادهای ارمی و آزری چنین معلوماتی را نیز پیدا کرده است: "نام دیوداد در خانه دان ساجیان آزر بایجان که با افشین اش رو سنه خویشاوندان بوده اند، نشان میدهد که با احتمال در اوائل احد اباسیان نیز هنوز پرستیش دیو در گوش و کنار وجود داشته است".^{۲۳}

"هان جا، ص. ۴۶۲.

"هان جا، ص. ۱۹۰.

فوروشانند شوریش میتواند اعتماد خلیفه را از تاحریریان بگرداند، حکومت عراسان از خلیفه دریافت کند. بدین گونه حکومت پدرانها در تمام مأموریات شهر و خراسان برقرار نماید. این نواهی را با جنگ و شوریش از تصرف خلیفه و حکمرانی بغداد بروون آورد. متأسفانه در جریان فروتنیدن مازیار افشین به شوریشچیان همچ گونه کومنک نکرد. عبدالله تاجر (۸۲۸-۸۴۵) از دفع اسیان مازیار عاجز نماند.^{۱۰} غیر از این موعتمیم نیز از درگاه خلافت ایسله دی دفع مازیار گوشیل کرد.

مازیار قبل از جنگ و به عیانت کوهیار - برادر خویش به دست افتاد. اورا به سامره نزد موعتمیم برداشت. در آنجا پرداخت مبلغرا او برای آزادی خویش پیشنهاد کرد. اما خلیفه نیز بروفت. اورا کشته شد و حسدشرا نزدیک حسد پسابت بسر دار آورده است.

در سامره مازیار را با افشن روبه رو کردند. از گفت و شنید آنها چنان ذاتی شد که افشن نیز به او مکاتبه داشته است، تا هد در این شوریش مجریک (به شور آورنده) او بوده است. از این رو بدگمانی که در حق افشن معرفت و هانه باز داشت او شده بود، تصدیق میشود. با فکر زرربنکوب خلیفه "موعتمیم" به سرداری که بایکرا مغلوب کرده بود، در مصر و روم هم آن همه برای او شمشیر زده بود، همان پاداشی داد که پیش از او منصور و خارون و معون به بسو کشیدگان و خیرمندان خویش داده بودند.^{۱۱}

اسیان مینگحور - برادر زن افشن در آزر بایجان، بدگمانی خلیفه را نسبت افشن افروز. کسان نزدیک خلیفه و منسیلان او، مانند احمد بن ابوداود نیز که از افشن ناصر سندیها داشت (به حاطر آوریم مناسب افشنرا با بودولف و دجال شیخ ال-اسلامرا). این بدگمانیها به حد ترس و بدین رسانیدند. علاوه بر آن، معلوم میشود که او بر حان خلیفه نیز قصد کرده است. افشن نقشه کشیده است که موعتمیم را به میهمان خواند و به زهر حلال کند. اما نقشه افشن

^{۱۰} همدان جا، ص. ۱۹.

^{۱۱} زرربنکوب از تاریخ ایران، ص. ۴۶۲.

مشدند، سر به شوریش برآورد.

مازیار از خانه دان عمرای محلی قلسیم تبریستان بوده، پدرش قارون نام داشت. بعد از وفات پدر مازیار به درگاه خلیفه معمنون رفته مذبح مسلمانی را قبول کرد.

PDF Compressor Free Version

خلیفه اورا محمد نام خاد و حکمرانی قسم تبریستان را بروزگارانه با خود مازیار به تبریستان برگشته امکن شراحت کرد و تمام تبریستان را زیر حاکمیت خود کرد. تبریستان در این زمان زیر اطاعت تاجیریان بود. یکچند این خراجرا بیواسه او به درگاه خلیفه می فریستاد. عاقبت مازیار به مسلیحت افشن که خود با تاجیریان دشمن و زخیره دعوای ولایت خراسان را داشت، از فریستان خراج به خلیفه خودداری کرد.^{۱۷} غریب این مازیار سال ۲۲۴ (۸۳۹-۸۳۸) بر ضد خلیفه شوریش برداشت، مذبح سرخ علمان را آشکار نمود. او آین خورمدينان را گرفته کشاورزان را واداشت تا که بر خداوند مسلمان خویش بشورند و اموال آنان را به غارت برند. مازیار در همه بیлад تبریستان مسجدی هارا ویران و مسلمانان را حبس کرد.

به فکر عالم ایران زرینکوب^{۱۸} جوستجویها نشان داده اند که شوریش مازیار با سبب اشتراك افشن و تسپاریدن انداز خلیفه روح داده است. "در واقع، - تویشته است مؤلیف، - افشن به خاطر عجیبیت که بعد از پیروزی بر باشک در نزد خلیفه یافته بود، به حکومت خراسان - قلمرو حکومت تاجیریان که ولایت اش روسته سرزمین فرمانروان پدران وی تیز بدان وابسته بود، تمع کرده بود و میخواست به هر نوعی ممکن میشد تاجیریان را از خلیفه دور کند و با... توجه حکومت خراسان را برای خویش به دست آورد".^{۱۹}

افشن که مزیار را به تغیان تشویق کرده بود، گمان میکرد که این شوریش مثل شوریش باشک طول میکشد و عبدالله تاجیر از دفع او عاجز خواهد ماند. در آن صورت خلیفه خود افشن را برای دفع شوریش مازیار خواهد فریستاد. او ذمتن

^{۱۷} بخط. تاریخ بختی، ص. ۲۱۳-۲۲۱.

^{۱۸} زرینکوب ۱، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص. ۴۶۱-۴۶۰.

^{۱۹} زرینکوب ۱، روزگاران، ص. ۱۸.

چنان که دیده میشود، پیحی افشن اشروسه را به قبار بزرگان دولت عرب داخل کرده است. از حکایه مذکور بعضی علاوه ها چنینند، افشن اشروسی در حضور خلیفه موعتنیم به آبروی کلان صادراتی ^{۱۵} از طرف مشاور میگردد. در این باره طبری نیز نوشته است. او در قصر باشکوه زندگی میکرد، حاجیان (پاسیان) خودرا داشت. جلال در اختیار او بود که میتوانست حکم برآورد، حق نسب مردان صاحب منصب و اسیزاده عربها، در شخصیت بودولف، افشن بی توانیت داخلی قسر خلیفه گشته با او با خشم هم گرفتگی کسرده میتوانست.

بر قالد و و. نسبت به مرتبه های بزرگ صاحب گشتن حیدر نوشته است: پدر حیدر،

«Ковус поехал в Багдад, принял ислам и был оставлен правителем области: ему наследовал Хайдар, вследствие сделавшейся первым лицом при дворе халифа и получивший широкую известность под именем Афшина».^{۱۶}

قادراوه است. نیز به علاوه آمده است که بعد از پخش کردن شوریش باشک افشن مشاور اساسن خلیفه شد. خلیفه حق اورا حاکم ارمیستان تائیں کرد. چون حقوقهای کلان افشنرا به خود پسندی، تکر و سه بی مسله حق نسبت عملیاتی رسانیده است. خلیفه موعتنیم و منبداران اطراف او نسبت عملیات افشن تا به درجه کاهیش رسیده اورا به نامسلمان ایشاره میکنند. مناسبت افشن نسبت بودولف و قسد قتل او سبب و بخانه میشود که خلیفه به عدا قسم پاد میکند، تا که افشن "جان به سلامت نود".

بعد از پخش کردن شوریش باشک واقعه های روح دادند که خلیفه موعتنیم از نقشه های افشن اشروسی آگاه گشته قسد خودرا از او میگردد. خشن توپق بر ضد حکمرانی عربها در کوهستان تریستان روح داد. شاهراده این ملت مازیار آین خورمی پیش گرفته با پاران خود که سرخ علمان حساینه

^{۱۵} Bartol'ya V. В сон. Т. I, с. 269.

سخن آغاز نمودن او در حضور موعتیسم حالیب بوده، آنرا بیحقی چنین تصویر کرده است: "چون افشنین با خشم امیرل مؤمنین را گفت: خداوند (بعنی موعتیسم) دوش دست من بر قاسیم (بودولف) نشاند که... تبرور این پیغام دروست هست که احمد آورد که اورا نباید کشت؟".

موعتیسم گفت "پیغام من است. کی تا کی شنیده بودی، بو عبدالله از ما و پدران ما پیغام گذارد به کس و نه راست باشد؟" بعد بعضی سخنان نسبت بودولف خلیفه به افشنین فرمود: "باز گرد و پس از این هوشیارتر و خوبیشتلارتر باش!".

"افشنین برخواست، شکسته و به دست و پای مورده برفت. موعتیسم از دروغ متغیرتک که جان بودولفرا رها داد، عرسند شده بخندید و گفت: "راست هرین بالایست کردن که کردی و به خدای عزه و جله سوگند عردم که افشنین جان از من نبرد که وی مسلمان نیست".

موعتیسم حاجیخدا دعوت کرد و به او گفت: به عمانه افشنین رو با مرکب خاص ما و بودولف قاسیم ایسی عجلی را برنشان و به سرای بو عبدالله بسر، عزیزا و مکرما. بعد ملاقات، میاسگذاری بودولف و گوییه های او، حاجیب موعتیسم اورا به همان مکرمی به عمانه اش میرد.

در حاتمه قصه افشنین با بودولف مولیف اثر - بیحقی به خانندگان (اینجین خانندگان امروزه) مراجعت کرده نویشه است:

"هر کس از این حکایت بتواند دانیست که این چه بزرگان بوده اند و همه گان برفته اند و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده است. و غرض من از نوشتن این اخبار آن است تا خانندگانرا از من فائده ای به حاصل آید و مگر کسرا از این به کار آید. و چون از این فاریغ گشتم به سر راندن تاریخ بازگشتم. والله اعلم".^{۱۰}

^{۱۰} بحقی، تاریخ بحقی، ص. ۲۱۳-۲۲۱.

موعتبیم میگذارم. بر این عبدالحسن افشین که میگوید. بودولف فاسیم را مکوش و تاروز مکن و به خانه باز فرویست، که اگر ویرا بکوشی تورا سه سدل وی بکوشند. پس گفت: ای فاسیم، گفت: "لیلیا" گفت: "لیلیا" گفت: "لیلیا" گفت: هست: هیچ حراثت داری؟ گفت: ندارم. کسهاي عودرا نیز گفت: گواه باشید؛ تندروست است و سلامت است. گفتند: گواهیم. من ما خشم باز گشتم و اسب در تگ افکنید. چون مدهوش و دلشوده و همه راه به خود میگفتم. کشی آسرا محکمتر کردم که هم اکتون افشنین بر اثر من در رسد و امیر-ال-مؤمنین گویید: من این پیغام ندادم؛ باز گردد و فاسیمرا بکوشد؟ چون به خادم رسیدم به همال یودم، ارق بر من نشسته و دم بر من چیره شده؛ مرا باز خواست و در رفته و نشستم. امیر-ال-مؤمنین چون مرا بلهید بر آن هال، با بزرگی خوبیش فرمود خادمها که ارق از روی من پاک میکرد و به طائف (میهرویان) گفت: پا پا عبدالله، تورا چه رسید؟ گفت زینده گانی امیر-المؤمنین دراز باد! هروز آن چه بر روی من رسید، در امر خوبیش باد ندارم. درینجا، مسلمان یا که از پلید نامسلمان اینها باید کشید! گفت: قصه گویی! آغاز کردم و آن چه رفته بود به شرح باز گفت. چون آن حار رسیدم که بوسه بر سر افشنین دادم آن گاه به کتف و آن گاه بر دو دست و آن گاه سوی پاشدم و افشنین گفت: "اگر هزار بار زمین بوسه دیهی، سد ندارد، فاسیمرا بخواهم کشت". افشنین دیدم که از در درآمد با کمر و کولاوه. من بقوسوردم و سخنرا بپوریدم و با خود گفت: "اتفاق بدین که پا امیر-ال-مؤمنین چنان نگفتم که از پیغامی، نداده بودی بگلداریدم که فاسیمرا نکوشد. هم اکتون افشنین حدیث پیغام کند و خلیفه گوید که "من این پیغام نداده ام" و رسوا شوم و فاسیم کشته آید، اندیشه من این بود... خلیفه را سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر کتف و دست و آهنج پایپرسی کردید و گفت: او که "اگر هزار بار بوسه دیهی برا زمین سد ندارد!".

دلیل هیچ معناییت به نزد خلیفه با کمر و کولاوه در اعدام افشنین و خشمگانه

است و تو از چنین سگی چنین استغفاف (بیقدری) کشی؟ باز دل خوش کردم که هر حاری که پیش آید باید کشید از بحر بود لفرا. برخواستم سرشارا بوسیدم و بیقراری کردم. سد نداشت. بار دیگر کتفش (افشین) بوسه دادم حباب نکرد. باز به دستش آمد و بوسه دادم. (افشین) بدید که آهنگ زانو دارم که تا بیوسه و از آن پس بخشم. (افشین) مرا گفت: "تا کی از این حواهد بسود؟ به خدای اگر هزار بار زمینرا بوسی هیچ سد ندارد و عجابت نیای!" افشن حشمتی و دلتگی سوی من شتافت، چنان که خوی از من بشد و با خود گفت: این چنین مورداری و نیمکافری بر من چنین استغفار میکند و چنین گزاف (سوسته) میگویدا".

وقتا که سخن شیخ ال-اسلام، خوشامد زدن و تولایش سد نیخشید، او از نام خلیفه سخن رانده، فرمان وجود نداشتن اورا با پیشگفتار زیرین قراحت کرد. ایشان به افشن مراجعت کرده میگوید: "ای امرا مرا از آزادمردی آن چه آمد گفتم و کردم. تو حرمت من نگاه نداشتن. دانی که خلیفه و همه بزرگان حضرت وی، چه آنای که از تو بزرگترند و چه از تو خوردنند، مرا حرمت دارند. به مشریق و غرب سخن من روان است.

... تورا از این مینت در گردن من هاسیل نشد و حدیث من گذشت. پیغام امیر المؤمنین بشنو: خلیفه گویا به افشن فرمان کرده باشد که بود لفرا به عانه اش جواب دهد. او در آخر فرمانتش به افشن گفته است که "... و اگر اورا بکوشی تورا بدل وی قسas کنم".

"چون افشن این سخن بشنید لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پایی محورد (بعن دست و پایش از کار ماند - ا.م.) و گفت: "این پیغام خداوند به حقیقت میگذاری؟ گفتم آری، هر گیز شنیده‌ی که فرمانهای اورا برگردانیده ام؟".

این وقت شیخ ال-اسلام آواز داده ۴۰-۳۰ نفر آدمان هراحتش بسوده را به شاهیدی دعوت کرد. "ایشان را گفتم، گواه باشید که من پیغام امیر المؤمنین

اختاد سخت از جای بشد و از عشم زرد و سرخ شد و رگها از گردش
برخواست. عادت من با وی چنان بود که چون نزدیک وی شنیدی برادر آمدی و
سر فرود کردی که سرش به سینه من رسیدی **پسندید** و **استخفاف** (بقدیری) بزرگ کرد.

من خود از آن نه اندیشدم و باک نداشتم که به شغل بزرگ رفته بودم و بوسه برو
روی وی (افشین) دادم و بنشتم.

خود (افشین) بر روی من نه نگریست و من بر این صور کردم و حدیثی پیوستم
تا اورا بدان مشغول کنم، از من آن، این نباید که میافرا (حلا درا)-گوید:
«خشتر بران». البته سوی من افشار نه نگریست. فرا ایستادم و ترضیه بیگر سخن
پیوستم، متوجه عجمرا که این مردیک از ایشان بود و از زمین اشروع شده بسود
عجمرا به شرف بو عرب نهادم (یعنی عجمرا از عربها افضل تصویر کردم)، هر چند
که داشتم که اندر آن بزه (گناه) بزرگ است، لیکن از بخر بود ولفراتا خسون
وی ریخته نشود و سخن نشید.
گفتند:

یا امیر!^{۱۱} خدا مرا فدای تو کند. من از بخر قاسم ایسی را آمدم، تا بار خدایا کسی
و ویرا به من بخشنی، در این تورا چند مزد باشد.

(افشین) به حشم و استغفار (بقدیر شناسی) گفت: «تحشیم و تحشم» که ویرا
اموال-ملوکیان (حلیقه معمون) به من داده است و دوش سوگندخورده کسی در
باب وی سخن نگوید تا هر چه خواهم کنم که روزگار دراز است، تا من نسل
این آرزو بودم».

من با خوبیشکن گفتم یا احمد سخن و توقيع (حکم) تو در شرق و غرب روان

^{۱۱} به حاکم مجهور علیه بخدا به قوان امور مراجعت میکردند و این قوان محتوى فرسانه‌ی با حاکمیت داشت

(ص. ۲۳۶)

کار را نکرده است. شاید برای آن باشد که افشن خود صاحب لشکر بوده بسر ضد قوه های خلیفه ایستادگری کرده می توانست.

PDF Compressor Free Version

خلیفه موئسیم برای نخات دادن بودولف از دست افشن شیخ ال-اسلام دستور داده است که خودرا در نزد افشن تا به پسی زند، یعنی "البجا و زاری" خود را به پای افشن اندازی ("خویشترا اندر افکن"). به فیکر خلیفه عرب زاری و طولا نتیجه نیخشد، دیگر درمان برای خلاصی بودولف نیوده است. یعنی افشن اورا قتل میکرد.

یتحقق با افشن و منسبداران طایع او رو به رو شدن احمد شیخ ال-اسلام را مفصل و به طور جالب بیان کرده است که ما آنرا انتخاباً اقتیام کرده ایم: "من چون از خلیفه این بشنیدم عقل از من ظائل شد و باز گشتم و برشتم و روی کردم به محلات و وظیری و تن چند از کسان من که رسیده بودند، به خویشتن برمد. دو سه سور تاخته فریستادم به خانه بودولف و من اسب تاخان گرفتم، چنان که ندانستم، که در زمینم یا در آسمان. طیلسان (جامه) از من جدا شده و من آگاه نیم روز نزدیک بود. اندیشدم که نباید که من دیرتر رسم و بودولف را آورده باشند و کشته و کار از دست بیشده. چون به دهلیز در سرای افشن رسیدم هجاب (دریان) و مرتبه داران وی (افشن) به جمله پیش من دویدند، بسر عادت گذشته و ندانستند که مرا به عضری باز آید گردانید که افشنرا سخت ناخوش و حول آید در چنان وقت آمدن من نزدیک وی. مرا به سرای فرود آورده و پرده برداشتند. من قوم خویشاً مسال (سپاریش) دادم تا به دهلیز بینشند و گوش به آواز من دارند.

چون میان سرای بررسیدم یاقلم افشنرا بر گوشه صدر نشسته و نطبع (فرمی) پیش وی فرود سمه باز کشیده، بودولف با شلواری و چشم بسته آخما پنشانده و سیاف (حلاد) شکم بر همه به دست ایستاد و افشن با بودولف در منازیره. سیاف منظری آن که بگوید "ده"، تا سرش بی اندازد. چشم افشن بر من

دوش سهی افتاد که از پس افشن بگرفت و چند بار رد کردم و بزار نشد، احابت کردم (قبول کردم). پس از این اندیشه مندم که هیچ شک که اورا چنون روز شود بگوئند و مسکین خیر ندارد. نزدیک این مستحیل (روآ دیستان) برند (بعن روآ داند - ا.م.).

چندان است که فیض وی (افشن) آمد، در ساعت حلال کنندش. شیخ ال-اسلام به خلیفه گفت که اگر بودولف قتل شود خویشان و مردم زیر دست در ولایت جیمال بوده او به شور آیند و بسیار فتنه برپا شود. بعد مواعظیم می‌گوید که افشن "دوش دست من بگرفته است و اهد کرده ام به سوگدان مغلزه (استوار) که اورا از دست افشن نسبتام و نفرمسلم که اورا پیستاند".

با ابهار دیگر خلیفه عرب بودولف به اختیار افشن گذاشت، برای رحای او عاجزی کشیده است. حق رهای این مرد نامور را به کس دیگر هم نسپاریده است.

خلیفه مواعظیم به مخصوص جبتش می‌گوید که این در دره، بعن علاصی بودولف را از دست افشن، چندین درمان دارد: "حوز آن نشیاسم، تو هم اکنون نزدیک افشن روی و اگر بار (نتیجه) ندیده خویشن را اندر افکن و با خواهیش تطروع (التبخ) و ظاری پیش این کار باز شوی، چنان که البته به قلیل و کمتر از من هیچ پیغامی ندیهی و هیچ سخن نگویی، تا مگر حورمت تورا نگاه دارد که هلال و محل تو داند و دست از بودولف بینارد و ویرا نباخ نکوند و به تو نسپارد و پس اگر شفاعت تو رد کند، قضا کار خود بکرد و هیچ درمان نیست".

از این سپاریش خلیفه مواعظیم برمی‌آید که اختیار بودالطف را او بـه افشن گذاشت، برای نجات دادن او هالا عاجزی می‌کشد. خلیفه که صاحب لشکر نیز بود، می‌توانست بودولف را با قوه پرافق از دست افشن آزاد کند. ولی این

(مده) گفته اند".

معلوم میشود که بودولف یکی از مردان آبرومند، کارنشاننده عربها، شخص به خلیفه نزدیک و منسبدار زمان خود بوده است **PDF Compressor Free Version** که هنگام پخش کردن شوریش باشد، بودولف همراه حیدر بود. بدون چونین آبروی اعتبلر افشن اشروسنه نسبت این شخص بی اعتمای و بی رحمانه مناسب کرده، نزدیک بود که اورا به قتل رساند.

بیحیقی در این باره مفصل آورده است: "اسمائل بن شحاب گوید: از احمد بن عبد دواد شنیدم. این احمد مردی بود که با قاضی-القضاة که داشت از وزیران روزگار موهتشمرت بود و سه خلیفتها خیزمت کرد". احمد گفته است که یک شب خام نزد. از شحاب بیدار شده به وسوسه افتادم و فوراً سواری کرده به نزد خلیفه آدم. به سبب بیوقوع شب حاجیب (سرور پاسالخا) مرا به نزد خلیفه نهاد. التیمس کردم. وقتاً که با خلیفه مؤتمتیم رویه رو آدم او هم خفته بود و از من سوال کرد که برای چه دیر کرده ام. بعد از سوچت کوتاه موتعتم گفت: "...این سگ ناخویشتنشامی نیمکافیر بولحسن^{۱۲} افشن به حکم آن که خدمت پسندیده کرد و باشد خورمدين را برداخت و به روزگار دراز جنگ پیوست، تا اورا بگرفت و ما اورا بدین سبب از حد اندازه افزون پناختیم و درجه سخت بزرگ بنهادم. هیشه ویرا از حاجت آن بود که دست اورا بر بودولف ال-فاسیم بن ایسی ال-کروحی ال-عجمی کشاده کنیم، تا یعمت و ولایتش بیستاند و اورا بکوشد که دان که اداوت و امیت (غربناکی) میان ایشان تا کدام جایگاه است. من اورا همچ احباب غیکردم از شایستگی و کارآمدگی بودولف و حق خدمت قدم که میان همادو تن است (یعنی میان قاضی ال-قضات و بودولف - ا.م.).

^{۱۲} نام افشن به شکل دیگر آمده است.

پیش از اقتباس نقل بیحقی را عاید افشین استروشن را باید دانست که بودولف
که بود؟^{۱۱}

عالی ایران منوجیهر علی‌بور توصیف در تاریخ بیحقی خود، کتاب‌نامه‌نام "بم
پارسای بیحق" به چاپ آماده ساخته است.^{۱۲}

در این اثر آمده است.

"بودولف: قاسیم بن عمر بن شیخ بن ادريس بن مؤقل بن عمر بن شیخ
بن مؤویته بن هزارعه بن عبدالعزیز بن دولف عجمی - یکی از سرهمگام مععمون،
خلیفه موعتمیم و یکی از اسخیا و جوانمردان بزرگوار و شجاع و صاحب وقایع
مشهوره و سنایع معسرت (نیکی نجیانه) (بود). او مرجع (بشت و پنهان) عبدالباقی
فوظلای اسل خویش بود و در سنت غنا (توانگری) محارت داشت. حد او
ادريس مریع عبدالملکیم صاحب اد-دعوت است. هفید (بمه) او امیر ابونصر
علی بن ماکولا، صاحب کتاب "آکمال" است. او به اول در خدمت محمد بن
هارون رشید بود و در جیدالی (نظای) میان امین و مععمون بودولف با علی بن ایسی
بن ماهان مسائل و به مهاریه تاجیر شد. پس از کشته شدن علی، بودولف به همه
دان رفت و تاجیر لورا به بیعت (دوستی) مععمون خواند و وی سریاز زد. لیکن
آنگاه که مععمون خود اورا دعوت کرد، به خدمت مععمون شتافت و خلیفه اورا
حکومت کوردستان داد. این حکومت به ارس و فرزستان او متأند و مسله
هوکام به بودالطف به دو منصب اند و شهر کرج را که پدر عبدالدولف بی
افکنده بود، به پایان برد. خود و خانه دان و کسان او در آنها اقامت کردند و
این کرج قبل میان همه دان و اصفهان است. عبدالعزیز - پسر او و احمد (بمه)
او حکومت آن شهر و فرماتروای نواحی قیل داشتند و شعرای عمر اورا مذاقه

^{۱۱} بیحق ف. تاریخ بیحق. مشهد، ۱۳۷۵، ص. ۲۱۳.

^{۱۲} منوجیهر علی‌بور. بودولف پارسای بیحق. چاپخانه "زمین"، ۱۳۷۶، ص. ۱۱۸-۱۱۹.

عبدالحسین زررینکوب در دو اثرش دو رقم داده است. در "تاریخ ایران بعد از اسلام" ماه سفر سال ۲۲۳ (پنور سال ۸۳۸) و در "روزگاران" ماه سفر سال ۲۲۵ (دیکم ۸۳۹ - پنور ۸۴۰) آمده است. (تا جواباًور که بابک سال ۸۳۲ دستگیر شده بعدی تقریباً ۷ یا ۸ سال آن به قتل رسیده است.

شوریش بابک که تقریباً دو دهه‌الله دولت عرب را به تحمل که اندخته بود، با سروری افشن اشروسته حیدر پخش کرد. افشن به خاطر این غلبه مورید تحسین و نواحت خلیفه سزاوار گشت. خلیفه به او ۲۰ میلیون دیرهم انعام کرد. شائران عرب اورا به خاطر این فتح سترده اند.^۶ حیلal اس-سی افشن را به جای دوم گذشته به سف هفت تن لشکر کشان عرب داخل کرده است که سزاوار مکافاهای عالی گردیده بودند.^۷

"بیشک پیشرفتها و پیروزیهای افشن ن فقط اطرافیان خلیفه بلکه حق خسود اورا نیز به رشک (هند) اندخته بود" تویشه است زررینکوب.^۸ رفتار و کردار افشن حیدر به جای رسید که او بیلوون خواهیش خلیفه عمل میکردگی شد. خویشاوندان او باشند از مقام افشن استفاده نموده بر ضد خلیفه اسیان برداشتند. یکی از چنین کسان که مینگزور نام داشت (برادر زن او بود)، در آزربایجان اسیان کرد.

قصه بودولف

دائز به خودسری افشن نسبت خلیفه، مؤلف معروف زمان غزنویان - عبدالفضل بیحقی در اثرش "تاریخ بیحقی" (با حدود "تاریخ مصعودی") مخصوص ایستاده گذشته است. مؤلف افشن حیدر را زیر سرلووه زیرین تصویر میکند: "ذکر حکایت افشن و خلاص پافتن بودولف از وی".

^۶ همان ماه، من. ۱۴۷ تاریخ ایران بعد از اسلام، ص. ۴۶۰.

^۷ حیلal اس-سی.

^۸ زررینکوب ا. تاریخ ایران بعد از اسلام، ص. ۴۶۲.

هرار لشکر بود.

ولی این نوبت اغتشیان با دشمن نهایت توانا، کاردان و صاحب تحریبه که در همین
عامه حلق بود، روبه رو گشت. از این خاطر **PDF Compressor Free Version**، غلبه
دشوار سراسری نشده چاره های غیر عادی اندیشید. دست اول او بالشکر خود
راه آزریابیخان را از شوریشچیان پاک ساخت و تا نواهی اردبیل پیش رفت. بر زند
نام دیگر انشکر گاه خویش ساخت و قلعه های آن نواهی که بایک ویران کرده
بود، از تو بنا کرد. در این قلعه اغتشیان سرکرده از پیسانان خسود و دسته از
جنگ حربیان کارازموده برگماشت. هرگونه چاره های چنگی در اطراف قلعه بتو
که بایک آن جا بود، دیده شد. به همین میتوال سه سال سپری گشت، تا که قلعه
بر احاته کرده شود. در این مدت حنگهای زیادی شده اینه ای از امسانگران
کشته یا اسیر اخاذند. ول آها تسلیم نشدند.

وزعیت وادرار خود که مناسیبت خودرا حیدر نسبت شوریشچیان دیگر نماید. او با
راه های سیاسی و با راه استفاده بری از خزمت حاسوسان، با بایک "در دو سن"

"میکشاید" و به او نامه و پیامها می فریستد.

بلایخیه با اظهار دو سن و با وعده های که در هنکاری برای برقرار خودن آلسن
کوهن (و هاکر)، اغتشیان وادرار شد که بایکرا به طرک قلعه راضی کناینه قلعه را
اشغال نماید (ماه رمضان سال ۲۲۴-اپول-او گوست سال ۸۳۲). بایک به ایند
باری به ارمیستان گوریخت. اما شاهزاده این ملک سحل بن سیناخط بایکرا به
دشمنش سپارد. بایک به شهر سامرای نزد یعنیاد که تحنگاه خلیفه بود، سرمه
میشود.

خلیفه مواعظیم بفرمود تا بایکرا به فیلی نشاند و به گود شهر برگرداند. بعد
هم اورا با شکجه کشته، جسدشرا به دار می آورند. (**تاریخ قسطنطینیه** بهایکرا

* خلیفه: **تاریخ طبری**: کتبخانه: ۱۸۹۶. ص. ۷۸۹.

او بود. به سبب دور بودن خلیفه معمون (۸۱۳-۸۳۳) از مکان شورش‌جیان، با بلک پیشرفت بسیاری یافت و چند بار لشکر خلیفه را مغلوب کرد. خلیفه به سبب مشکلی راهها و سرمای سخت آن حدود از دفع شوریش عاجز شد. علاوه بر آن امپراتور ویزنتیه که مقصد اشغال سرزمین عربرا داشت، به با بلک کومنک می‌رسانید. خلص، شوریش با بلک طول کشید. خلیفه موعت‌سیم (۸۳۳-۸۲۴) زیر حیف هله ویزنتیه، پخش کردن این شوریش را بلک ضرورت فوری و قطعی می‌شمرید. ادامه شوریش را علاوه بر آن، خلیفه شکست خود و پست گشتن اعتیبار دین اسلام می‌شمارید. از این خاطم خلیفه برای پخش کردن شوریش چاره فوری اندیشیده، بارها لشکران نامور خودرا با دسته‌های کلان روان کرد. ولی همه آها غلبه به دست آورده نتوانیستند.

به قول عبدالحسین زرینکوب، "خلیفه ناچار سردار ایرانیزاد و نویسنده خوب خیز (حیدر) بن کاؤسرا که از اشروسته در سرزمین حی آطله (حی طالیان یا خود ایقظلیتها) برخواسته بود. به اختیارات بسیار (یعنی حقوقات زیاد - ا.م.) و با لشکر انبوه و ساز و برگ کامیل به دفع او (با بلک) روانه کرد، با وعده‌های دلناز و با فرمان حکومت: هرجا که در جنگ به تصرف تواند آورند".^۱

سؤال پیش می‌آید که چرا خلیفه عرب، صاحب هزارها لشکر و سرلشکران کار دیده به حرمت افتشین تازه مسلمان احتیاجمند گشت؟ اول آن که ناعهده برای سرلشکران عرب که شوریش خلقی را پخش کرده نتوانستند. دیگر همین که افتشین حیدر تا این دم از طرف خلیفه امتحان شده بود. خلیفه عرب اورا به حنگ مصر و روم روان کرده کارنای هایش را دیده بود. بنابر آن خلیفه به او حقوق کامیل و لشکر انبوحرا داد. طوری نویشته است که در اختیار حیدر ۳۳-

^۱ روزنکوب: روزگاران، ج. ۱، تهران، ۱۳۵۷، ص. ۶۷-۶۶.

افشین حیدر اشروسه را ترک نموده به حرمت خلیفه رفت. سرگذشت عجلت و
غرايبة لو در حضور خلیفه عرب از سوری، کاروانی و لوحده برای مأمورانهها
نست به دیگر مردمان زیر دست عربها گواهی

PDF Compressor Free Version

دست اول افشن اشروسه حیدر (با حیز نوشته است زروریکوب) در حضور
خلیفه وزیره حاجیب-ال علماء ادا میگرد. سردار پاسبانان خلیفه تائین شدن این
مرد مسافر شاهید آن است که لو منسوب به کارهای سپاهی نام برآورده بود. اورا
اینچندین به دیگر جرم‌ها مناسب دیده اند. موافق بعضی دیگر معلوم‌الحالو سردار
گورده‌ی خلیف نیز تائین شد.^۴ عزمت شایسته و به نظر خلیفه عرب از هنده و
اوهدبر اینده افشن مذکور بعد از پخش کردن شوریش با بلک قدر کرده میشود.

شوریش با بلک و عاقبت پخش کردن آن

عصرهای ۹-۸ زمان تاریخ حکمرانی عرب در پکجند گشور و ولایتها بود.
مثلما، در نیمه اول عصر ۸ آسیای میانه، در نیمه اول عصر ۹ ایران، در نیمه دوم
عصر ۹ فوqاز، از احصارت عربها آزاد میشوند. سب اساسی آزادی آنها محنت
خلقی بودند. در آسیای میانه شوریش متفق، در فوqاز شوریش با بلک و حاکم،
استقلالیت متعلفه‌های نامبرده را تأمین کردند. در آسیای میانه، تریستان،
آزر بالیجان، سیستان و حایهای دیگر "... از حور اعمال و حوكام عرب به سنج
(نگ) می‌آمدند و مقرر (نکرار به نکار) بر لشکریان خلیفه می‌شوریدند".^۵ در
آزر بالیجان فیتنه بر رگی پنهان آمد که طولانی شد و خلیفه را سخت به تشویش
انداخت.

یکی از شوریشها سال ۲۰۰ هجری (۸۱۶-۸۱۵) با سروری ساخت روح داد.
حاتم بن سرحه - ولی ارمنستان که خود نقشه تعیان داشت، صاحب مسلح

^۴ مکمله نت.

^۵ زروریکوب، در تصورده عن. ۱۰۵.

از معلوم‌های به دست آمده خلاصه می‌شود که افشنینها در حدود حدود آسادی زیادی کرده‌اند. مثلاً، جغرافیا‌شناسی عرب عبدالاسحاق استحری توشته است که "... به دو فرسنگ شهر (دیزخ) رباتی هست که آنرا ربات حديث (حدث) خوانند. افشنین بنا کرده است. بیهترین همه ربانیاست. مردمان سمرقند را هیچ ربات بیهتر از این نیست. در میان ربات چشمه آب میراید و بر سر چشم را گبدها ساخته‌اند. و هیچ ربات به ولایت دشمن نزدیکتر از این نیست".^۱ از معلومات مذکور برمی‌آید که ربات نزد دیزخ برای محافظت حدود اشروسن از دشمن بنا یافته بود. اینجذب این ربات برای تاجران نیز عزمت می‌کرد.

از تاریخ خلق تاجلک معلوم که عرب‌ها تا سال ۸۲۲ برای اشغال اشروسنه به پایتخت آن شهر بتحیکت مبارزه برده‌اند. تنها بعد از زیاده از سه سال اشغال بخارا، سمرقند، خوچند و دیگر شهرهای کلاترین ماوراءالنهر، عرب‌ها به سرزمین سرکش اشروسنه وارد گشتد. دلار به سبب اشغال این ملک عالم معروف ایران کاوس نام داشت، در زمان معمون اسلام آورده بود و چون از پسل و برادر ناخستین‌ها می‌داشت، لشکر خلیفه را به سرزمین اشروسنه که بین فرغانه و سمرقند بود و تا آن زمان استقلال داشت، حداکثر کرده بود.^۲

یکی از سبیهای اساسی ناتوان گشتن لشکر عرب در اشغال اشروسنه روح آزادی خواهانه مردم این دیار، به سر دولت مذکور حکم راندن سیاهیان کلردان و شجاع بود. از طرف دیگر ربانی استحکم پی‌ساخته افشنینها در سرحداتشان و مستهکم استیهکام شهری بودند.

^۱ عبدالاسحاق ابراهیم استهیری، متألهک و متألهک، با تصریح ارجح افتخار، تهران، ۱۳۶۸، ص. ۲۰۸.

^۲ عبد الحسین زرربکوب، تاریخ اوران بعد از اسلام، تهران، ص. ۴۶۰. (سالخای حکمرانی معمون ۷۱۳-۷۱۴)

۱۹۷۷. نعمتوف ن. د. حبیبی (ملوک ایالات و عراسان در عصر ۹-۱۰) دوشهید، ۱۳۳۳.

مقام افشین اشرومنه در تاریخ خلفای عرب

PDF Compressor Free Version

افشین استله سعدی بوده حان اشرومنه (با استرومنه، و استروشن) -را افکاره میکند. افشنینها در عصر ۸-۹ از سلاله کاوسیان بودند. متاسفانه در بسیاره امین سلاله و افشنین حیدر (با عیدر و حیزر) تدقیقات هر طرفه به سامان نرسیده است. معلوم‌الحقای پراکنده که در عصرهای ماناگرفت و جمعیت کننده منسوب به تاریخ علن تاجیک به چاب آماده گشته است، از هدیگر فرق داشته و توانی مختسوند. هال آن که افشنین‌ها شخصاً افشنین حیدر در تاریخ اشغال آسیای میانه از طرف عرب‌ها، در داخل خلافت مقام خاسرا اشغال کرده آمده است. افشنین حیدر در مستحکم شودن و از پراکنده‌گی بحاثت دادن دولت پورافتخار عرب‌ها حرمت ارجمنده کرد.^۱

تاریخ سلاله کاوسیان و کارنای افشنین حیدر در عصرهای مؤلیفان و.و. بر-الد، ا.بو.بیکوباو-مکیی، ز.م. بونیتاو، ب. غفوروف، ت. قادریو، ن. نیعمتوف و دیگران نسبتاً مختصر ذکر باختند. ولی هیچ کدام آنها از اثرهای مؤریخ عصر ۱۱ عرب حلال لس-سی "رسم دار الخلافة"، یعنی (۹۹۶-۷۷) "تاریخ مصعده" و عصرهای عالمان ایران نسبت افشنین استفاده نکرده‌اند. ما ضرور دانستیم که در عسیان معلوم‌الحقای موجوده و به تازگی دسترس ما گشته به تاریخ افشنین اسرومنه بار دیگر برگردیم. اینجین در عالمه تدقیق‌الحقای خود معلوم‌الحقای مؤلیفان عصر ۱۱ ابوالحسن بنزوری و حلال لس-سیوا تصحیح شوده، پیشکش حاتمه گان خاتم.

باید علاوه گمانم که سلاله کاوسیان و تاریخ ولایتهای اداره کرده آنها به طور مکمل آموخته شده است. معلوم که کاوسیان با سلاله تاخویان (مرکزی شهر نشاپور) و دولتهای منطقه قوقاز (آزر-بایجان و ارمیستان) مناسبت‌های بیواسطه داشتند. اینها ماز جاذبه‌های روح داده که در اینجا ذکر می‌شود، تصور کشوده

^۱ برگردان: علیزاده، اکبر و دیکنده، اسرومن، تورانیه، مؤلفیه، ۲۰۰۰، ص. ۳۵-۳۸.

کرد.

دلشاد در خانه تاش مخدوم نام امام مسجد ساکن شده، مکتبداری میکند و ده ها دختران را سوادناک کرده است. از بین آنها شاعر [ماق](#) سبزه ای از برامده اند. یکی از آنها متفکیر خلق او زبیک انبیار آتون میباشد.

دلشاد باشد زیاده از ۱۰۰ سال عمر دیده در شهر خوقند سال ۱۹۰۵ وفات کرده است.

شخص دیگر معروف - زوفرخان جوهری میباشد. او سال ۱۸۷۲ در آئیله شاعر نظمی به دنیا آمده در اوراتیپه و بخارا تحصیل کرده است. ایجادیات این مرد بزرگ گواهی میدهد که او یکی از پیروان معروف اصلوب بیسلی در ادبیات کلاسیکی خلق تاجیک بود. این شاعر زبردست سال ۱۹۴۵ وفات کرده از خود میراث بزرگ باقی گذاشته است.

در عصر ۲۰ اوراتیپه یکی از کلانترین (بعد از خوجند) شهرهای تاجیکستان حساب میشد. در این جا نمونه های گوناگون هنرمندی معروف گشته بود. انگور و مویز این ملک شوهرت آفاق گشت. اوراتیپه کلانترین ناحیه غلکار حساب میشد. شهر مرکز سودای چندین شهر و ناحیه ها بود. در بازار اوراتیپه خریداران و فروشنده‌گان زیادیرا از جمهوریهای اوزبیکستان و قرقیزستان دچار میشندند. آسارهای سیرشمار و باستانی این جا دیقت سیاهان عالمرا به خود جلب میکند.

هala در شهر استروشن و ناحیه آن ۱۹۰ هزار اهالی زندگی و کار میکنند. فرمان پریزدینت جمهوری تاجیکستان، موحترم ایمامعلی رحمانوف در باره حشن گرفتن ۲۵۰۰-ساله گی شهر باستانی، سبب باز هم آبادی ملک، رونق و رواج گرفتن ساحه های گوناگون حیات سیاسی، جمعیتی و فرهنگی این دیار گردید. کتاب مذکور پخشیده به همین حشن مبارک به چاپ آماده گشت.

ف آدل با آن فرق داشت که مردم از جنگهای خانومانسوز بسی در پی آمده
گشته، غارتگرها حاتمه پاخت، ترتیبات نگاوری غلامداری برهم داده شد.
شخصان معروف اوراتیه در عصر ۱۹ زیادند اما اینها میتوانند این جد
شره هیدهیم.

دلشاد برنا - شائر و عاقله، این زن حسون سال ۱۸۰۰ تولد پافته است، سال
۱۸۱۶ وفقی که دخترک ۱۷ ساله بود حان خوقند عمر خان اوراتیه را زبت نموده
۱۳۴۰۰ نفر اهالی آزا اتبر کرد. از این مقدار ۴۰۰ نفر مردان بیگوناه به دار
کشیده شدند. ۱۳ هزار اتبر که پیشان زنان و دختران نیز بودند، به قتل خوقند
به مثل پاده رانده شدند. آثارا با فرمان حان خوقند به حای نآباد بوده، شهر بسا
کنایدند. این شهر به نام عمر خان - شهر پیشان نامیده شد.

دلشاد این واقعه و تقدير خودرا در عاتیه های که با نام "تاریخ محاجران"
معروف است، ذکر کرده است. او نویشه است که محرم خان اورا به نزد
عمر خان برد. در نزد خان عاتختنه می ایستاد. در بالای آن پل کاسه آب، کارد
و پل انار گذاشته بودند. عمر خان به دلشاد مراجعت نموده میگوید: "یا دعتر
غزلخان تاجیک... در شعن انار غزل گوی ا".

دلشاد بدینجا در آن هنگام گفته است:

در این دون گنبد افلاک دیدم،

درونش پور همه غماک دیدم.

به روشن از هربری پرده دارند،

به دل حرون دیده ها غماک دیدم.

ز تبع ظالیم حکم عمر خان

دل هر نازنیرا چاک دیدم.

این بیتها غرب عمر خان را آوردند. لو به محرم خود فرمود که دلشاد را به زندان
برند. حسبختانه محرم که هشتھری دلشاد بود به هال دخترک ترهم نموده اورا رهت

ملک اوراتیپه بوده، ساکنانش حیات نسبتن آسوده را از سر گذرانیده، از تاراج همسایه گانش امین مانده بودند.

PDF Compressor Free Version

کاری که در نیمه دوم عصر ۱۸ به دشمنان ملک استروشن میثر نگشت، در عصر ۱۹ به سر اوراتیپه آمد. دو خانیگری در ماوراءالنهر توانا - بخارا و خوقند این ملکرا بینشان تقسیم نمودند. شهر جیزخ با زمینهای تابع خود از طرف بخارا زبت شد. شهر خوجند و دیهات اطراف آن تابع خانی خوقند گشت. خاههای این دو ملک نامبرده خاستند که زمینهای باقیمانده اوراتیپه را بین خود تقسیم نمایند یا خود حاکیمان - دستپروران خودرا در اوراتیپه داشته باشند، تا که این ملک دیگر آهارا تشویش ندیهد. از ثروت این سرزمین استفاده نمودن مقصد اساسی آفت بود.

با همین سببها از سال ۱۸۰۰ تا سال ۱۸۶۶، یعنی تا برهمخورده به مستملیکه روسيه تبدل گشتن ملک اوراتیپه، در اينجا ۳۰ مراتیپه حاکیم ایوز شد. از جمله ایساپیک دو مراتیپه، رستمپیک سه مراتیپه و عبدالغفارپیک چهار مراتیپه به سر حاکیمیت آماده عضل گشتند.

از حاکیمان در این مدت حکمرانده رستمپیک در تاریخ شهر نقش خودرا گذاشته، در خاطیر مردم همچون مرد شجاع باقی مانده است. در دوام حکمرانی دهساله اش (۱۷۵۸-۱۸۴۹) او ساختماهای نظررس را از خود باقی گذاشت. مدرسه و مسجد رستمپیک، همام، کاروانسرای، ایوان تیلاکاری در مغ و حاکزا، شهر باستانی اوراتیپه را زیب داده بودند.

بعد از زبت روسيه، سال ۱۸۶۶ شهر اوراتیپه و دیهات آن تابع اویزد خوجند شد. این اویزد دست اول تابع ولایت سیردیا و بعدتر (از سال ۱۸۸۷) تابع ولایت سمرقند میشود. شهر و اویزد ولایترا افسران و گینرهای حکومت پادشاهی روس اداره میکردند.

دوره مستملیکوی هر چند دوره اطاعتکاری، تنگدستی بود، ولی از زمان گذشته

آفونی اقدام گذاشت بود که مرضهای ملکش را از حساب حقوقن وسیع نماید. ولی این کار به وی میتر نگشت.

در میانه عصر ۱۸ یکی از حاکیمان شجاع و توانای او ایله - فازلی به عنوان دولتمری فاعلهای چیدی گذاشت. او یکی از فعالترین خایده سینف حکمران بود که خان بخارا به تشویش انداده است. فازلی بارها در عملیاتی حنگ بر زد بخارا اشتراک نموده دستپالا گشت.

سال ۱۷۵۸ خان بخارا رحیم خان وفات کرد. فازلی این واقعه را استفاده نموده شهر سهرقندرا رزت کرده، قسد بخارا نمود. او ختیرچی، کرمبه و که فور غزارا اشغال نموده به ثبت بخارا هرکت کرد. ولی با سبب ناوایته به لشکر و سرلشکر، تلفات کلان روخ داد و فازلی عقبیشیق نمود. حکمرانی فازلی تقریباً تا سال ۱۷۷۵ ادامه یافت. بعد از به سر قدرت خدابار ولی آمدۀ تقریباً تا سال ۱۸۰۰ حکم راند.

سلاطین حکمرانی این دو شخص، یعنی نیمه دوم عصر ۱۸، زمان مستقلیت ملک اوراتیه بود. دشمنان این ملک کوشش میکردند که استقلالیت اوراتیه را از بین برداشته، حدود آنرا به دولت خود همراه نمایند. ولی این اقدام حترناک و از طرف پل خان امکانپذیر بود.

خان بخارا حصیر حبیم خان و خان حقوقن اردانه بی با هم متهد شده، برای نسامین غله خود فوه قبیله های قیچاقرا به بوریش زد اوراتیه حلب نمودند.

سال ۱۷۵۴ آخا پکحایه به سرحد این ملک همله آوردند.

فازلی به پاری خود حاکم حصار محمدامین یوزرا که یکی از حبشهاندانش بود، حلب نمود. به این دو فوه میتر گردید که با راههای گوناگون از بالای اطمادچیان غله به دست آورند. این مقام اوراتیه و حصار را در مأورا اهل نهر پنهان گردانید.

نیمه دوم عصر ۱۸، سلاطین حکمرانی فازلی و خدابار ولی دوره نشع و نسائی

محمد حسین میرزا بحور میشود که صاحب اختیارانه ملک خود را ترک نموده فرار نماید. عاقبت او بعد از زیست هرات از طرف شیخانخان در همین شهر در سین ۲۸ ساله گی قتل میشود (سال ۹۱۲ هجری ۱۵۰۶-۱۶۰۷ میلادی).

یکی از حاکیمهای ابتداء عصر ۱۶ در اوراتیه عبدالطیف سلطان شیخان بود. او در این ملک تا سال ۱۵۴۰ حکم رسانده است. در زمان حکمرانی این مرد صاحب عقل و صاحب اراده ملک اوراتیه نشع نما یافت. سال ۱۵۳۷ مدرسه عبدالطیف سلطان (کوک گمیز) و چند بناهای دیگر از خشت پوخته در داخل شهر و در حدود بعضی دیبهه ها ساخته شده اند. سلطان دو چارباخ بنا کرد. یکی در نزد شهر و دیگری در حدود زامین.

در زمان حکمرانی او در اوراتیه عثمان متعود کوهستان عذر پور عرزش خود "تاریخ عبدالخیر خان" را به امام رسانید. چند کتابخای ساحه فیقه نیز در همین شهر نوشته شده یا روایتیس شده اند.

در نیمه دوم عصر ۱۶ در اوراتیه چندین حاکیمه هدیگر را ایوز کردند. عبد الله خان شیخان (۱۵۸۳-۱۵۹۸) نیز یک چند مراتیه به این ملک لشکر کشیده است (سالهای ۱۵۷۹-۱۵۷۴). اوزشویی پسیهم حاکیمان شحادت می‌دهد که در حدود اوراتیه زد خوردهای زیاد خونین جای داشتند.

در عصر ۱۷ در زمان حکمرانی سلاله اشترخوان، در اوراتیه، به مثل عصر ۱۶، خونریزی‌ها ادامه یافته، حاکیمان زیادی هدیگر را ایوز کردند. این ملک زیر حکمرانی سلاله نامبرده مانه است.

در عصر ۱۸ وزعیت در ملک اوراتیه نسبت به عصرهای ۱۶-۱۷ فرق کرد. در سال ۱۷۰۲ تا سال ۱۷۳۴ در اوراتیه و خویند آقیوتوی، پسر محمد حمبو حکم راند. در سالهای مزکور در مضائق اوراتیه و مسجهه یکی از فیض‌الار سر نقوص خواجه موسا مقام خاص پیدا کرده بود.

فارسی در استروشن زرب زده، شاهد آن است که سال ۸۸۶ تا سال ۸۹۲ استوایل سامان در استروشن مستقلانه حکمران کرده، با نام خود پول میتوارد. بعد از آن که استوایل به ثبت سلطنت بخارا نشست، اخراج به زرخانه استروشن شاند و دستگاه آنرا استوایل به سرفند کوچانید.

۱. تاریخ ملک استروشن بعد از تولی دولت سامان و تابعصر ۱۵ چندان روشن نیست و آموخته نشده است. تخمین میشود که مغولها آنرا با حاکم

حاکمان استروشن

در ده سال آخر عصر ۱۵ در ملک استروشن پیغم حاکم هدگر را ایوز کرده است. بعضی آنها از طرف دشمنان خود به قتل رسیدند، بعضی دیگران عضل گشتند. از حاکمان نامی این عصر پدر بابر - عمر شیخرا باید نامبر خود که لو نا سال هلاکت خود - ۱۴۹۴، در اوراتیه حکم رانده است. در هین سال محمد حسین میرزا (تولد ۱۴۷۰) حاکمیت اوراتیه را به دست گرفت.

در زمان حکمرانی این شخص هجوم کوهنگیان با سرور شیان خان از قسمت شمال سر زد. شهر اوراتیه چنان استبهکام مستبهکم داشت که شیانخان را به هیوت گذاشت و نورا به حلاصه آورد که این قلعه را به زرب برای و قوه لشکر پست کردن از امکان نیوون است. خان به فرار آمد که اوراتیه را مهاصر «دور و دراز خود» ساکنانش را به تسليم شدن محیور نماید. ولی شیانخان سراسمه بسود و به محاسره دور و دراز فرست نداشت. بنابر آن تو محیور میشود که پیشهادات حاکم اوراتیه محمد حسین موزفرا برای صلح امرا کردن قبول نماید.

بار دیگر، سال ۱۵۰۱ لشکر شیانخان زیر دیوارهای اوراتیه پیدا شد. این نوبت و بار سوم هم شیانخان اوراتیه را زمت کرده نتوانسته اطراف آنرا غارت گردد به زراحت آتش زده رفت.

شهرهای وادی فرغانه، سرفند، ناکند و بخارا از طرف شیانخان ربت شدند. اوراتیه پیگانه ماند که به دهن تسليم نشد. وزعنه ناموندل گشت. حاکم آن

شاید به هیعن سبب باشد که عربها اسروشنرا با تیزی اشغال کرده توانسته، تا

سال ۸۲۲ برای این ولایت مباریزه بردند.

اسئال سامانی در استروشن

سامانیان سلاله‌ای اند که در مأموریت‌النهر و خراسان بزرگ از سال ۸۷۵ تا ۹۹۹ حکمرانی کرده اند. بعد از به هیعت همین دولت داخل شدن ولایت استروشن دولت سامانیان استواری و به استقلالیت صاحب گشت. آکادمیک بر تالد و چنین خلاصه کرده است. استروشن دارای هدود خاکیت وسیع بوده، بونم، یعنی سرگه دریای زرفشان، مسجاه، فلغر، فان و یغتاب طایع آن بودند. موافق معلومات جغرافیاشناسان عصر میانه استروشن دارای ۴۰۰ دیبهه های بزرگ دیبهقان نشین و چندین شهر بود. در زمان نوح بن اسد اوسروشنه به خلیفه عرب ۵ هزار دیرهم انداز میسپارید (اسهای ۸۲۶-۸۲۸). در پایتخت این مملک شهر بوئیکت تا ده هزار آدم زیندگی میکرد. چهارسوی شهر - "چهارسوی عمر" نام داشت. این استلاتها بع اسئال سامانی نسبت دارند. چون که حاکمان این ولایت تا زمان حکمرانی سامانیان "افشین" نام داشت. علاوه بر آن، در بوئیکت زرخانه دولت سامان عمل میکرد. تصدیق در این ولایت حکمران کردن اسئال سامان فلوس (پول میسی) در زرخانه استروشن زرب زده او میباشد که به سال ۲۷۹ هیجری قمری (۸۹۳-۸۹۲ میلادی) منصوب است. در عقیب این تنگه "الامیر-اسئال" خانده میشود.

از تاریخ معلوم که اسئال سامان سال ۸۷۲ صاحب مملک بخارا گردید. ولی اهالی بخارا بر ضد پیدادگریهای حاکم شوریش برداشته، اورا پیش کردند. بین برادران اسئال و نصر زدو خوردهای مسلحانه سر زد. زدو خورد یکوم که سال ۸۸۶ روح داده بود، با دور کردن اسئال سامانی از قائم مقام بخارا اخراجید. زدو خورد دوم - سال ۸۸۸ غلبه اسئال را تأمین نمود. ولی اسئال خنثرا از نصر نگرفت. خاکیت سال ۸۹۲، پس از وفات نصر، لو به خت سلطنت نشد.

گردید که شهر بوخیکت-پایانخت ولایت استروشن را حبست کنند. عربها در این ملکت نزد دین اسلام را حاری نمودند. معروفترین افسشین استروشن-حیدر، پس از قبول کردن دین اسلام، یکی از سرداران یا امیران سرخی در ۸۳۳-۸۴۲ تأیین شد.

حیدر در خدمت خلیفه عرب باشد هم در عمل از دست عربها آزاد کردن و تنش - استروشن را به نقشه گرفته چاره های می‌اندیشید، به شوریش تیاری میدید. تخمین می‌شود که هر راه افسشین حیدر به هزار خلیفه یک اینه مردان اهل سواد، سپاهیان حنگیه و اهل تقوا رفته بودند. چونکه عربها "به مقدار زیاد عملداران باسواند احتیاج داشتند" (ب. غفورلو).

با حیدر پدر ابویکر شیلی استروشن - یونوس و عمه‌کش رفته بودند. یونوس در ایراق حاجیب بزرگ خلیفه و برادر او عمرالعمرای خلیفه در اسکندریه (مصر) تأیین می‌شوند.

سال ۸۵۹ در شهر سامیره ایراق یونوس پسردار شد. به او ابویکر نام داد. فرزندش کلان شد و نام یکی از دیبهه های استروشن-شیلیارا به خود نمی‌گرفت. با نسبه خود یعنی با نام شیلی استروشن او چون مرد داشتمد معروف گشت. از طرف خلیفه-شیلی حاکیم دعاوند (در قسمت شالی فریان) تأیین می‌شود. غیر از آن شیلی حوان در حضور خلیفه حاجیبرا در عهده داشت.

از تأیانهای خلیفه های عرب برمی‌آید که در استروشن مردم اهل سواد و صاحباستعداد زیاد بود. عربها یک قسم آنها را به پایتختشان شهر بغداد پسردند، در اداره کنی دولت نوانا و هنواری خود چون سرور ملکهای علاوه‌ده با سرلشکر استفاده کرده‌اند.

از چیزی که دار عربها معلوم می‌شود که در میانه عصر ۹ در زمان حکمرانی سلاطه ناهریان، تا به سر قدرت آمدن سلاطه سامایان، مردان صاحب‌علمات کارداران، عرب‌بابان دولت و سروران سپاه در ملک استروشن نسبت به عربها افرادی داشت.

ولايت-استروشن، در دوام سدساله ها همچون يكى از ولايتهای متفرقی ماوراءالنهر عرض وجود نمود.

PDF Compressor Free Version
همله مغولها در ابتدای عصر ۱۳ در تاریخ ولايت استروشن نفس غبdi کذاشت. عردوی چنگیزخان پایتحت عصر میانه گئ استروشن شهر بونجیکترانه حاک و توراب نمودند. شهر نام نو اوراتیپه را گیرفت. آنرا جغرافیشناسان و مؤریخان زمان در عصر ۱۴ چون شهر به قلم آوردند.

سوالی پیش می آید، که برای چه و با کدام سببها تقریباً در یک مکان، سه نوبت شهر خراب گشته باز از نو بنا یافته است؟ باید تذکر داد که يكى از سببها انتخاب جای برای بنیاد یافتن شهر، این در راه ابریشم جای گرفتن اوراتیپه بود. در حدود شهر چشمه آهای زیادی از زیر زمین فواره میزند که عامل عصاصلی زندگی و راهگزران بود.

از نویشه های مذکور برمی آید که شهر اوراتیپه (استروشن) بارها همچون پایتحت از بین رفته، حاک و توراب گشته باشد هم، با نامهای دیگر از نو عرض وجود کرد. شهر مقام خودرا از دست نمیداد، مهیت جغرافی در جای موافق جای گرفتن آن، سبب به پایتحت دولت مستقیل و نیم مستقیل تبدل یافتن این ملک گردید. ساکنان آن با دشمنان خود مبارزه یعنان برده، با میهنت سداقتمندشان در عرسه کسب و هنر، علم و فرهنگ و سنت ناتکرار، در تاریخ خلق تاجیک و عموماً خلقهای آسیای مرکزی، مقام خاص اشغال کرده آمده اند.

مقام استروشن در دولت عربها

یكى از ولايتهای ماوراءالنهر که ضبت آن از طرف عربها طول کشید استروشن بود. عاقبت بعد از سد سال ضبت شهرهای دیگر یعنی سال ۸۲۲ به عربها موصیر

از تاریخی ۲۵۰۰ - ساله گی شهر استروشن

شاه ایران کروش ۳ که با نام کروش کبیر معروف گشته است از سال ۵۵۸ تا
۵۳۰ پیش از میلاد حکمران و لشکر کشی کرده است. سال ۵۴۶ پیش از
میلاد او به ولایتهای شرقی شناخت و تارود سیحون - (سردریا) پیش رفت. در
این ثبت کروش کبیر شهری به نام خود بینا کرد. این شهر میباشد قلمرو اورا
از هجوم قبیله های بادیه نشین محافظت نماید. علاوه بر آن کروش پیش از اشغال
خارزم، پاختر، سیند و دیگر ملکها خواسته است شهری بنا کند، که پایه گزاری
ناختوتازهای آینده خود گردد.

پایه گزاری (پزه) شهر به نام کروشکده در جای های ها زیره استروشن انتخاب شد.
شهر کروشکده که با نام کراپال نیز معلوم و مشهور گشته است، به قلعه تبدیل
یافت. دیوارهای بلند، برجهای استوار شهر و دروازه های آنرا محاوزت میکردند.
از سال بنیاد یافتن شهر کروشکده، یعنی از سال بورو شهای کروش کبیر به تمت
شرق، ۲۵۵۸ سال سپری گشته است.

از تاریخ سال اصاص یافتن کروشکده تا لشکر کشی شاه یونان اسکندر مقدونی
دو عصر گرشت. اسکندر سال ۳۲۹ پیش از میلاد دیوارهای بلند و قلعه
مستحکم کروشکده را با اسباهای قلعه گیری یونانی رخنه کرده توایست. او
با راه فریب، از بحری سایی آب با یک دسته سپاهیان خود داخل شهر شد.
اسکندر مقدونی بار اول بعد جنگهای خوبیزی و لشکر کشی های دور و دراز،
در زیو دیوار کروشکده رخندار شد. اورا کروشکده گیها با سنگ به سرو گر
دنش زده بعروه کردند. محافظت چیان شهر نه تنها اسکندر مقدونی بلکه چند نفر
سرداران لشکر اورا با تهر پیکان رخندار کردند.

احرار مختاروف

م-۶۵ مقام جهانی استروشیها. - دوشهیه: "سروشن"، ۲۰۰۲ — ص.

کتاب مذکور به حیات و فعالیت دو شخص بزرگ مملک استروشن در عصرهای ۹-۱۰ حیدر این کاوس و ابویکر شلی این یونوس مختسبه شده است. یکی از آنها حیدر مبارز راه آزادی از عصارت عربها، پاسدارنده رسم و آنسین پاکان، سپاستندر، سرلشکر متین، مرد جسور بود.

دیگر شلی استروشن، در علم و فرهنگ بغداد عصر ۹-۱۰ نقش بزرگی گذاشته، در عالم نصرف معروف و مشهور گشته است. تعلیمات آن عالیم در ازهای منفکوان و عالمان معروف شرق — فردوسی طوسی، شیخ فردیدین عطار نشاپوری، علی‌الله انصاری، عنصر الممال کیکاوس، شیخ سعدی شوشتری، مولانا عبدالعزیز حسن حسامی، علی‌شیر نواز و دیگران دیگر گشته تحقیق و موضوعی اتفخار گشته است.

این کتاب برای خانندگان سرمشمار ملزمان و فیلسوفها و برای آنها که به آموختن سرگزشت بزرگان بوغثت دارند به مناسبت ۲۵۰۰ — ساله گنج وطن این دو شاعر پیشکش میشود.

ب.ب.ك. — ۸۴ تاجیک

۲۰-۴۷۰۲۵۴۲۲۰۲۱

۰ احرار مختاروف، ۲۰۰۲

م-۵۰۵

احرار مختاروف

PDF Compressor Free Version

مقام جهانی

استروشنجی‌ها

(عصرهای ۴-۵)

کتاب با دستگیری رئیس حکومت شهر زاکبروف جمعه زاکبر او بیج به
مناسبت ۲۵۰۰-ساله گنج استروشن باستانی به نشر رسید

دوشنبه

"سروشن"

۲۰۰۲

احسوان مختاروف



دستگاه جسته‌سازی انسرووشنی ها